



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 30 сентябри соли 2022

№ 482

ш. Душанбе

Дар бораи Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037

Мутобиқи моддаҳои 4 ва 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамозии давлатӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 ва Нақшаи амали Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар марҳилаи якум (солҳои 2023-2025) тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1 ва 2).

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати амалисозии Стратегияи мазкур ва Нақшаи амали он дар доираи маблағҳои пешбинишудаи буҷети давлатӣ ва аз ҳисоби сарчашмаҳои дигаре, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, тadbирҳо андешида, аз натиҷаи корҳои анҷомдошуда ҳар сол то 10 феврал ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

3. Вазорати рушди иқтисод ва савдо аз ҷараёни иҷрои Стратегияи мазкур ва Нақшаи амали он ҳар сол то 20 март ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон



Эмомалӣ Раҳмон



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2022 года

№ 482

ш. Душанбе

О Стратегии развития «зеленой» экономики в
Республике Таджикистан на 2023-2037 годы

В соответствии со статьями 4 и 12 Закона Республики Таджикистан «О стратегическом планировании и государственном прогнозировании» Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Стратегию развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы и План действий Стратегии развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы на первом этапе (2023-2025 годы) (приложения 1 и 2).

2. Министерством и ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов принять меры по реализации настоящей Стратегии и её Плана действий в рамках предусмотренных средств государственного бюджета и за счет других источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан и по результатам проделанной работы ежегодно до 10 февраля представлять информацию в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

3. Министерству экономического развития и торговли ежегодно до 20 марта представлять информацию о ходе исполнения настоящей Стратегии и её Плана действий в Правительство Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан



Эмомалӣ Раҳмон

Замимаи 1
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «30» сентябри соли 2022, №482

Стратегияи
рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 (минбаъд - Стратегия) бо мақсади амалӣ намудани банди 12 Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2021 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва сарҳати 4 банди 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 январи соли 2022, №2 «Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022» таҳия гардидааст.

2. Стратегия ба тадбирҳои гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ, истифодаи самаранокӣ сармояи табиӣ, ҷалби сармоягузорӣ, роҳандозии технологияи муосиру инноватсионӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти иқтисоди «сабз» нигаронида шудааст.

3. Амалӣ намудани иқтисоди «сабз» ҳамчун як низоми томи хоҷагидорӣ, истифодаи воситаҳои муайянро тақозо мекунад, аз ҷумла:

- афзоиши сармоягузори давлатӣ ба инфрасохтори бо принсипи рушди устувор асосёфта (аз ҷумла нақлиётӣ, ҷамъиятӣ, барқӣ, манбаъҳои барқароршавандаи энергия, бунёди биноҳои аз ҷиҳати истифодаи энергия босамар) ва сармояи табиӣ бо мақсади барқарорсозӣ, нигоҳдорӣ ва афзоиш додани ҳаҷми он;

- дастгирии давлатии мақсаднокӣ таҳқиқот ва корҳои илмие, ки ба истифодаи технологияҳои тозаи экологӣ марбутанд;

- нархгузори ба принципҳои рушди устувор мутобиқ, аз ҷумла даст кашидан аз мусоидати молиявӣ (субсидияҳои) бесамар, дуруст муайян намудани арзиши захираҳои табиӣ ва андозбандии захираҳое, ки истихроҷи онҳо ба муҳити зист зарар мерасонад;

- татбиқи сиёсати хариди давлатӣ нисбат ба субъектҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти экологӣ ва истифодабарандаи усулҳои истеҳсол, ки ба принципҳои рушди устувор мутобиқ мебошанд.

4. Дар ин асос ва бо мақсади рушди иқтисоди «сабз», мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, кам кардани партофтҳои газҳои гулхонаӣ, истифодаи самаранокӣ захираҳои табиӣ ва ҷалби сармояи технологияҳои каммасраф Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 тибқи талаботи Конституция, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва

дурнамасозии давлатӣ» ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

5. Амалӣ намудани Стратегия ба таъмини рушди устувор дар соҳаҳои иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ, мувозинати экологӣ ва расидан ба ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон - баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд.

2. ТАҲЛИЛИ ВАЪЪ ВА ИМКОНИЯТҲО

§1. Тамоюли гузариш ба раванди иқтисоди «сабз» дар ҷаҳон

6. Раванди пешрафти иқтисоди «сабз» идомаи мантиқии рушди устувор буда, дар фарқият аз охири ҷамъияти унсурҳои рушди иқтисодӣ ва устувори экологиро инъикос менамояд. Ташаббуси иқтисоди «сабз» ба се принсипи асосӣ тақсим мекунад: истифодаи механизмҳои бозоргонӣ барои ба даст овардани рушди устувор, нигоҳдории сармояи табиӣ дар сатҳи милливу байналмилалӣ ва таъмини шугли аҳоли аз ҷисби ташкил кардани ҷойҳои кории «сабз».

7. Соли 2008 аз ҷониби Созмони Милалӣ Мутаҳид Ташаббуси «Иқтисоди сабз» (Green Economy Initiative) эълон карда шуд, ки мақсади он дар расонидани кумак ба ҳукуматҳои кишварҳои гуногун барои дигар кардани самти сиёсати иқтисодии онҳо бо аввалиндараҷаи донишҳои афзалиятнокӣ технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия, хизматрасонӣ дар соҳаи таъминоти об ва нақлиёт аз ҷиҳати экологӣ тоза, зарурати идоракунии партовҳо, бунёди биноҳои «сабз», кишоварзии босубот ва ғайра равона шудааст.

8. Қадами навбатии Ташаббуси «Иқтисоди сабз»-и СММ ин «Роҳи нави ҷаҳонии сабз» мебошад, ки ҳамчун самти рушди ҷаҳонӣ муайян гардида, он дорони имконияти ба низоми иқтисодӣ ва молиявӣ ҷаҳонӣ баргардонидани устувориро инъикос менамояд. Вобаста ба ин, зарурати муайян намудани созишҳо байни ҳадафҳои иқтисодӣ ва экологӣ пайдо гардидааст.

9. Иқтисоди ҷаҳонӣ дар ҷараёни кӯшиши бартараф кардани оқибатҳои бӯҳронҳои молиявӣ асри 21 то ҳол ҷиҳати интиҳоби самти рушд дар раванди ҷустуҷӯ қарор дорад. Вазъият бо як қатор ҳодисаҳои ҳамдигарро тақвиятдиҳандаи ҳам экологӣ ва ҳам иқтисодӣ, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, болоравии нархи молҳои асосии озуқаворӣ, бадшавии ҳолати гуногунии биологӣ ва экосистемавӣ, камшавии дастрасӣ ба захираҳои об, афзоиши теъдоди садамаҳои технологӣ, афзудани хароҷот ва ғайра боз ҳам мушқилтар мегардонанд.

10. Ҳамаи ин тағйирот вазъияти иҷтимоиро боз ҳам мушқилтар ва тезу тунд намуда, боиси боз ҳам бештар фишор овардан ба табиат мешаванд. Ин ҳолат бори дигар собит месозад, ки иқтисодиёт қисми низоми мураккаби табию иҷтимоӣ мебошад, ки унсурҳои он ба ҳам вобаста буда, таҳаввули онҳо на ҳама вақт пешбинишаванда мебошанд.

11. Инсоният ба яке аз марҳилаҳои муҳими таърихи худ расидааст, ки он дар қатори тағйирёбии вазъияти демографӣ, дигаргунсозии сохтори иқтисодиётро тақозо мекунад. Гузариш ба зинаи нави фарҳанги моддӣ зарур аст, ки он бо имкониятҳои табиӣ аллақай хохишёфтаи сайёра бояд дар мувофиқат буда, бо он мутавозин бошад. Ҳамин тавр раванди иқтисоди «сабз» ба сахнаи ҷаҳонӣ арзи ҳастӣ намуд.

12. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҷрибаи кишварҳои пешрафта ҷонибдори амалисозии принципҳои иқтисоди «сабз» мебошад. Дар ин раванд таҳияи заминаи муносиби ҳуқуқӣ тавассути қабули як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нав, инчунин қабули стратегия ва барномаҳо дар маҷмӯъ барои амалисозии иқтисоди «сабз» заминаи муносиб фароҳам оварда, рушди кишвар ва нигоҳ доштани мувозинати экологиро таъмин менамояд.

13. Айни замон дар ҷаҳон раванди иқтисоди «сабз»-ро ҳамчун низомии томи муносибатҳо тавсиф намуда, ба принципҳои зерин тақсим менамоянд:

- адолат (баробарӣ дар дастрасӣ ба табиат);
- эҳтиром (ба шуқуфӣ ва неқӯаҳволӣ);
- принципи эҳтиёткорӣ (бахисобгирии сарборҳои худудӣ ба сайёра);
- иштирок (иштироки васеъ ҳангоми қабул кардани қарорҳо);
- идорақунӣ (ҳисоботдиҳӣ);
- устуворӣ (ноил гардидан ба устувории иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ);
- самаранокӣ (истеҳсоли устувор ва истеъмоли босубот);
- робитаи байни наслҳо (сармоягузорӣ барои оянда).

14. Раванди гузариш ба иқтисоди «сабз» дар доираи Созишномаи Париж, ки 12 декабри соли 2015 дар Ҳамониш (Саммит) оид ба тағйирёбии иқлими СММ қабул шуда буд, устувор гардида, тибқи ин Созишнома аз ҷониби кишварҳои мутаракқӣ ҷудо кардани 100 млрд. доллар барои ҳалли муаммоҳои экологӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва пешбарандаи иқтисоди «сабз» муайян шудааст.

15. Дар баробари ин, фаъолияти Муассисаи Ҷаҳонии Рушди Сабз (GGGI, ки зимни Конфронси СММ оид ба рушди устувор дар доираи Рио+20 таъсис ёфтааст) барои суръат бахшидани гузариши кишварҳо ба рушди сабз - рушди аз ҷиҳати экологӣ устувор ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ фарогир ба роҳ монда шудааст.

16. Таквияти талабот ба раванди ҷорӣ намудани иқтисоди «сабз» бештар бо дар назар доштани бӯҳронҳои иқлимӣ, экологӣ, озӯқаворӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ, ки солҳои охир ҷаҳон ба онҳо рӯ ба рӯ шуда истодааст, марбут аст.

17. Дар баробари татбиқшавии иқтисоди «сабз» дар ҷаҳон самтҳои афзалиятноки таъмини болоравии иқтисодиёти муосир дар доираи иқтисоди «сабз» роҳандозӣ мегарданд, аз ҷумла:

- амсила (модел)-ҳои оқилонаи истеъмол ва истеҳсолот;
- «сабз» намудани истеҳсолот ва бозор;
- инфрасохтори устувори «сабз»;

- андозбандии «сабз» ва ислоҳоти бучетӣ;
- сармоягузорӣ ба сармояи табиӣ;
- истифодаи нишондиҳандаҳои самаранокии экологӣ.

18. Раванди иқтисоди «сабз», ки дар ду даҳсолаи охир ташаккул ёфтааст, ҷамоҳангсозии мутаносиби се ҷанбаҳои рушд - иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро бояд таъмин намояд.

19. Вобаста ба ин иқтисоди «сабз» раванди рушди устувор мебошад ва ҳадафи асосии он таъмини рушди иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ ва мувозинати экологӣ дар давраи дарозмуддат буда, истифодаи самаранокӣ захираҳои табииро таъмин менамояд. Ҳамзамон иқтисоди «сабз» фаъолияти иқтисодист, ки бо истеҳсол, тақсимот ва истеъмоли молҳо ва хизматрасониҳо алоқаманд буда, неқӯаҳволии мардум ва нигоҳдорӣ сармояи табииро барои давраи дарозмуддат таъмин менамояд.

§2. Имкониятҳои амалисозии иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

20. Худуди Тоҷикистони муосир дорои захираҳо ва имкониятҳои зиёд барои рушди иқтисоди «сабз» буда, аз қуҳҳои баланд, табиати нотакрор, обҳои мусавфӣ ва манбаҳои барқароршаванда иборат мебошад. Дар худуди Тоҷикистон беш аз 64 фоизи захираҳои оби Осиёи Марказӣ ташаккул ёфта, нерӯи барқ дар кишвар асосан аз манбаҳои барқароршавандаи энергия истеҳсол карда мешавад.

21. Дар ин раванд гидроэнергетика манбаи асосии таъмини аҳоли ва иқтисодиёти миллӣ бо энергия мебошад, зеро нерӯи барқ асосан аз неругоҳҳои барқи обӣ ҳосил мегардад ва ин соҳа дар рушди иҷтимоӣ иқтисодии Тоҷикистон мақоми асосӣ дорад. Тоҷикистон дорои иқтидори истеҳсоли 527 млрд кВт/соат қувваи барқ дар як сол буда, айни замон ҳамагӣ 6 фоизи ин иқтидорҳо аз худ карда шудаанд.

22. Иқлими Тоҷикистон бо мавҷудияти 280-330 рӯзи офтобӣ ва дар маҷмӯъ 2000 кВт/м² шиддатнокии радиатсияи офтобӣ дар як сол барои истифодаи энергияи офтобӣ ҳамчун сарчашмаи аз рӯи аҳамият дуюмдараҷаи энергияи барқароршаванда хеле мусоид мебошад, ки ин дар қиёс бо кишварҳои пешрафтаи васеъ истифодабарандаи энергияи офтобии Аврупо ду маротиба зиёд мебошад.

23. Тибқи арзёбии коршиносон иқтидори тавлиди энергияи офтобии Тоҷикистон қариб 25,16 млрд кВт/соат дар як солро ташкил дода, 10-20 фоизи талаботи хоҷагии миллӣ ба ҳомили энергия ва 60-80 фоизи талаботи умумии аҳолиро ҳадди ақал давоми 10 моҳ дар як сол, дар тамоми худуди кишвар қонеъ гардонидани метавонад.

24. Дар ояндаи наздик Тоҷикистон метавонад бо истифода аз иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз сарчашмаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон мавқеи ҷорумро ишғол намояд ва ба содироткунандаи азими қувваи барқ дар минтақа табдил ёбад. Инчунин Тоҷикистон дорои имкониятҳои рушди кишоварзии органикӣ, инфрасохтору нақлиёти барқӣ ва савдои «сабз» бо дар назар доштани талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад.

25. Дар ин раванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон се самти имконияти ташаккули иқтисоди «сабз» -ро чудо кардан мумкин аст:

- самти иқтисодӣ, ки дар он бо мақсади пешбурди иқтисодиёти босамар ва камкарбон, аввалан истифодабарӣ аз чораҳои маъмури маҳдудкунӣ ҳаҷми ихроҷҳо ба атмосфера ва дуюм аз воситаҳои иқтисодӣ, ки асоси онҳо андозбандии «сабз», пардохтҳои экологӣ ва субсидияҳои «сабз» ташкил медиҳанд; сеюм чораҳои ихтиёро дар бар мегирад, ки ташкили маҳзани маълумоти дахлдор ва низоми идоракунии ба шарикии давлату бахши хусусӣ тақозо мекунад;

- самти иҷтимоии иқтисоди «сабз» аз ҳисоби мусоидат ба сармоягузори «сабз» ба технологияҳо, сайёҳии экологӣ, маориф ва илм, афзоиши даромад ва шугли аҳоли, кам кардани ихроҷи гази карбон ва ифлосшавии муҳити зистро таъмин менамояд ва ба баланд бардоштани самарабахшии энергия ва захираҳо ташаккул хоҳад ёфт;

- самти экологии иқтисоди «сабз» тақозо менамояд, ки манбаъҳои маъданӣ (зеризаминӣ)-и энергияи тамомшаванда самаранок истифода шаванд, чунончи истифодабарии бошиддати онҳо аз як тараф ба иқлим таъсири манфӣ расонад, аз тарафи дигар боиси маҳдудияти захираҳои табиӣ барои наслҳои оянда мегардад. Аз ин рӯ, асоси ин самти иқтисоди «сабз» ё ба таври дигар иқтисоди пасткарбониро он принципҳои таъмини бозғитимодӣ энергия ташкил медиҳанд, ки ба сарфаи энергия, самаранокии он ва гузариш ба манбаъҳои барқароршавандаи энергия таъя мекунад.

26. Самтҳои номбурда дорой аҳамияти зерин мебошанд:

- самти иқтисодӣ: мақсади он баланд бардоштани сифати рушди иқтисодӣ (на нишондиҳандаи микдорӣ ММД), рушди технологияҳо (аз ҷумла «сабз») ва навовариҳо, рушди иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ устувор, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши сармоягузори «сабз» мебошад;

- самти иҷтимоӣ: ба баланд бардоштани некуаҳволӣ, таъмини дастрасии тамоми қишри ҷомеа ба маҳсулоти асосӣ ва неъматҳо (молҳои ғизоӣ ва ғайриозуқа) ва хизматрасониҳо (нақлиётӣ, сохтмонӣ, хоҷагию манзилӣ), ки ба дарозумрӣ таъсир мерасонад равона шудааст;

- самти экологӣ: дорой хусусиятҳои нигоҳ доштани сармояи табиӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои экологӣ, кам кардани ихроҷи гази карбон (CO₂), таъмини самаранокӣ истифодаи нерӯи барқ ва баланд бардоштани маърифати экологӣ мебошад.

27. Ягонагии се самти номбурдаи иқтисоди «сабз» метавонанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо рушди устуворро таъмин намоянд, балки ба андозаи муайян барои барқарор кардан, нигоҳ доштан ва афзоиши сармояи табиӣ кишвар мусоидат намуда, ба рушди маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва мутобиқшавии кишвар ба тағйирёбии иқлим таъсир расонанд.

3. ДУРНАМО, ҲАДАФ, ВАЗИФА ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАҚСАДНОКИ СТРАТЕГИЯ

§ 1. Дурномаи дарозмуҳлати рушди иқтисоди «сабз»

28. Бо татбиқи иқтисоди «сабз» Тоҷикистон метавонад мавқеи пешсафро дар истифодабарии иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз сарчашмаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон ишғол намояд, ҳамчунин ба содироткунандаи азими қувваи барқ дар минтақа, истеҳсолкунандаи нерӯи барқ аз дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия (оғтоб, бод ва ғайра), истеҳсолкунанда ва содироткунандаи маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологии тоза (органикӣ) шуда, ба қатори давлатҳои камихроҷкунандаи газҳои гулхонаӣ (карбон) ва аз ҷиҳати сайёҳии экологӣ рушдёрта ворид гардад.

29. Амалисозии принципҳои иқтисоди «сабз» ба рушди муносибатҳои зерин таъсир мерасонад:

- робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо дар самти амалишавии иқтисоди «сабз» тақвият дода мешаванд;

- низоми содирот, ҷалби маблағҳо, сармоягузорӣ, аз ҷумла сармояи «сабз» таҳким дода мешавад;

- сохтори истеҳсол, тақсимот ва истеъмол тақмилу тақвият дода шуда, ба рушди инсон нигаронида мешавад.

30. Рушди иқтисоди «сабз» дар давраи дарозмуҳлат тавассути се ҷараёни асосӣ роҳандозӣ мегардад:

- истифодаи самаранок ва сарфачӯёнаи сармояи табиӣ;

- истифодаи технологияҳои муосир ва инноватсионӣ;

- истеҳсол ва содироти маҳсулоти ба стандартҳои муосири ҷаҳонӣ ҷавобгӯ.

31. Дурномаи асосии гузариш ба иқтисоди «сабз» ҷанбаҳои бурди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, инчунин принциби тақсимоии одилонаи захираҳо байни наслҳо дар бар мегирад, ки рушди устуворро бо риояи суботи иҷтимоӣ ва мувозинати экологӣ барои давраи дарозмуҳлат тавассути баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон инъикос менамояд. Принципи иқтисоди «сабз» имкон медиҳад, ки аз насл ба насл шароити ҳаёту фаъолияти инсон тағйир ёфта, он мусоидтар, беҳтар ва бехатар гардад.

§2. Ҳадафи Стратегия

32. Ҳадафи стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини рушди иқтисодӣ аз ҳисоби истифодаи самаранок ва оқилонаи захираҳои табиӣ, баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии аҳоли ва суботи иҷтимоӣ, инчунин таъмини баробарии экологӣ дар давраи дарозмуҳлат мебошад.

33. Рушди иқтисоди «сабз» дар пайвастагӣ бо ҳадафҳои стратегияи кишвар, аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, раҳой бахшидани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳоли ба ғизои хушсифат, саноатикунони босуръати кишвар ва вусъатдиҳии шугли пурмаҳсул амалӣ мегардад.

34. Дар ин раванд, ба гуногунсамттиву ракобатпазирии иқтисоди миллӣ, фаъолияти самарабахши бахшҳои воқеии иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди неруи инсонӣ, таҳкими институтсионалӣ ва дар ин замина таъмин намудани рушди устувору сифатноки иқтисоди миллӣ афзалият дода мешавад.

35. Барои ноил шудан ба рушди устувор дар раванди амалишавии иқтисоди «сабз» Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои зерин таъмин менамояд:

- риоя намудани меъёрҳо ва санадҳои байналмилалӣ танзимкунандаи ташаккули иқтисоди «сабз»;

- таҳким ва тақвияти раванди мутобиқшавии институтсионалӣ ба талаботи иқтисоди «сабз»;

- ҳавасманд намудани фаъолияти инноватсионӣ дар самти самарачӯӣ ва сарфаҷӯӣ;

- таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти ҷалб намудани захираҳои молиявӣ ва интиқоли технологияҳои муосири ҷавобгӯ ба иқтисоди «сабз»;

- баланд бардоштани сатҳи неқӯаҳволи тавассути зиёд намудани табақаи миёнаи аҳоли;

- тақвияти баробарҳуқуқӣ дар дастрасӣ ба хизматрасонии экологӣ;

- ҷорӣ намудани тамсилаҳои оқилонаи истеъмоли маҳсулот;

- таъмини алоқамандӣ байни рушди иқтисодӣ ва устувории экологӣ;

- таъмини мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҳамбастагӣ бо иқтисоди «сабз»;

- нигоҳдории гуногунии биологӣ;

- таъмини истифодаи самараноки сармояи табиӣ ва афзуннамоии он.

36. Натиҷаҳои ҷашмдошт бо дар назар доштани амалишавии ҳадафҳои стратегӣ дар самти иқтисоди «сабз» инҳоянд:

- рушди иқтисодии кишвар ва инфрасохтори миллӣ аз ҷиҳати экологӣ устувор ва ба тайирёбии иқлим мутобиқ хоҳанд шуд;

- нигоҳдории гуногунии биологӣ ва афзуншавии сармояи табиӣ таъмин хоҳад шуд;

- истифодаи васеи технологияи инноватсионӣ ва каммасраф ба роҳ монда мешавад;

- истеҳсоли васеи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) ва ба стандартҳо ҷавобгӯ роҳандозӣ мегардад;

- сатҳи фарҳанги экологӣ ва сифати хизматрасониҳои экологӣ баланд хоҳад шуд;

- истеҳсол ва фуруши неруи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия вусъат меёбад;

- мавқеи кишвар аз рӯи амалишавии принсипи иқтисоди «сабз» ва воридшавии сармоя боло хоҳад рафт;

- Тоҷикистон ба гурӯҳи 20 кишвари ҷаҳон бо нишондиҳандаи беҳтари индекси болоравии инклюзивии иқтисоди «сабз» ворид мегардад.

§ 3. Вазифаҳои асосӣ

37. Бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар ва ҳадафҳои рушди иқтисоди «сабз» амалишавии вазифаҳои асосии зерин дар Стратегияи пешбинӣ гардидааст:

- муайян намудани роҳҳои минбаъдаи рушди гидроэнергетика ва бунёди инфрасохтори тавлиди неруи барқ аз дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия;

- таъмини роҳҳои пешбурди тадбирҳои сарфаҷӯӣ ва самаранокии энергия;

- пешбурди иқтисоди «сабз» дар саноатикунонии кишвар;

- таҳлили ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ);

- таҳияи пешниҳодҳо дар самти рушди нақлиёти барқӣ ва инфрасохтори ба он дахлдор;

- таҳкими усулҳои амалишавии принципҳои сохтмони «сабз»;

- пешниҳоди роҳҳои тақмили низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо;

- таҳияи ва пешниҳоди усулҳои ҳифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва қардани ихроҷи газҳои гулхонаӣ (карбон);

- омӯзиши таҷрибаи байналмилалӣ дар самти таъмини иштироки кишвар дар бозори ҷаҳонии сармоягузори «сабз»;

- таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили қонунгузорӣ ҷиҳати истифодаи васеи иқтисоди «сабз» дар асоси принципҳои байналмилалӣ;

- ҳавасмандгардонии рушди сайёҳии экологӣ;

- баланд бардоштани маърифати экологӣ;

- тавсеаи «шугли сабз»;

- муайян намудани марҳилаҳои асосии амалишавии Стратегия.

§ 4. Нишондиҳандаҳои мақсаднок

38. Барои арзёбии амалишавии ҳадафи вазифаҳои Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 нишондиҳандаҳои асосии сифатии зерин мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки ба ду сатҳи зерин ҷудо мешаванд:

1) Яқум, нишондиҳандаҳои сатҳи миллӣ:

- тақмили қонунгузорӣ дар самти иқтисоди «сабз»;

- сатҳи коҳиши партофти газҳои гулхонаӣ дар ҷумҳурӣ;

- сатҳи азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар кишвар;

- ҳаҷми қорқарди ашёи хоми минералӣ дар ҳаҷми умумии истихроҷи маъданҳо;

- сатҳи рушди сармояи табиӣ кишвар;

- ҳиссаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ дар соҳаи кишоварзӣ;

- таъмини самаранокии ва сарфаҷӯии энергия аз рӯи меъёрҳои мавҷуда;

- ҳиссаи технологияҳои каммасраф дар саноати кишвар;

- майдони заминҳои кишоварзӣ бо амалишавии принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ;
 - ҳиссаи нақлиёти барқӣ дар ҳаҷми умумии нақлиёт дар кишвар;
 - теъдоди иншоотҳои бо риояи принципҳои «сабз» бунёдгардида дар соҳаи сохтмон;
 - фарогирии сатҳи такмили низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунӣ партовҳо;
 - ҳиссаи сармоягузориҳо бо принципи иқтисоди «сабз» дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо;
 - ҳиссаи сайёҳии экологӣ дар соҳа;
 - теъдоди ҷойҳои кории «сабз» дар як сол.
- 2) Нишондиҳандаҳои сатҳи дуҷум «Индекси инкишофи иқтисоди сабз» (GEP Index) аз рӯи пешниҳоди UNEP:
- ҳиссаи содироти молҳои экологӣ дар ҳаҷми умумии содирот;
 - ҳиссаи патентҳои дар самти технологияи экологӣ додашуда, дар шумораи умумии патентҳо;
 - ҳиссаи энергия аз манбаъҳои барқароршаванда тавлидгардида, дар ҳаҷми умумии истеҳсоли энергия;
 - ҳиссаи истеҳсол ва таъминоти неруи барқ аз манбаъҳои барқароршаванда дар ММД;
 - таносуби даромади 10 фоиз аҳолии даромадаш баландтарин ба даромади 40 фоиз аҳолии камдаромад;
 - дастрасии миёна ба се хизматрасонӣ: ба сарчашмаи оби тоза, ба неруи барқ ва ба иншооти санитарӣ-техникӣ нисбат ба шумораи умумии аҳоли;
 - концентратсияи зарраҳои ифлосшавии атмосфера нисбат ба ҳар як метри мукааб;
 - истеъмоли ашёи хом (тонна ба як нафар) бо истифода аз маводи биотикӣ (иклим, хок, релеф) ва абиотикӣ (табиати ғайризинда);
 - ҳиссаи минтақаҳои муҳофизатшавандаи хушкӣ дар ҳаҷми умумии замин ва минтақаҳои муҳофизатшавандаи баҳрӣ дар обҳои ҳудудӣ;
 - шохиси нобаробарии гендерӣ дар самтҳои солимии репродуктивӣ, тавонмандсозӣ ва бозори меҳнат;
 - ҳиссаи аҳоли, ки аз рӯи пардохт ва ҷинс нафақаи пиронсолӣ мегиранд;
 - фарогири ба таҳсили шахсони синнашон аз 25 боло бо таснифоти зинаҳои таҳсил;
 - дарозумрии миёнаи аҳоли.

4. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИСОДИ «САБЗ» ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

§1. Истифодаи самараноки энергия «сабз» ва таъмини сарфачӯии энергия

39. Дар соли 2021 дар Тоҷикистон 96 фоизи неруи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз неруи об истеҳсол гардида, яке аз кишварҳои пешбарандаи принципҳои иқтисоди «сабз» дар

энергетика эътироф ва аз рӯи фоизи истеҳсоли энергия «сабз» шашуми кишвари пешсафи сайёра мебошад.

40. Дар Тоҷикистон зиёда аз 13 ҳазор пирахҳо ва 1000 дарёҳо мавҷуд аст, ки сарчашмаи ташаккули тақрибан 60 фоизи обҳои Осиёи Марказӣ мебошанд.

41. Иқтидори истеҳсолии неруи барқ дар кишвар ба ҳолати 1 январи соли 2022 зиёда аз 6124 МВт мебошад. Дар маҷмӯъ дар Тоҷикистон 308 адад неругоҳҳои барқи обӣ аз ҷумла, 12 адад неругоҳҳои барқии оби миёна ва калон, 12 адад неругоҳҳои барқиву оби хурду миёна дар тавозуни ҶСК «Помир Энерҷӣ» ва 284 неругоҳҳои барқии оби хурд ва 1 адад неругоҳи барқи офотобӣ, ки ба низоми энергетикаи ҶСК «Помир Энерҷӣ» пайваст мебошад, мавҷуд аст.

42. Истеҳсоли неруи барқ дар соли 2021 дар кишвар 20623,8 млн. кВт. соат, аз ҷумла дар ШСХК «Барқи Тоҷик» 15919,4 млн.кВт. соат (бе НОБ-и хурд), ҶСК НБО «Сангтӯда-1» 2221,3 млн.кВт. соат, ҶСК «НБО Роғун» 1482,9 млн.кВт. соат, ҶСК НБО «Сангтӯда-2» 784,7 млн.кВт. соат, ҶСК «Помир-Энерҷӣ» 198,8 млн.кВт. соат ва НОБ-и хурд 16,7 млн.кВт. соатро ташкил намудааст.

43. Дар самти ба роҳ мондани манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи энергия корҳо дар кишвар оғоз гардида, дар соли 2021 дар неругоҳҳои барқи офтобии ҶСК «Помир-Энерҷӣ» (ноҳияи Мурғоб) 0,6 млн.кВт соат неруи барқ истеҳсол карда шудааст, ки ҳоло 0,003 фоиз аз ҳаҷми умумии истеҳсоли неруи барқро ташкил мекунад.

44. Ба манбаъҳои барқароршавандаи неруи барқ - энергияи ҷараёни обҳои дарёҳо, обанборҳои табиӣ ва сунъӣ, энергияи офтоб, энергияи бод, энергияи обҳои гарми зеризаминӣ, биомасса дар шакли партовҳои саноатӣ, кишоварзӣ, ҷангал, хоҷагии коммуналӣ ва рӯзгор дохил мешаванд.

45. Аз рӯи нишондиҳандаҳои мушаххаси иқтидори гидроэнергетикӣ ба як километри мураббаъ ва ба ҳар сари аҳоли Тоҷикистон дар ҷаҳон мувофиқан ҷойҳои якум ва дувумро ишғол мекунад. Дар ин замина, истеҳсоли энергияи тоза ба таври воқеӣ ба раванди иқтисоди «сабз» дар кишвар мувофиқат мекунад.

46. Асоси энергетикаи Тоҷикистонро гидроэнергетика ташкил медиҳад, ки ҳамчун омилҳои муҳимми рушди устувори кишвар арзёбӣ мегардад. Вобаста ба ин, аз назари рушди иқтисоди «сабз» дар Тоҷикистон, соҳаи гидроэнергетика ҳамчун асоси ноил шудан ба истиклолияти энергетикӣ ва ҳамчун воситаи таъмини устувори экологӣ муаррифӣ мегардад.

47. Ҳангоми бунёди неругоҳҳои барқи обӣ технологияи обҷамъкунӣ дар обанборҳо истифода мегардад, ки дар баробари тавлиди неруи барқ барои захираи об, нигоҳдории муҳити зист ва олами набототу ҳайвонот мусоидат менамояд, ки раванди иқтисоди «сабз» -ро инъикос менамояд.

Ин ҳолат на танҳо ба манфиати Тоҷикистон балки барои минтақаи Осиёи Марказӣ муфид арзёбӣ мегардад.

48. Баҳогузори захираҳо ва иқтидорҳои иловагии манбаъҳои барқароршавандаи энергия (захираҳои гидроэнергетикии дарёҳои хурд, офтоб, бод ва геотермалӣ (бе дар назар доштани неругоҳҳои барқи обии азим) аз рӯи имкониятҳои техникаию иқтисодии имконпазир зиёда аз 35700 МВт (бо имконияти истехсоли 110 млрд.кВт.соат нури барқ дар як сол) муайян карда шудааст, аз ҷумла иқтидори дарёҳои хурд барои сохтмони неругоҳҳои хурди барқи обӣ 32,5 ҳазор МВт, иқтидори энергияи офтобӣ 500 МВт, иқтидори энергияи бодӣ барои сохтмони неругоҳҳои барқӣ 1900 МВт ва иқтидори энергияи биомасса барои сохтмони неругоҳҳои барқӣ 800 МВт арзёбӣ гардидааст.

49. Бо амалисозии лоиҳаҳои бузурги бунёду таҷдиди иншооти энергетикӣ мамлакат, аз ҷумла бунёди нерӯгоҳи «Роғун» ва таҷдиди неругоҳҳои барқи обии «Норак», «Сарбанд» ва «Қайроққум» дар 7 соли оянда иқтидори энергетикӣ мамлакат иловатан ба 4000 МВт афзоиш дода шуда, ба 10000 МВт расонида мешавад.

50. Истифодаи васеи дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия ҳам, аз ҷумла нури офтоб ва шамол тақвият дода шуда, дар 5 соли оянда 3 лоиҳа бо иқтидори умумии 260 МВт амалӣ мегарданд ва то соли 2030 ин иқтидор то 800 МВт расонида мешавад.

51. Дар раванди рушди иқтисоди «сабз» баланд бардоштани самаранокии ва сарфаҷӯии истифодаи энергия муҳим арзёбӣ мегардад. Дар соли 2021 бо дар назар доштани ҳаҷми энергияи барқи қабулнамуда, иҷрои ухдадорихои таҳвилӣ, содиротӣ ва воридотӣ талафоти нури барқ дар кишвар 4878,3 млн. кВт. соат ё ба 23,3 фоиз баробар гардидааст.

52. Мушкилиҳои соҳа:

- маблағгузори нокифоя барои рушди соҳаи энергетикӣ кишвар;
- ҷалби нокифояи сармояи мустақими хориҷӣ барои рушди маҷмуи васеи манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи энергия;
- қарздории дебиторию кредиторӣ ШСХК «Барқи Тоҷик»;
- мавҷуд набудани корхонаҳои истехсоли таҷҳизоти зарурӣ барои нерӯгоҳҳо ва коргоҳҳои истехсоли нури барқ аз манбаъҳои алтернативии энергия;
 - норасоии мутахассисони баландихтисос бо таҷрибаи байналмилалӣ кор дар соҳаи мазкур;
 - фарсуда гардидани таҷҳизот барои истехсол, интиқол ва тақсими нури барқ;
 - дар қонунгузорӣ ба таври пурра инъикос нагардидани муносибатҳои ба истифодаи васеи таҷҳизоти муосири сарфаҷӯии энергия ва муайянсозии меъёрҳои сарфаҷӯӣ;
 - сатҳи баланди талафоти нури барқ;
 - дар сатҳи зарурӣ қарор надоштани идоракунии корпоративӣ дар ширкатҳои энергетикӣ;
 - ҳиссаи ками истифодаи технологияи муосири баҳисобгирии рақамии истифодаи нури барқ.

53. Ҳадафҳои асосии соҳа:
- тақвияти раванди рушди тавлид ва истифодаи энергияи «сабз» дар Тоҷикистон;

- дастрасии пурраи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ба захираҳои арзон, бозғамод ва муосири энергетикӣ (Ҳадафҳои рушди устувор минбаъд (ХРУ-7.1);

- зиёд намудани ҳиссаҳои манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи энергия дар соҳаи энергетикӣ кишвар (ХРУ-7.2);

- баланд бардоштани самаранокии инфрасохтори энергетикӣ кишвар тавассути қорӣ намудани технологияи аз ҷиҳати экологӣ муосир (ХРУ-7.3);

- содироти қувваи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза ба бозори Осиёи Марказиву Ҷанубӣ ва дигар кишварҳо;

- таъмини сарфаҷӯӣ ва самаранокии истифодаи энергия.

54. Вазифаҳои асосии соҳа:

- гузаронидани ислоҳоти институционалӣ дар баҳши истехсоли нури барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи он;

- таҳия ва амалисозии стандартҳои дастурҳои техникӣ бо мақсади таъмини сарфаҷӯӣ ва самаранокии энергия.

- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои алтернативии истехсоли нури барқ;

- ҷалби сармоя ба соҳаи гидроэнергетика ва дигар самтҳои истехсоли энергияи «сабз»;

- паст намудани таъсири манфии иншооти энергетикӣ ба муҳити зист;

- роҳандозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самти истифодаи манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи нури барқ, аз ҷумла энергияи офтоб, бод, обҳои гарми зеризаминӣ ва биоэнергия;

- тақвияти раванди роҳандозии нерӯгоҳҳои барқи обии хурд ва миён;

- зиёд намудани истехсоли нури барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия;

- истифодабарии самараноку сарфақунии энергия ва кам кардани талафоти он;

- истифода намудани стандартҳои самаранокии энергия ва сарфаҷӯии энергия дар бунёд ва азнавсозии биноҳо;

- амалисозии барномаҳои сарфаҷӯии энергия дар соҳаи хизматрасониҳои баҳши бучетии иқтисодиёт ва баҳши воқеӣ;

- таҷдиди неругоҳҳои барқи обии кишвар бо насби таҷҳизоти муосири самаранокии энергия ва сарфаҷӯии энергия.

55. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили қонунгузорӣ ва таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти истифодаи самаранокии энергияи «сабз» ва таъмини сарфаҷӯии энергия;

- бунёди неругоҳҳои барқи обии гуногунқидор;

- истехсоли неруи барқ аз дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия (офтобӣ, бодӣ ва биоэнергия) дар минтақаҳои баландкӯҳ ва мусонд;

- ба роҳ мондани истехсоли саноатии панелҳо ва таҷҳизоти офтобӣ дар корхонаҳои истехсолӣ бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ (ашёи кремнийдор);

- васеъ ба роҳ мондани панелҳои офтобӣ дар иншооти иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла биноҳо ва чароғҳои шафати роҳҳои зери биною иншоотҳо;

- татбиқи истифодаи биоэнергия дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ;

- дастгирии ба таври васеъ аз ҷониби аҳоли истифода шудани таҷҳизоти муосири сарфакунандаи нерӯи барқ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- зина ба зина гузаштан ба истифодаи технологияҳои каммасрафи энергия дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар бо роҳи такмили қонунгузорӣ;

- бо мақсади арзёбии мувофиқати меъёрҳо ва стандартҳои амалкунанда дар соҳаи сарфаи энергия ва асоснокии тадбирҳои андешидашаванда, ба роҳ мондани экспертизаи ҳатмии пешниҳодҳои лоиҳавӣ оид ба масъалаҳои самаранокии энергия ва сарфачӯии энергия;

- таҳия ва такмили стандартҳои ягона оид ба самаранокии энергия ва сертификатсияи таҷҳизоти барқӣ;

- тақсмоти оқилонаи сарборӣ дар низоми энергетикаи кишвар ва мунтазам баланд бардоштани самаранокии иншоотҳои тавлиди энергия;

- ҷорӣ намудани низом ва технологияи муосир барои кам кардани талафоти технология тичоратии неруи барқ, аз ҷумла низоми биллингӣ;

- таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои таҷрибавӣ оид ба сохтмони иншооти энергиясарфакунандаи маъмурӣ, истиқоматӣ ва саноатӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хучанд;

- ҷорӣ намудани низоми бисёрсоҳавии таълим дар соҳаи сарфачӯии энергия.

56. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- қонунгузориҳои соҳаи энергетика ба принципҳои иқтисоди «сабз» мутобиқ карда шуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ, меъёру стандартҳо ва барномаҳои дахлдор қабул мегарданд;

- иқтидорҳои истехсоли энергетикаи кишвар аз ҳисоби манбаъҳои алтернативии барқароршавандаи энергия (офтоб, бод ва биоэнергия) то 10 Ҷоиз то анҷоми амалисозии Стратегия зиёд мегардад;

- истехсоли неруи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия то ду баробар афзоиш меёбад;

- Тоҷикистон ба содироткунандаи азими неруи барқ дар минтақа табдил меёбад (то 10 млрд.кВт.соат дар як сол);

- дар ҳафт соли оянда иқтидори энергетикаи кишвар ба 10000 МВт расонида мешавад;

- барои таъмини самаранокӣ ва сарфачӯии энергия ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ афзоиш меёбад;

- стандартҳои давлатӣ дар соҳаи энергетика қабул гардида, талафоти маҷмуии неруи барқ то 10 Ҷоиз коҳиш меёбад;

- иқтидори энергияи офтобӣ то 800 МВт расонида хоҳад шуд.

§2. Татбиқи иқтисоди «сабз» дар саноатикунони кишвар

57. Баҳри ноил гардидан ба Ҳадафҳои Рушди Устувор (ҲРҮ 9) соли 2018 дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» саноатикунони босуръати кишвар барои таъмини гузариши иқтисодиёти кишвар аз модели аграрӣ саноатӣ ба саноатӣ аграрӣ ва бо дар назар доштани аҳамияти бахши саноат дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, иҷрои уҳдадорихои кишвар ҳамчун ҳадафи ҷоруми миллӣ ва стратегияи кишвар эълон гардид. Бо мақсади амалӣ намудани ин ҳадаф Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Барномаи саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул карда шудаанд. Дар ин раванд дар паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2021 солҳои 2022-2026 «Солҳои рушди саноат» эълон гардиданд.

58. Дар баробари ин, истехсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2021 ба 38826,1 млн сомонӣ баробар гардида, дар сохтори саноат ҳиссаи саноати коркард 57,5 Ҷоиз, саноати истихроҷ 21,6 Ҷоиз, таъминоти неруи барқ, газ, буг ва тозакунии ҳаво 20,4 Ҷоиз ва таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасии коркарди дуҷумдараҷа 0,5 Ҷоизро ташкил намуд.

59. Ҳадафи асосии саноатикунони босуръати кишвар ташаккул додани саноати миллии рақобатпазир ва дар асоси он ба сатҳи сифатан баланд бардоштани тамоми иқтисоди миллӣ ва таъмини некуаҳволии мардуми кишвар ба ҳисоб меравад.

60. Дар доираи амалисозии ҳадафи саноатикунони босуръати кишвар пешбинӣ мегардад, ки то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба сатҳи 30 Ҷоиз расонида мешавад ва дар баробари ноил гардидан ба ин нишондиҳанда амалишавии васеи иқтисоди «сабз» дар соҳаи саноат муҳим арзёбӣ мегардад.

61. Дар соли 2021 теъдоди корхонаҳои саноатӣ ба 2386 адад расонида шудааст, ки аз он 291 адад корхонаҳо дар самти саноати истихроҷ, 1931 адад корхонаҳо дар самти саноати коркард, 72 адад корхонаҳо дар самти таъминоти нерӯи барқ, газ, буг ва тозакунии ҳаво ва 92 адад корхонаҳо дар самти таъминоти об, тозакунии, коркарди партовҳо ва дастрасӣ ба коркарди дуҷумдараҷа фаъолият менамоянд.

62. Дар тӯли панҷ соли минбаъда (то соли 2026) таъсиси зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ (ба ҳисоби миёна 175 корхона дар як сол) ва расонидани ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст.

63. Ҳамзамон, ба экология партовҳои корхонаҳои кимиёвӣ, ки 35 ҳазор тонна партовҳои саҳти маиширо дар як сол ташкил медиҳад, таъсири манфӣ мерасонанд. Вобаста ба ин, дар раванди рушди иқтисоди

«сабз» коркарди партовҳои саҳти маишӣ ва саноати муҳим ва афзалиятнок арзёбӣ мегардад.

64. Мушкилиҳои соҳа:

- сатҳи нокифояи истифодаи технологияи муосири каммасрафу бепартов дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- мушкилоти нигоҳдорӣ ва коркарди партовҳои саҳти маишию саноатӣ;

- мукамал набудани стандартҳои экологӣ нисбат ба фаъолияти корхонаҳои саноати истихроҷ ва коркард;

- сатҳи нисбатан пасти роҳандозии менечменти экологӣ дар корхонаҳои саноатӣ;

- истифодаи таҷҳизоти фарсуда ва энергияталаб дар баъзе корхонаҳои соҳаи саноат;

- ақибмонии техникаю технологӣ ва дараҷаи баланди фарсудаҷавии модию маънавии таҷҳизоти саноатӣ дар корхонаҳое, ки то давраи истиқлоли Ҷумҳурӣ сохта шудаанд;

- коркарди нокифояи саноатии маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- сатҳи нокифояи рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи маҳсулоти саноатӣ;

- норасоии мутахассисони баландихтисос, ба монанди менечерони сатҳи баланд ва менечменти миёнаи дорои донишҳои самти иқтисоди «сабз»;

- сатҳи нокифояи ҳамкорӣҳои дохиливу байниминтақавӣ ва рушди муносибатҳои кластерӣ вобаста ба роҳандозии истеҳсолоти бепартов.

65. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- таъкими асосҳои институтсионалӣ барои рушди иқтисоди «сабз» дар соҳаи саноат;

- рушди соҳаи саноат тавассути таъмини шугли пурмаҳсул ва зиёд намудани ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бо ба инобат гирифтани принципҳои иқтисоди «сабз» (ҶРҮ -9.2);

- таҷдиди инфрасохтори соҳаи саноат тавассути баланд бардоштани самаранокии иқтидорҳои истеҳсолӣ бо татбиқи бештари технологияҳои муосир ва ҷавобгӯ ба талаботҳои экологӣ (ҶРҮ-9.4);

- тақвияти қорҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи саноат ва таъмини рушди технологиву инноватсионии иқтидорҳои истеҳсолӣ (ҶРҮ-9.5);

- афзоиши арзиши иловашудаи маҳсулоти саноатӣ тавассути рушди муносибатҳои кластерӣ дар истеҳсолоти бепартов.

66. Вазифаҳои асосии соҳа:

- тақмили қонунгузорӣ ва таҳияи стандарҳои миллии мутобиқ ба талаботи иқтисоди «сабз» дар саноат;

- афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти экологии мутобиқ ба стандартҳо;

- баланд бардоштани самаранокии иқтидорҳои истеҳсолӣ бо дарназардошти татбиқи васеи технологияҳои муосири инноватсионии ҷавобгӯ ба талаботи экологӣ;

- баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва диверсификатсияи саноат бо дарназардошти васеъ татбиқ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар истеҳсолот;

- афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти тайёри аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- афзоиши арзиши иловашудаи маҳсулоти саноатӣ тавассути рушди кластерҳо дар самти истеҳсолоти бепартов;

- мусоидат ба рушди содирот ва низоми миллии воридотивазкунии интиҳобӣ бо истифода аз раванди иқтисоди «сабз»;

- коркарди васеи маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳони органикӣ.

67. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди саноати кишвар бо дарназардошти татбиқ намудани иқтисоди «сабз»;

- ташкили кластерҳои саноатӣ кишоварзӣ бо истифода аз технологияи бепартов дар минтақаҳои кишвар;

- гузариши иқтидорҳои истеҳсолӣ ва инфрасохтори амалкунандаи саноатӣ ба принципҳои иқтисоди «сабз» бо роҳи татбиқи стандартҳои муосир;

- афзалиятнокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ оид ба бунёди корхонаҳои саноатии бепартов;

- тақмили сиёсати андозӣ бо мақсади ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузори бахши хусусӣ аз рӯи принципи иқтисоди «сабз» ва маҳдуд намудани ихроҷи партовҳо;

- таҳия ва қабули маҷмуи тадбирҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии қорҳои илмию-таҷқиқотӣ ва инноватсионӣ тавассути таъсиси парқҳои технологӣ, бизнес-инкубаторҳо ва IT-парқҳо;

- роҳандозии таҷдиди технология ва таҷҳизоти техникаи корхонаҳои саноатӣ, ба технологияи каммасрафи барқӣ гузаронидани равандҳои истеҳсолӣ;

- таҳияи механизми ҳавасмандгардонӣ барои сармоягузoron дар бахши коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ки стандартҳои байналмилалии сифат, аз ҷумла Global GAP - стандартҳои эътирофшудаи байналмилалии кишоварзиро қорӣ менамоянд;

- ба роҳ мондани истеҳсоли ватании маҳсулоти бастабандӣ, ки ба талаботи иқтисоди «сабз» мувофиқ мебошад;

- паст намудани хароҷоти истеҳсолӣ дар соҳаҳои саноат аз ҳисоби васеъ қорӣ намудани технологияҳои «сабз»;

- қорӣ намудани стандартҳои «сабз» барои корхонаҳои соҳаи истихроҷ ҷиҳати бунёди экосистемаи мусоид дар атрофи қорҳона;

- ташкил намудани нуқтаҳои қабули захираҳои моддии тақрористеҳсолшаванда ва рушди инфрасохтор оид ба коркард ва фурӯши онҳо (ҷамъоварии партовҳои саҳти маишӣ барои коркарди минбаъдаи онҳо);

- таъсис додани қорҳона ва қоргоҳҳо барои коркарди партовҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо;

- ба роҳ мондани истеҳсоли саноатии панелҳо ва таҷҳизоти офтобӣ дар корхонаҳои истеҳсоли бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ ва ба ин васила кам кардани хароҷоти истеҳсоли неруи барқ аз ин сарчашма;

- ташкили корхонаҳо дар самти истеҳсол ва васлкунии воситаҳои нақлиёти барқӣ (электромобилҳо, электромопедҳо, троллейбус ва локомотивҳои барқӣ);

- ташкили корхонаҳои муосири коркарди корезӣ дар якҷанд деҳоти кишвар тариқи пилотӣ;

- ташкили корхонаҳо дар самти истеҳсоли техника ва технологияҳо чихати пешгирӣ ва маҳфузнигоҳдории партовҳои саноатӣ;

- ташкили корхонаҳо оид ба истеҳсоли воситаҳои каммасрафи энергия ва коркарди партовҳои онҳо;

- ҷалби сармоя ва ташкили корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои минералии ҷавобгӯ ба талаботи иқтисоди «сабз» дар кишвар.

68. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- меъёрҳои қонунгузори соҳаи саноат ба принципҳои иқтисоди «сабз» мутобиқ карда шуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ, меъёрҳо ва стандартҳои дахлдор қабул мегарданд;

- рақобатпазирӣ ва диверсификасияи маҳсулоти саноатии аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин мегардад;

- ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ниҳой бо арзиши баланди иловашуда афзоиш меёбад ва ҳиссаи саноати коркарди бепартов то 80 фоиз дар соҳа афзоиш меёбад;

- кластерҳои саноатию кишоварзӣ аз рӯи принципҳои иқтисоди «сабз» ва технологияи бепартов дар минтақаҳои кишвар ба роҳ монда мешаванд;

- истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз технологияи сарфачӯӣ ва истифодаи самараноки энергия ба роҳ монда мешавад;

- сармоягузорӣ ба корхонаҳои истеҳсолии бо принципи иқтисоди «сабз» фаъолияткунанда васеъ роҳандозӣ мегардад;

- корҳо дар самти ҷорӣ намудани навоариҳо тақвият меёбанд;

- корхонаю коргоҳҳо барои коркарди партовҳо ва нуқтаҳои қабули партовҳои саҳти маишӣ барои коркарди минбаъдаи онҳо ташкил мегарданд;

- корхонаҳо дар самти истеҳсол ва васлкунии воситаҳои нақлиёти барқӣ ва истеҳсоли саноатии панелҳо ва таҷҳизоти офтобӣ ташкил меёбанд;

- воридотивазкунӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти бастабандӣ таъмин мегардад;

- ҳаҷми содироти маҳсулоти органикии коркардшуда афзоиш меёбад.

§3. Ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ

69. Соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои асосии шуғли аҳоли ба ҳисоб рафта, соли 2021 ҳаҷми маҳсулоти умумии

кишоварзӣ ба 39,7 млрд сомонӣ, аз ҷумла растанипарварӣ ба 28,7 млрд сомонӣ ва чорводорӣ ба 11,0 млрд сомонӣ баробар гардид. Ҳиссаи растанипарварӣ ва чорвопарварӣ дар ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ мутаносибан ба 72,3 фоиз ва 27,7 фоиз баробар гардида, ҳиссаи соҳаи кишоварзӣ дар ММД ба 23 фоиз баробар гардид.

70. Дар кишвар 4730,1 ҳазор гектар заминҳои кишоварзӣ мавҷуд буда, 618,7 ҳазор гектари он обӣ мебошад. Аз ин миқдор 673,3 ҳазор гектар замини қорам (аз он 471,6 ҳазор гектар обӣ), 161,3 ҳазор гектар дарахтҳои бисёрсола (аз он 123,8 ҳазор гектар обӣ), 21,3 ҳазор гектар заминҳои партов (аз он 18,2 ҳазор гектар обӣ), 18,8 ҳазор гектар заминҳои алафдарав (аз он 1,4 ҳазор гектар обӣ) ва 3855,4 ҳазор гектар заминҳои ҷароғох (аз он 3,7 ҳазор гектар обӣ) мебошанд.

71. Дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурӣ дар соли 2021 кишти зироатҳо 861,7 ҳазор гектар, аз он ғалладонагӣ 394,5 ҳазор гектар, аз ҷумла гандум 274,8 ҳазор гектар, зироатҳои техникӣ 202 ҳазор гектар, аз ҷумла пахта 173,8 ҳазор гектар, картошка 57,2 ҳазор гектар, сабзавот 71,2 ҳазор гектар, полизӣ 22,6 ҳазор гектар ва зироатҳои хӯроки чорво 113,9 ҳазор гектар гузаронида шудааст. Дар ин давра майдони боғот 161 ҳазор гектар ва тоқзор 39,4 ҳазор гектарро ташкил додааст.

72. Истеҳсоли ғалладонагӣҳо 1586,3 ҳазор тонна, аз ҷумла гандум 876,2 ҳазор тонна, пахта 392 ҳазор тонна, картошка 1041,3 ҳазор тонна, сабзавот 2597,6 ҳазор тонна, аз ҷумла пиёз 727,4 ҳазор тонна, полизӣ 818,8 ҳазор тонна, мева 444,5 ҳазор тонна ва ангур 267,5 ҳазор тоннаро ташкил дода, ҳосилнокии ғалладонагӣҳо ба 30,7 с/га, аз ҷумла гандум 29,2 с/га, пахта 22,6 с/га, картошка 181,4 с/га, сабзавот 280,5 с/га, полизӣ 284,5 с/га, мева 40,3 с/га ва ангур 77,6 с/га баробар шудааст.

73. Ба ҳолати 1 январи соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷумҳурӣ саршумори чорвои қалон 2467,6 ҳазор сар, аз он модагов 1290,5 ҳазор, қутос 26,1 ҳазор, гӯсфанду буз 6052,4 ҳазор, асп 83,8 ҳазор, занбури асал 257,2 ҳазор оила ва паранда 11117,7 ҳазор сар ба қайд гирифта шудааст. Дар соли 2021 истеҳсоли гӯшти чорвои қалон ва майда (дар вазни зинда) 283,6 ҳазор тонна, гӯшти паранда (дар вазни зинда) 44,1 ҳазор тонна, шир 1042,6 ҳазор тонна, тухм 1053,5 млн. дона, дона, пашм 8151,8 тонна, пилла 451,1 тонна, асал 4390,2 тонна ва моҳӣ 4389,4 тонна истеҳсол шудааст.

74. 36,2 ҳазор гектар заминҳои ҳолати мелиоративнашон ғайриқаноатбахш (ботлоқшавӣ, шуршавӣ) ба ҳолати 1 январи соли 2022 ба қайд гирифта шуда, 5013 гектар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун мондаанд, ки ба таъмини амнияти озуқаворӣ таъсири манфӣ мерасонанд.

75. Соҳаи кишоварзӣ ба ҳолати 1 январи соли 2022-ум ба 570292 тонна нуриҳои минералӣ эҳтиёҷ дорад, ки аз ҳисоби нуриҳои минералии воридотӣ таъмин мегардад (197,6 ҳазор тонна дар соли 2021).

76. Амалисозии принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ барои афзоиши сармоягузориҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар обёрӣ, истифодаи ва идоракунии оқилонаи захираҳои замин, пешгирии бадшавии ҳолати мелиоративии заминҳо ва зиёд намудани

ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, даромаднокӣ ва ҳосилнокӣ мусоидат менамояд.

77. Дар ноҳияҳои Кӯшонӣён, Чалолӣдини Балхӣ, Дӯстӣ, Чайхун, Ёвон ва Данғараи вилояти Хатлон соли 2021 аз ҷониби ширкатҳои ҚСП «Чунтай Хатлон Син Силу», ҚДММ «Водии Зарин» ва ҚСП «Чунтай Данғара Текстил Син Силу» дар майдони 11308 гектар обёрии муосир роҳандозӣ гардидааст, ки ба раванди иқтисоди «сабз» мутобиқ мебошад.

78. Дар ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2022-юм 161 ҳазор гектар майдони боғу тоқзор мавҷуд буда, ҳамагӣ 845 гектари онро боғҳои интенсӣвӣ бо истифода аз усули обёрии қатрагӣ ташкил медиҳад.

79. 85 фоизи обҳои истифодабурдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои обёрии заминҳои кишоварзӣ равона мегардад.

80. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) дар кишвар тавассути Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба химикунонӣ ва ҳимояи растаниҳо», муқаррароти Конвенсияи Стокгоlm оид ба маҳдудкунӣ истифодаи 12 намуд маводи кимиёвӣ ва 11 адад регламентҳои техникӣ ба танзим дароварда мешавад.

81. Дар соли 2021-ум дар ҷумҳурӣ 14 фермаҳои чорвои калони шохдор ва 22 адад корхонаҳои парандапарварӣ бо истифода аз усулҳои муосири принципҳои иқтисоди «сабз» ташкил гардидааст.

82. Мушкилиҳои соҳа:

- маҳдудияти дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ, технологияи каммасраф ва бозори фурӯш, аз он ҷумла бозорҳои истеъмолии дохилӣ дар соҳа;

- ҳосилнокии нисбатан пастӣ зироатҳои кишоварзӣ;

- сатҳи нокифояи таъминнокӣ бо нуриҳои минералии ҷавобгӯ ба стандартҳои иқтисоди «сабз»;

- рушди нокифояи инфрасохтори муосири ҷавобгӯ ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ ва обёрӣ;

- иттилооти нокифоя дар хусуси ташкили истеҳсолоти муосири кишоварзӣ бо агротехникаи парвариш;

- ба талаботи стандартҳои муосир ҷавобгӯ набудани занҷираи истеҳсол ва содироти маҳсулоти органикии кишоварзӣ;

- ба талаботи муосири кишоварзӣ ҷавобгӯ набудани ҳолати мелиоративии қисми заминҳои кишоварзӣ;

- фарсуда шудани иншооти гидротехникӣ ва обтаъминкунӣ;

- ҳал нагардидани қарзи хизматрасонии обёрӣ ва барқӣ дар пойгоҳҳои обкашӣ;

- норасоии нуриҳои минералӣ ва тухмиҳои элитаи репродуксияи баланд;

- истифодаи нокифояи принципҳои иқтисоди «сабз» дар корхонаҳои соҳаи чорвопарварӣ, парандапарварӣ ва таъмин набудани марказҳои ташхиси байторӣ бо лавозимоту асбобҳои озмоишӣ.

83. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- таъмини дастрасии одилона ба замин, захираҳои кишоварзӣ, бозорҳо, зиёд намудани арзиши иловашуда ва шугли «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ (ҲРҮ-2.3);

- таъмини устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тавассути баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва маҳсулнокии чорво бо назардошти ҳифзи экосистемаҳо, бехтар кардани ҳолати заминҳо ва мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлим (ҲРҮ - 2.4);

- ворид шудани ҷумҳурӣ ба гурӯҳи давлатҳо бо сатҳи устувори таъмини амнияти озуқаворӣ;

- рушди кишоварзӣ органикӣ ва афзоиши содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза аз кишвар.

84. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими заминаи институтсионалии рушди иқтисоди «сабз» дар соҳаи кишоварзӣ;

- таъмини истифодаи самаранок ва оқилонаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ;

- таъсиси ҷойҳои кори «сабз» дар деҳот;

- баланд бардоштани сатҳи худтаъминкунӣ бо нуриҳои минералии ҷавобгӯ ба стандартҳои иқтисоди «сабз»;

- тақмили номгӯи маводи кимиёвии манъшуда, ки дар кишоварзӣ истифода гаштаанд;

- таҳия ва қабули стандартҳои милли оид ба кишоварзӣ органикӣ;

- гузариш ба истифодаи техника ва технологияи аз ҷиҳати экологӣ муфид дар соҳаи растанипарварӣ ва чорводорӣ;

- рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва обёрии замин;

- тақвият додани рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти органикии кишоварзӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ ҷумҳурӣ;

- таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти кишоварзӣ;

- таъмини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва иқтисодӣ дастрасӣ дар асоси афзоиши истеҳсоли дохилии маҳсулоти кишоварзӣ ва коҳиш додани сатҳи вобастагӣ аз воридот;

- ташаккули низомии самараноки идоракунии захираҳои кишоварзӣ, аз ҷумла замин ва маданияти истифодабарии онҳо;

- гузаштан ба истеҳсол ва истифодаи нуриҳои минералии табиӣ;

- баланд бардоштани маданияти истифодаи замин ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ органикӣ;

- ба роҳ мондани истифодаи самаранок ва мутавозини маводи биотикӣ (иқлим, хок, релеф) ва абиотикӣ (табиати ғайризинда);

- истеҳсоли хӯрокаи чорво, паранда ва моҳӣ бо ашёи хоми биотикӣ;

- истеҳсоли маҳсулоти бастубанди органикӣ барои интиқоли зироатҳои кишоварзӣ;

- васеъ намудани майдони боғу тоқзорҳои интенсӣвӣ бо обёрии қатрагӣ;

- диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ дар заминаи технологияи навоварона ва таҳкими устувории занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулот;

- амалӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар корхонаҳои соҳаи чорвопарварӣ ва таъмин намудани марказҳои ташхиси байторӣ бо лавозимоти асбобҳои озмоишӣ;

- рушди парандапарварии органикӣ;

- роҳандозии васеи масъалаҳои гендерӣ дар соҳаи кишоварзии органикӣ.

85. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди соҳаҳои растанипарварӣ, чорвопарварӣ ва моҳипарварӣ бо дарназардошти ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз»;

- афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ);

- тақвияти содироти маҳсулоти кишоварзии органикӣ бо ворид шудан ба низоми умумии бархурдории тичорати Иттиҳоди Аврупо (GSP+) ва Британияи Кабир (UK GSP);

- афзоиши масоҳати гармхонаҳо бо истифода аз технологияҳои муосир, боғу тоқзорҳои интенсивӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ;

- татбиқи технологияҳои «сабз» ва инфрасохтори «сабз» дар истеҳсолоти агросаноатӣ бо ҷорӣ намудани стандартҳо дар ин самт;

- ҷорӣ намудани технологияи муосири селекцияи растаниҳо ва ҳайвоноти кишоварзӣ, нигоҳдории ҳосилхезии хок, ҳифзи муҳити зист ва захираҳои об;

- васеъ ҷорӣ намудани обёрии қатрагӣ бо истифода аз технологияҳои муосир дар ҳамаи ноҳияҳои кишвар;

- ҷорӣ намудани истеҳсоли таҷҳизот барои обёрии қатрагӣ дар Тоҷикистон;

- зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаҳои парандапарварӣ, моҳипарварӣ, афзун намудани саршумори чорвои зотӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво;

- аз 845 гектар ба 1000 гектар расонидани майдони боғҳои интенсивӣ;

- ташкили семинарҳо оид ба васеъ ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ ва низоми муосири фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ;

- ба роҳ мондани моҳипарварӣ дар дарёҳо, кӯлҳои табиӣ ва занбӯриасалпарварӣ дар кӯҳсорҳо, ҷангалзорҳо ва назди боғҳо;

- ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории «сабз» ба соҳаи кишоварзӣ;

- таҳия ва татбиқи стандартҳои тамғабандии молҳои органикӣ дар соҳаи савдо;

- тақвияти механизми субсидия додан ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои замин;

- бунёди сардхонаҳо, марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ ва татбиқи принципҳои савдои «сабз» бо роҳи зиёд намудани содироти маҳсулоти органикӣ;

- ташкили агрокластерҳои «сабз» дар минтақаҳои ҷумҳурӣ;

- бо мақсади паст кардани вобастагии кишвар аз маҳсулоти воридотӣ барқарор намудани фаъолияти ҶСК «Азот» -и шаҳри Леваканти вилояти Хатлон;

- амалӣ намудани рақамикунонӣ, истифодаи зехни сунъӣ ва роҳандозии васеи масъалаҳои гендерӣ дар соҳаи кишоварзии органикӣ.

86. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди соҳаҳои растанипарварӣ, чорвопарварӣ ва моҳипарварӣ бо дарназардошти ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» тақмил меёбанд;

- ҳиссаи истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) дар ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ то охири татбиқи Стратегия то 100 фоиз расонида мешавад;

- кластерҳои агросаноатӣ бо истифодаи самаранокии энергия васеъ ба роҳ монда шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти бо арзиши баланди иловашудаи органикӣ афзоиш меёбад;

- истифодаи технологияҳои «сабз» ва инфрасохтори «сабз» дар истеҳсолоти агросаноатӣ васеъ ба роҳ монда шуда, ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) бо бастубандии муосири органикӣ афзоиш меёбад;

- сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории «сабз» ба соҳаи кишоварзӣ ҷалб карда мешаванд;

- рақамикунонӣ, истифодаи зехни сунъӣ ва масъалаҳои гендерӣ дар соҳаи кишоварзӣ татбиқ карда мешаванд;

- 5000 гектар заминҳои нав бо ҷорӣ намудани технологияи муосири обёрӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад;

- обёрии қатрагӣ дар 30 фоизи хоҷагиҳои кишоварзӣ истифода мешавад.

§4. Рушди нақлиёти «сабз» ва инфрасохтори ба он мутобиқ

87. Дар Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2022 ҳамагӣ 14308,5 км роҳҳои автомобилгард мавҷуд буда, аз он 3340,5 км байналмилалӣ, 2109,9 км ҷумҳуриявӣ ва 8858,1 км роҳҳои маҳаллӣ мебошанд. Ҷамъамон дар кишвар 2246 пул, аз он 506 байналмилалӣ, 321 ҷумҳуриявӣ ва 1419 пулҳои маҳаллӣ мавҷуданд.

88. Бо мақсади раҳой аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ дар соли 2021-ум 943,55 км роҳ (аз ҷумла 270,05 км асфалтпӯш ва 673,5 км шағалпӯш), 144 адад пул бо дарозии 4323,8 метр ва 161 адад кубур бо дарозии 1399 метр аз таъмир бароварда шудааст. Дар натиҷа тавассути ҳамагуна нақлиёт 82,0 млн. тонна, аз ҷумла тариқи

накляети автомобилӣ 76,3 млн. тонна ва накляети роҳи оҳан 5,7 млн. тонна бор кашонида шудааст.

89. Дар соли 2020 дар шаҳри Душанбе дар доираи амалишавии лоиҳаи «Бехтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе - Турсунзода, қитъаи роҳ аз буриши хиёбони Сино ба хиёбони Исмоили Сомонӣ то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе» азнавсозии роҳ бо дарназардошти сохтмони чорроҳаи сесатҳа, сохтмони роҳ бо пул дар ду сатҳ аз ду тарафи хиёбони Нусратуло Махсум бо буриши хиёбони Сино амалӣ гардида, 5 роҳи зеризаминӣ низ бо дарозии умумии 236 метр барои роҳгузарон бунёд шудааст.

90. Тибқи Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти накляети барқӣ ба кишвар, яъне электромобилҳо, электробусҳо ва троллейбусҳо аз пардохти боҷи гумрукӣ озод карда шуданд. Баҳри татбиқи раванди иқтисоди «сабз» дар соҳаи накляет муҳайё сохтани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи воситаҳои накляети барқӣ дар қаламрави кишвар тадриҷан роҳандозӣ мегардад.

91. Соҳаи накляет дар иқтисоди кишвар ҳамчун унсур асосии инфрасохтори хизматрасонӣ мақоми муҳим дорад, вале манбаи асосии ифлосшавии ҳавои атмосфера асосан дар шаҳрҳо партовҳои накляетӣ ба ҳисоб меравад.

92. Партовҳои газҳои гулхонаӣ, ки кодиранд ба иқлим таъсир расонанд, дар Тоҷикистон камтар аз 1 тонна гази карбон (CO₂) ба як нафар аҳоли рост меояд, ки нишондиҳандаи паст ба ҳисоб меравад. Новобаста аз ин барои татбиқи раванди иқтисоди «сабз» дар соҳаи накляет муҳайё сохтани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи воситаҳои накляети барқӣ дар қаламрави кишвар тадриҷан роҳандозӣ мегардад.

93. Дар байни мардум бештар оммавӣ гардонидани накляети ҷамъиятии барқӣ, дигар намудҳои накляети безарар ва истифода аз дучарха ҳамчун накляети алтернативӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза дар шароити шаҳрҳо ва сафарҳо ба масофаи кӯтоҳу миёна, аз ҷумла истифодаи мошинҳои гибридӣ ва тавассути неруи барқ ҳаракаткунанда (электромобилҳо).

94. Мушкилиҳои соҳа:

- фарсудашавии воситаҳои накляети ҷамъиятӣ, шахсӣ ва корхонаву соҳибкорон, инчунин ихроҷи зиёди газҳои гулхонаӣ тавассути онҳо;

- сатҳи нокифояи раванди гузариш ба воситаҳои накляети барқӣ, аз ҷумла накляети ҷамъиятӣ дар шаҳру ноҳияҳо;

- ба талаботи муосир ҷавобгӯ набудани инфрасохтори накляетӣ, аз ҷумла накляети барқӣ дар кишвар;

- дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани коркарди автомобилҳои кӯҳна ва маводи истифодаи накляетӣ;

- рушд наёфтани раванди истифодабарии накляети алтернативӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза, аз ҷумла электрификатсия нашудани роҳи оҳан;

- ташаккул наёфтани роҳҳои автомобилӣ ва аҳоли, ки бо баландпоя асос ёфтааст;

- набудани корхонаҳои истехсоли накляети гибридӣ ё электрикӣ (электромобилҳо, электропоездҳо)

95. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- рушди инфрасохтори босифат ва устувори ҷавобгӯ ба принципҳои иқтисоди «сабз» (ҲҶҮ-9.1);

- таъмини намудани дастрасии низоми накляети бехатар ва аз ҷиҳати экологӣ устувор (ҲҶҮ-11.2);

- гузариши васеъ ба накляети барқӣ ва ташкили инфрасохтори зарурӣ дар ин самт;

- рушди инфрасохтори накляетии дар баландпоя асосёфта бо мақсади ҳифз ва нигоҳ доштани гуногунии биологӣ.

96. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими асосҳои институтсионалӣ барои рушди иқтисоди «сабз» дар соҳаи накляет;

- рушди инфрасохтори накляетӣ бо назардошти раванди иқтисоди «сабз»;

- бунёди роҳҳои, ки бо баландпоя сохта шудаанд, бо мақсади ҳифз ва нигоҳ доштани набототи ҳайвоноти шафати роҳҳо;

- ба роҳ мондани ва истифодаи накляети барқии ҷамъиятӣ дар ҳамаи шаҳрҳои ҷумҳурӣ;

- зиёд намудани воридот ва истехсоли (васлкунии) накляети барқӣ, аз ҷумла электромобилҳо, электробусҳо, троллейбусҳо ва монанди онҳо;

- муҳайё сохтани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи воситаи накляети барқӣ;

- тақвияти назорати кам кардани ихроҷи газҳои гулхонаӣ дар соҳаи накляет.

97. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои рушди соҳа бо назардошти ҷорӣ намудани иқтисоди «сабз»;

- рақамигардонии маҷмуии накляети барқии мусофирбари ҷамъиятӣ;

- ташкили корхонаҳо дар самти истехсол ва васлкунии воситаҳои накляети барқӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ;

- ташкили нуқтаҳои хизматрасонӣ барои таъминот бо барқ ва таъмири накляети барқӣ;

- таъмини назорати зарурии сифати сӯзишворӣ, ки дар накляети автомобилӣ истифода мешавад;

- таҷдиди шабакаҳои мавҷудаи кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳо ва чорроҳаҳо, ҷудо кардани минтақаҳо барои таваккуфҳои накляети ҷамъиятӣ ва сохтмони чорроҳаҳои 2-3 сатҳа;

- бунёди гузаргоҳҳо барои ҳайвонот дар роҳҳои аҳамияти байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ;

- гузариши мунтазам ба накляети барқӣ дар накляети ҷамъиятӣ;

- ташкили корхонаи коркарди (безаргардони)-и мошинҳои кӯҳна ва маводҳои истифодаи нақлиётӣ;

- тарғиби истифодаи дучарха (велосипед) ҳамчун воситаи нақлиёти алтернативӣ ва ташкили инфрасохтори зарурӣ барои рушди истифодаи ин намуди воситаи нақлиёт дар шаҳру ноҳияҳо;

- сабзу хуррамгардонии шафати роҳҳои автомобилгарди дорони аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ;

- тақмили стандартҳои истифодаи роҳҳо ҷиҳати мутобиқ намудани онҳо ба принципҳои иқтисоди «сабз»;

- истифодаи маҳсулот аз сангҳои табиӣ дар бунёди роҳҳои гайриасосӣ ва роҳравҳои маркази шаҳрҳои ҷумҳурӣ;

- роҳандозии бунёди инфрасохтори зарурӣ барои метрои баландпоя ва истифодаи локомотивҳои барқӣ дар шаҳри Душанбе;

- элекрификатсияи роҳҳои оҳани Тоҷикистон бо ҷалби сармояи хориҷӣ;

- дар шаҳру ноҳияҳо бунёди нуқтаҳои таъминоти барқӣ ва истеҳсоли таҷҳизоти барқпуркунии воситаҳои нақлиёт;

- амалӣ намудани стандартҳо ва регламентҳои техникӣ барои истифодаи нақлиёти барқӣ ва тақмили стандартҳо дар самти наргиזורии хизматрасонии онҳо аз ҷумла фуруши барқ;

- ташкили таваккуфгоҳҳои калон (5-10 гектар) дар роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ бо риояи принципҳои иқтисоди «сабз» баъд аз ҳар як 50-100 км;

- истифодаи васеи электромобилҳо дар хизматрасониҳои почта ва хадамоти дастрасӣ;

- дар қонунгузории кишвар мушаххас намудани мафҳумҳо оид ба нақлиёти барқӣ ва намудҳои он;

- роҳандозии гузариши мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба истифодаи нақлиёти хизматии барқӣ;

- тарғиби васеи тарзи ҳаёти солим ва истифодаи дучархаҳо ҳамчун нақлиёт.

98. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- қонунгузории соҳаи нақлиёт ба принципҳои иқтисоди «сабз» мутобиқ карда шуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ, меъёрҳо ва стандартҳои дахлдор қабул мегарданд;

- хизматрасонии барқии мусофиркашонӣ ба кишри осебпазири аҳоли бо нархҳои мувофиқ дастрас мегардад;

- шароити муосири инфрасохтори ҳамлу нақли бор ва мусофир, аз ҷумла инфрасохтори транзитӣ ташаккул меёбад;

- коркарди дуҷумдаҷаи партовҳои нақлиётӣ ба роҳ монда мешавад;

- партови газҳои гулхонаӣ аз ҳисоби нақлиёт кам карда мешавад;

- арзиши асли ва тарифҳо барои интиқоли мол ва мусофирон тавассути нақлиёт дар сатҳи мўътадил қарор мегардад;

- инфрасохтори муосири ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ коммуникатсионӣ, нақлиётӣ, иқтисодӣ ва логистикӣ кишвар ташаккул меёбад;

- инфрасохтори тамоми намудҳои нақлиёти ҷумҳурӣ ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ ва сатҳи бехатарӣ ва рақобатпазирӣ дар маҷмааи нақлиётӣ баланд мегардад;

- роҳҳо ба муҳити зист камтар зарар меоваранд.

§5. Амалисозии принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон

99. Соҳаи меъморӣ ва сохтмонро Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 январи соли 2014, №26 «Дар бораи Тартиби таҳияи тарҳи муттаҳидгардонии банақшагирии шаҳрсозии қисмҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим медароранд.

100. Дар соли 2021 дар кишвар дар ҳаҷми 12,2 миллиард сомонӣ қорҳои сохтмонро васлгарӣ иҷро ва ба маблағи беш аз 3,5 миллиард сомонӣ фондҳои асосӣ ба қор андохта, 1,2 миллион метри мураббаъ манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти дигар ба истифода дода шудаанд.

101. Ҳангоми таҳия ва татбиқи нақшаҳои генералии шаҳрҳо ва шаҳраку деҳоти мамлакат ба банақшагириву бунёди бино ва иншоотҳо ба риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон, санъати баланди меъморӣ, истифодаи васеи унсурҳои меъморӣ милливу замонавӣ, технологияҳои муосир ва масолеҳи сифатноки сохтмон таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардад ҳам, вале барои татбиқи васеи ин унсурҳо, таҳкими раванди иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон зарур арзёбӣ мегардад.

102. Дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021 қайд гардид, ки дар раванди лоиҳакашӣ зарур аст, ки пеш аз ҳама, сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон, марказҳои саломатӣ, боғҳои истироҳатӣ, гӯшаҳои «сабз» ва дигар инфрасохтори иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ ба нақша гирифта, дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо бунёди ҳатмии биноҳои истиқоматии баландошёна (на кам аз 5 ошёна) пешбинӣ карда шавад.

103. Дар кишвар ҳангоми гузариш ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон тавассути тақмил додани дастурҳои техникӣ дар вобастагӣ ба сарфаи энергия ҳангоми истифодаи таҷҳизоти электрикӣ дар биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ, шабакаҳои гармидиҳӣ ва ҳифзи гармии биноҳо бо риояи стандартҳо (меъёрҳо)-и муосири гарминигордории бино роҳандозӣ мегардад.

104. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокӣ дар самти татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон қабули

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои такмили механизмҳои танзим ва назорати давлатӣ вобаста ба тамғагузори хатмии тамоми биноҳо аз нуқтаи назари самаранокии энергетикӣ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои принципҳои иқтисоди «сабз» муҳим мебошанд.

105. Доираи васеи технологияҳои таъмини самаранокии энергия ва сарфаи энергия аз панелҳои офтобӣ дар бомҳо, таҷҳизоти геотермалии хурд дар рӯи замин ё қисмҳои маҳсуси тирезаҳо бо чорчӯбаҳои ҷӯбини бо маводҳои нанотехнологӣ насбшуда, ки аз ҳавои бад эмин дошта, ҳарорати биноро нигоҳ медорад иборат мебошад. Дар биноҳои бо талаботи принципҳои сохтмони «сабз» бунёдгардида фазои иқлими бароҳат бе гармкунӣ ва сардкунӣ системаҳои анъанавӣ ташкил намудан имконпазир аст.

106. Мушкилиҳои соҳа:

- нопуррагии дастурҳо нисбат ба самаранокӣ ва сарфаҷӯии энергия ҳангоми сохтмони биноҳо;

- набудани истехсолоти технологияҳои каммасраф ба ғайр аз фурузонакҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сатҳи нокифояи истифодабарии ин технологияҳо дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон;

- нокифоягии низоми истифодабарии самараноки шабакаҳои қорезӣ дар шаҳрҳо;

- мавҷуд набудани ҳуччати барномавӣ ва методологияи соҳавӣ ҷиҳати татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар сохтмон;

- нокифоя будани тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ дар соҳаи қарздиҳии имтиёзнок ва андозбандӣ дар самти лоиҳакашӣ ва сохтмон;

- набудани низоми сертификатсияи татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон;

- набудани ҳавасмандсозии сармоягузoron барои татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон.

107. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- таъмини устувории экологӣ дар шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин (ҲРУ-11.3);

- таъмини шароити мусоид ва инклюзивии зиндагӣ дар шаҳру деҳоти кишвар;

- истифодаи самаранокии манбаҳои энергия ва неруи гармӣ;

- таъмини дастрасӣ ба дараҷаи кофӣ манзили истиқоматии безарар ва дорой минтақаҳои «сабз» (ҲРУ-11.1);

- ба роҳ мондани сохтмони биноҳои аз ҷиҳати экологӣ устувор ва мустаҳкам бо истифода аз масолеҳи сохтмони ватанӣ (ҲРУ-11.с).

108. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими асосҳои институтсионалӣ барои татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон;

- қабули стандартҳои барои сохтмони биноҳои ҷамъиятӣ, маъмурӣ, истиқоматӣ ва ғайра бо назардошти қорӣ намудани принципҳои сарфаҷӯии энергия, гармӣ, истифодаи обу қорезӣ ва ташаккули экосистемаи дохилӣ;

- риояи хатмии дастур ҷиҳати ташаккули экосистемаи ягона дар шаҳру шаҳракҳо ҳангоми таҳияи нақшаи генералӣ;

- баланд бардоштани фарҳанги истифодаи неруи барқ, гармӣ, обу қорезӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар;

- дар биноҳои бунёдшаванда фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаворасӣ, акустикӣ, офтобрасӣ, ҳарорат ва таъмини дигар параметрҳои муосир;

- ба роҳ мондани технологияҳои истехсоли таҷҳизоти муҳандисӣ, масолеҳи гармимуҳофизатӣ, низомҳои гармидиҳӣ ва кондитсионерӣ дар асоси талаботи стандартҳои «сабз»;

- паст кардани сатҳи нобаробарии иҷтимоӣ ва гендерӣ дар ҷомеа вобаста ба дастрасӣ ба хизматрасониҳои меъморӣ ва сохтмон.

109. Тадбирҳои асосии соҳа:

- таҳия ва амалисозии стандартҳои ҷиҳати истифодаи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон;

- таҷдиди назар намудани меъёрҳои амалкунанда ва қабули меъёру стандартҳои нав барои масолеҳи сохтмони гармимуҳофизатӣ вобаста ба иқлими Тоҷикистон;

- қорӣ намудани стандартҳои истифодаи сарфакоронаи таҷҳизоти маишӣ дар сохтмони биноҳои иншоотҳо;

- ташкили низоми сертификатсияи биноҳо ва иншоотҳо мутобиқи талаботи сарфаҷӯии энергия;

- насби ҳисобкунакҳои обӣ дар ҳамаи биноҳои манзилҳои истиқоматӣ ва иншоотҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ;

- қорӣ намудани талаботи хатмии самаранокии энергетикӣ биноҳо ҳангоми қабули иншооти сохтмонӣ;

- сохтмони биноҳои нав бо риояи стандартҳои (меъёрҳои)-и муосири гарминигӯҳдорӣ бино ва истифодаи манбаи биотермалӣ;

- ташкили корхонаҳои истехсоли ватании истехсоли маҳсулоти сохтмони аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба саломатии инсон безарар;

- тарғиби васеи истифодаи таҷҳизоти хурди қоркарди қорезӣ (септикҳо) барои манзилҳои истиқоматӣ дар деҳот;

- ташкили қорҳои методӣ оид ба тамғагузори хатмии ҳамаи биноҳо баҳри самаранокии энергетикӣ;

- амалӣ намудани ҷароғонкунии кӯчаҳо дар шаҳрҳо бо истифода аз таҷҳизоти барқии офтобӣ;

- қорӣ намудани низоми ташкили инфрасохтори муосири обтаъминкунӣ барқтаъминкунӣ ва қарзӣ пеш аз тақсими қитъаи замин барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ;

- ташкили шаҳраки алоҳида дар яке аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе бо экосистемаи муосири мутобиқ ба принципҳои иқтисоди «сабз»;

- амалигардонии лоиҳаи пилотӣ бо низоми муосири сарфаҷӯии энергия, обу қорезӣ ва қоркарди партовҳо дар ноҳияҳои кишвар;

- зиёд намудани майдони боғҳои фароғатии «сабз» дар шаҳраку деҳоти кишвар.

110. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- соҳмони биноҳо бо усули принципҳои иқтисоди «сабз» афзоиш меёбад;
- устувории экологӣ дар шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин беҳтар мегардад;
- дар шаҳру деҳоти кишвар шароити мусоид ва инклюзивии зиндагӣ фароҳам оварда мешавад;
- шаҳракҳо ва деҳоти намунавӣ мутобик ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ташаккул меёбад;
- истифодаи самараноки манбаҳои энергия ва нерӯи гармӣ дар иншооти гуногун васеъ ба роҳ монда мешавад;
- минтақаҳои «сабз» дар шаҳрҳо зиёд хоҳанд шуд.

§6. Такмили низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо

111. Дар асоси Консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзилию коммуналӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Барномаи рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» ба амалӣ гардонидани сиёсати ғайримарказонидани хизматрасониҳо оғоз намуд.

112. Дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ вобаста ба сохтмон ва таъмири фондҳои манзилӣ, беҳтар кардани инфрасохтори таъминоти нерӯи барқ, таъмини об ва корезӣ чораҳо татбиқ гардида, парки техникаи коммуналӣ нав карда шуда истодааст. Дар ин раванд гузариш ба иқтисоди «сабз» ташаккули чунин раванди идоракунии устувори истеҳсолот ва истеъмолатро тақозо мекунад, ки асоси онро на танҳо механизми сарфаҷӯии энергия, балки низоми босамари идоракунии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва танзими коркарди партовҳо ташкил медиҳад.

113. Бо мақсади рушди низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо дар Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025 ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ 248 адад лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба маблағи умумии 812,3 млн. доллари ИМА пешбинӣ гардидааст, ки 54 адади он ба маблағи умумии 63,9 млн. доллари ИМА дар самти идоракунии партовҳои саҳти маишӣ мебошанд.

114. Дар ин маврид арзёбии партовҳои ҷамъшудаи истеҳсолот ва назорат кардани воридшавӣ ва истифодаи минбаъдаи онҳо, ташаккули бамеъёрдорӣ мушаххаси ба вучуд омадани партовҳо, амалисозӣ ва маблағгузории барномаҳои ҳадафнок оид ба идоракунии партовҳо, инчунин безаргардонии партовҳои хатарнок ва захролуд бояд анҷом дода шаванд.

115. Ҳаҷми партовҳои маишӣ дар шаҳрҳо аз 280 то 330 килограмм ба ҳар як сари аҳоли рост меояд ва дар баробари баланд шудани неқӯаҳволии мардум афзоиши ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ низ зиёд мешавад.

116. Низоми маҷӯии ҷамъоварӣ, коркард ва безаргардонии партовҳо дар кишвар дар сатҳи зарурӣ ташаккул наёфтааст. Баъзе меъёрҳо ва талабот мавҷуданд, вале бо сабаби нокифоя будани назорат иҷроӣ онҳо дар сатҳи паст қарор доранд. Дар ин раванд корҳои

ҳавасмандкунӣ ва маблағгузории технологияҳои инноватсионӣ ҷиҳати безаргардонӣ ва истифодаи дубораи партовҳо аз манбаҳои гуногун барои тавлиди арзиши иловашуда муҳим мебошад.

117. Дастрасии аҳолии шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ бо оби тозаи нӯшоқӣ 64 фоиз, аз он аҳолии маркази шаҳру ноҳияҳо 88,9 фоиз ва деҳот 53,0 фоизро ташкил медиҳад. Бо назардошти 2,2 фоиз зиёдшавии шумораи миёнасолони аҳолии мамлакат талабот ба оби тозаи нӯшоқӣ меафзояд, ки рушди соҳаро бо истифодаи принципҳои иқтисоди «сабз» тақозо менамояд.

118. Пешниҳоди имтиёзҳо низоми соддагардонии пешниҳоди иҷозатномаҳо барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ дар низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо ва ҷалб намудани бахши хусусӣ ва муомилаҳои илмию тадқиқотӣ дар таҳияи амалисозии барномаҳо ба роҳ мондани шарикони давлат ва бахши хусусӣ дар ин соҳа хеле муҳим аст.

119. Мушкилиҳои соҳа:

- ташкили хизматрасонӣ ба аҳоли ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ набуда, ғайр аз шаҳрҳо дар ноҳияҳо хизматрасониҳо оид ба баровардани партовҳои саҳти маишӣ ба аҳоли қариб дастрас нестанд;

- партовҳо амалан ба навҳо ҷудо карда намешаванд, ҳамзамон ҳамлу накл, коркарди онҳо ба меъёрҳо ҷавобгӯ намебошанд;

- партовҳои саҳти маишӣ бе коркард ва ҷудо кардани маводҳои дубораи арзишманд ба партовгоҳҳои назоратнашаванда ва партовгоҳҳои расмӣ ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯнабуд ба бароварда мешаванд;

- дар қисми бештари шаҳру ноҳияҳо мавҷуд набудани низоми ягонаи ҷамъоварии партовҳои маишӣ, саҳти маишӣ ва саноатӣ;

- фарҳанги пасти партовпартоӣ, исрофкорӣ зиёд аз ҷониби аҳоли, корхонаҳо, муассисаҳо ва ғайра;

- номутамарказ будани низоми идоракунии хоҷагии манзилию коммуналӣ нашудааст ва ба талаботи иқтисоди бозорӣ мутобик набудани он;

- сатҳи нокифояи ҳавасмандкунии давлатӣ ва тижоратикунони раванди коркарди партовҳо ва истифодаи дубораи он;

- ба талаботи рӯзафзуни сохтмони биноҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ҷавобгӯ набудани иқтидорҳои мавҷудаи таъминот бо оби нӯшоқӣ ва корезӣ.

120. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- ташкили низоми устувори хизматрасонии манзилию коммуналӣ дар шаҳру деҳоти кишвар бо кам кардани партовҳои маишӣ ва ба роҳ мондани коркарди он;

- ба таври назаррас коҳиш додани партовҳо тавассути андешидани чораҳо оид ба пешгирӣ, кам кардан, коркард ва истифодаи дубораи онҳо (ХРУ – 12.5);

- роҳандозии васеи раванди иқтисоди «сабз» дар низоми хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо;

- чорӣ намудани низоми хавасмандкунии давлатӣ ва тичоратикунони раванди коркарди партовҳо ва истифодаи дубораи он;

- роҳандозии васеи низоми таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ дар шаҳрҳо ва деҳот мутобиқ ба талаботи муосир ва принципҳои иқтисоди «сабз».

121. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими асосҳои институтсионалӣ дар соҳаи хоҷагидорӣ манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо;

- таҳияи механизмҳои идоракунии самараноки низоми хизматрасонии манзилию коммуналӣ, ки ба талаботи иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ мебошад;

- тичоратикунони соҳаи коркарди партовҳо дар кишвар;

- ҷалби баҳши хусусӣ ба соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ва коркарди партовҳо, ҳамзамон татбиқи васеи механизми шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ дар соҳа;

- тадриҷан маҳдуд намудани истифодаи борхалтаҳои пластикӣ бо мақсади истифодаи васеи борхалтаҳои аз ҷиҳати экологӣ мувофиқ;

- ба роҳ мондани истеҳсоли ватании куттиҳо, зарфҳо, борпечониҳо ва борхалтаҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза;

- чорӣ намудани стандарти ягона ҷиҳати истифодаи куттиҳо барои партовҳо бо ҷудокунӣ ба навъҳо;

- хангоми сохтмони биноҳои таъиноти иҷтимоӣ иқтисодӣ пешбинӣ намудани азнавкунии низоми оби нӯшокӣ ва корезӣ дар шаҳру ноҳияҳо.

122. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо, дастурҳо барои татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо;

- ташкили корхонаҳои коркарди партовҳо дар шаҳру ноҳияҳо бо технологияҳои муосир;

- ташкили корхонаҳои хизматрасонии манзилию коммуналӣ бо шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ ва баланд бардоштани самаранокии идораи онҳо;

- қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ дахлдор вобаста ба манъ кардани истифодаи борхалтаҳои пластикӣ дар савдои чакана бо мақсади истифодаи васеи борхалтаҳои аз ҷиҳати экологӣ мувофиқ;

- хавасмандгардонии ташкили корхонаҳои коркарди маводҳои пластикӣ ва резинӣ бо мақсади истифодаи дуюмбораи онҳо дар соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ;

- ба тартиб даровардани партовгоҳҳои ҳамаи шаҳру ноҳияҳо вобаста ба меъёрҳои экологӣ;

- чорӣ намудани низоми насби куттиҳо барои партовҳо дар ҳамаи шаҳрҳои кишвар бо ҷудокунӣ ба навъҳо;

- пешбинӣ намудани тағйироти дахлдор ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзимкунандаи соҳа вобаста ба хавасмандкунии давлатии раванди коркарди партовҳо ва истифодаи дубораи он;

- таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии сохтмони биноҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ бо назардошти азнавкунии низоми таъминот бо оби нӯшокӣ ва корезӣ.

123. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо, дастурҳо ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ва идоракунии партовҳо мутобиқ мегарданд;

- хизматрасонӣ дар самти хоҷагии манзилию коммуналӣ ва коркарди партовҳои саҳти маишӣ ва саноатӣ беҳтар гардида, мутобиқи принципҳои иқтисоди «сабз» ва иқтисоди бозорӣ роҳандозӣ мегарданд;

- таъмини корхонаҳои хизматрасонии манзилию коммуналӣ бо механизми шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ вусъат меёбанд;

- хавасмандкунии давлатии раванди коркарди партовҳо ва истифодаи дубораи он дар соҳаҳои гуногун васеъ чорӣ мегардад;

- раванди идоракунӣ дар сохтори хоҷагии манзилию коммуналӣ ба талаботи иқтисоди бозорӣ мутобиқ гардонида мешавад;

- таъминот бо оби нӯшокӣ дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо бо дарназардошти талаботи муосири хизматрасонӣ пурра таъмин мегардад;

- низоми корезӣ дар шаҳрҳо ва деҳот мутобиқ ба талаботи муосир ва принципҳои иқтисоди «сабз» васеъ ба роҳ монда мешавад.

§7. Ҷифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва кам кардани газҳои гулхонаӣ (карбон)

124. Тоҷикистон кишвари кӯҳсор буда (93 фоиз) сармояи табиӣ он аз манбаъҳои бойи оби нӯшокӣ, гуногунии олами набототу ҳайвонот, парандагон, масоҳати васеи пирияхҳо бо қуҳҳои баланд, заминҳои серҳосил, обу ҳавои мусоид, сарватҳои зеризаминӣ ва манбаъҳои бойи маъданҳои қухӣ иборат мебошанд.

125. Яке аз сарватҳои бузурги Ҷумҳурии Тоҷикистон 947 адад дарёҳо буда, сарчашмаи бузурги захираҳои обиро дар Осиёи Марказӣ ташкил медиҳад.

126. Дар қисмати баланди қаторқуҳҳои Тоҷикистон 14 ҳазор пириях бо масоҳати умумии 8476 км³ мавҷуд аст, ки 8 фоизи ҳудуди кишварро ташкил медиҳад. Зиёда аз се ду ҳиссаи манбаи асосии захираҳои пирияхии минтақа дар қаламрави Тоҷикистон қарор дошта, то имрӯз зиёда аз як ҳазор пирияхи Тоҷикистон об шудааст.

127. Дар кишвар зиёда аз 1300 қӯлҳо бо масоҳати умумии 705 км³ қойгир аст, ки яке аз қалонтаринаш қӯли Сарез, ки ҳаҷми 16,07 ҳазор м³-ро доро буда, захираи бойтарини маҳзани оби ошомиданӣ маҳсуб меёбад. Захираҳои обҳои зеризаминии барқароршаванда дар Тоҷикистон 18,7 км³/солро ташкил медиҳанд, ки аз он 2,8 км³/сол захираҳои истифодашаванда маҳсуб меёбанд. Дар Тоҷикистон зиёда аз 200 қашмаҳои шифобаҳши биотермалӣ вучуд доранд.

128. Айни замон дар Тоҷикистон 4 мамнӯъгоҳ («Бешаи палангон», «Ромит», «Дашти Ҷум», «Зорқӯл»), 13 парваришгоҳ ва Боғи милли вучуд дорад, ки масоҳати умумии онҳо 21 фоизи ҳудуди Тоҷикистонро дар бар мегирад. Дар кишвар зиёда аз 80 намуди ширхӯро, 365 намуди

паррандаҳо, 49 намуди хазандаҳо, 40 намуди моҳиҳо ва 10 ҳазор намуди ҳашарот мавҷуданд. Дар Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон 267 намуд растаниҳо ва 222 намуд ҳайвоноте, ки дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарор доранд, дохил карда шудааст.

129. Ҷумҳурии Тоҷикистон сарватҳои зеризаминии зиёд дошта, беш аз 400 кон шинохта шуда, қариб 100 кон фаъолият дорад, ки дар онҳо то 40 навъи ашёи хоми минералӣ, аз қабилӣ сӯзишворӣ, маъданӣ (қариб 10 фоиз) ва ғайримаъданӣ (қариб 90 фоиз) истихроҷ ва коркард мешавад. Дар қаламрави кишвар захираи бойи полихимикӣ, сангҳои қиматбаҳо, металлҳои нодир, аз қабилӣ руҳ, сурб, висмут, молибден, волфрам, тилло, нуқра, сурма, симоб, газ ва нафт ҷойгиранд.

130. Дар Гузориши чоруми миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Конвенсияи ҷаҳорҷӯбаи СММ оид ба тағйирёбии иқлим Тоҷикистон нишондоди сатҳи канории партовҳои газҳои гулхонаиро то соли 2030 дар сатҳи 21,32 – 24,87 млн. тоннаи эквиваленти CO₂ ва то соли 2050 дар сатҳи 1,9 то 2,2 млн тоннаи эквиваленти CO₂ ба ҳар сари аҳолиро пешбинӣ намудааст.

131. Дар давоми даҳсолаҳои охир миқдори зиёди партовҳои саноатӣ, комплекси агросаноатӣ ва партовҳо баъди истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ ҷамъ шудаанд. Қисмати зиёди ин партовҳо захрнок ва баъзе қисмати онҳо радиоактивӣ мебошанд. Вобаста ба рушди саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ барои соҳаҳои коркарди Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиёди партовҳои саноатӣ ба вучуд меоянд, ки дар асоси таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ онҳоро идора ва коркард қарор зарур аст.

132. Мушкилиҳои соҳа:

- таъсири манфии тағйирёбии глобалии иқлим ба сармояи табиӣ кишвар, аз ҷумла биёбоншавӣ, нобудшавии ҷангалҳо, обшавии босуръати пиряхҳо, нарасидани оби нӯшокӣ, коҳишёбии гуногунии биологӣ ва ғайра;

- норасоии сармояи дохилию хориҷӣ дар самти нигоҳдорӣ, ҳифз ва барқарорсозии сармояи табиӣ;

- имкониятҳои маҳдуди коркарди намудҳои гуногуни партовҳо дар дохили кишвар;

- таназзули захираҳои табиӣ барқарорнашаванда (замин, об, ҷангал, захираҳои гуногунии биологӣ) дар натиҷаи аз ҳад зиёд истифода намудани онҳо;

- мавҷудияти куҳҳо ва талу теппаҳои бе наботот;

- хусусияти ниҳойи доштани захираҳои табиӣ барқарорнашаванда (қанданиҳои гуногун, ангишт, нафт, фулузот ва ғайра);

- бад шудани ҳолати нигоҳдорӣ ва ҳифзи мамнуъгоҳҳо бо сабаби нокифоягии маблағгузорӣ;

- ба қадри зарурӣ тавачҷуҳ зохир нагардидан дар самти олами набототу ҳайвонот, ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда ва хоҷагии ҷангал дар кишвар;

- риояи накардани стандартҳо ва ташкили партовгоҳҳо дар корхонаҳои истихроҷ;

- корбарии нокифояи раванди батанзимдарории партови газҳои гулхонаӣ аз тарафи соҳаҳои иқтисоди миллии дар кишвар.

133. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- нигоҳдорӣ, ҳифз ва афзун намудани сармояи табиӣ дар кишвар, аз ҷумла пешгирии биёбоншавии заминҳо, зиёд намудани майдони ҷангалзорҳо, пешгирии обшавии пиряхҳо, таъмини дастрасӣ бо оби тозаӣ нӯшокӣ, таъмини гуногунии биологӣ;

- таъмини шароити мусоид барои фаъолияти яқзоии инсон ва табиат;

- ноил шудан ба азхудкунӣ ва истифодабарии самараноки захираҳои табиӣ (ҶРҮ-12.2);

- кам кардани ифлосшавии муҳити зист, ихроҷҳои газҳои гулхонаӣ ва истифодаи босамари захираҳои табиӣ тавассути нигоҳ доштани гуногунии биологӣ ва таҳкими амнияти энергетикӣ.

134. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими асосҳои институтсионалӣ дар самти ҳифз ва истифодаи сармояи табиӣ ва кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ;

- тақвияти корҳо дар самти коркарду безараргардонии партовҳои саноатии радиоактивӣ ва захролуд;

- иҷрои уҳдадорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи Созишномаи Париж вобаста ба кам кардани партовҳои газҳои дуоксид ба фазо ва пешгирии аз баландшавии ҳарорати глобалӣ ба зиёда аз ду дараҷа бо меъёри Селсий;

- пешгирии вайроншавии экосистемаи дарёҳо, кулҳо, пиряхҳо ва ғайра;

- тақвияти корҳо ҷиҳати истифодаи самараноки мавзёҳои сайёҳӣ вобаста ба ҳифзи сармояи табиӣ;

- таъмини устувории экологӣ ва мутобиқгардонии иқтисоди миллии ба тағйирёбии иқлим дар асоси принципҳои иқтисоди «сабз»;

- арзёбии стратегияи экологии таъсир ба муҳити зист;

- пешгирии таназзули захираҳои табиӣ барқароршаванда (замин, об, ҷангал, захираҳои гуногунии биологӣ);

- ташаккули экосистемаи муосир дар атрофи корхонаҳои истихроҷ ва ҷорӣ намудани меъёр дар ин самт.

135. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо, дастурҳо барои татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» дар самти ҳифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва кам кардани газҳои гулхонаӣ (карбон);

- васеъ намудани майдони ҷангалзорҳо дар куҳҳо, талу теппаҳо ва шафати дарёҳо;

- тақвияти фаъолият дар самти таъсиси Бунёди махсуси байналмилалӣи ҳифзи пиряхҳо дар Тоҷикистон;

- қабули стандартҳо чихати пешгирии зиёд шудани партови газҳои гулхонаӣ дар соҳаи саноат, нақлиёт ва дигар соҳаҳо;

- ташкили ҳудудҳои махсусмуҳофизатшавандаи нав ва васеъ намудани масоҳатҳои ҳудудҳои мавҷуда;

- тақвияти стандартҳо чихати масофаи иҷозатдодашудаи бунёди ҳамаи намуди иншоот дар шафати дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо ва мамнӯъгоҳҳо бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта;

- ба анҷом расонидани гузариши идоракунии баҳши обӣ ба усули идоракунии ҳавзавӣ (аз маъмурияти ба ҳудуди гидрологӣ);

- таҳияи харитаи имкониятҳои истифодаи намудҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар Тоҷикистон;

- навосии харитаҳои обҳои зеризаминӣ ва дарёфти роҳҳои ҳифз ва нигоҳдории онҳо;

- ташкили хатмии чорабиниҳо чихати тозакунии мунтазами соҳилҳо дар кишвар;

- таҳия ва тақмили ҳуҷҷатҳои барномавӣ дар самти экология ҳифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ;

- ба роҳ мондани стандартҳои арзёбии стратегияи экологӣ ба муҳити зист;

- зиёд намудани шумораи ҳайвоноти парандагони зери таҳдиди нобудшавӣ қарордошта ва растаниҳои нодир дар мамнӯъгоҳҳо ва боғҳои миллӣ;

- пешгирии таназзули замин, об, ҷангал, захираҳои гуногунии биологӣ ва зиёд намудани масоҳати онҳо;

- қорӣ намудани стандарти саноати «сабз» бо мақсади ҳифзи экосистемаи атрофи корхонаҳои истихроҷ.

136. Натиҷаҳои чашмдошт дар соҳа:

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо, дастурҳо ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар самти ҳифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва кам кардани газҳои гулхонаӣ (карбон) мутобиқ мегарданд;

- ҳифз ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва кам кардани партови газҳои гулхонаӣ (карбон) таъмин мегардад;

- нигоҳдории захираҳои табиӣ барқароршавандаи кишвар беҳтар мегардад;

- Тоҷикистон ба тағйирёбии глобалии иқлим, биёбоншавӣ (хушкишавӣ), нобудшавии ҷангалҳо, норасоии ашёи хом, нарасидани оби нушоқӣ ва коҳишёбии гуногунии биологӣ ба қадри зарурӣ тобовар мешавад;

- масоҳати ҷангалзорҳо ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда афзоиш ёфта, нигоҳдории набототи ҳайвонот сифатан беҳтар мегардад.

§8. Иштироки кишвар дар бозорҳои ҷаҳонии сармоягузории «сабз»

137. Бозори ҷаҳонии сармоягузории «сабз» дар ду самти асосӣ, аз ҷумла бозори вомбаргҳои «сабз» -и иҷтимоӣ (лоиҳаҳо бо дар назар

доштани раванди иҷтимоӣ дар самтҳои сохтмон, маблағгузории лоиҳаҳои манзили истиқоматӣ, дастрасӣ ба маориф, баробарии гендерӣ ва тандурустӣ) ва маблағгузории рушди устувор (бо назардошти навьоварӣ дар раунди «сабз» ва мутобиқ ба ХҶРҮ) ташаккул ёфта истодааст.

138. Бонкҳои кишвар бо пешниҳод намудани қарзҳои имтиёзнок метавонанд дар раванди амалисозии иқтисоди «сабз» нақши калидиро иҷро намоянд. Бо назардошти қорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар Тоҷикистон дар баробари ҷалби маблағгузории хориҷӣ эҳтиёҷ ба маблағгузории дохилӣ низ назаррас мегардад.

139. Бо назардошти ба таҳияи Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 барномаҳои дахлдори соҳавӣ таҳия ва амалӣ гардида, дар онҳо ҳамасола маблағгузорӣ ба соҳаи иқтисоди «сабз» аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо (бучетҳои ҷумҳуриявӣ маҳаллӣ, сармояи хориҷӣ, ва ғайра) пешбинӣ мегардад, ки ин омил барои рушди зина ба зинаи соҳаи номбурда мусоидат хоҳад намуд.

140. Дар таҷрибаи ташкилотҳои молиявӣ қарзии кишварҳои мутараққӣ имрӯзҳо воситаҳои молиявӣ «сабз» ба мисли бондҳои «сабз», инчунин қарзи «сабз», депозити «сабз», қарзи ипотекии «сабз», суғуртаи «сабз» паҳн шуда истодаанд. Дар маҷмуъ ин мафҳумро ҳамчун бонқдории масъулиятнок ифода мекунанд, ки механизми он аз ҷониби қонунгузории як қатор кишварҳо ба танзим дароварда шудааст. Дар байни солҳои 2007 - 2020 барориши ҷаҳонии вомбаргҳои «сабз» аз 1 миллиард доллар ба 1 триллион доллар афзоиш ёфт.

141. Барои Тоҷикистон ворид шудан ба бозорҳои вомбаргҳои «сабз» ва бондҳои иқлимӣ бо мақсади ҷалби маблағҳои сармоягузории «сабз» аҳамиятнок буда, дар дурнамои наздик ин гуна сармоя барои дастгирии давлат ва ҷонибҳои манфиатдор дар самти амалишавии бастаи лоиҳаҳои «сабз» пешниҳод карда мешавад.

142. Мушкилиҳои соҳа:

- набудани таҷрибаи кофӣ дар самти ворид шудан ба бозори вомбаргҳои «сабз» ва амалиёт дар он;

- норасоии мутахассисон дар самти иштирок дар бозори ҷаҳонӣ ва минтақавӣ вомбаргҳои «сабз»;

- номуқаммалии қонунгузорӣ дар самти вомбаргҳои «сабз»;

- набудани механизми дақиқи ҷалби сармоягузорӣ бо назардошти раванди иқтисоди «сабз».

143. Ҳадафҳои рушди соҳа:

- ҷалби сармояи хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳо дар самти иқтисоди «сабз» дар кишвар;

- рушди муносибатҳои бозорӣ вобаста ба муомилоти вомбаргҳои «сабз» ва дигар воситаҳои молиявӣ дар ин самт;

- ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ барои амалисозии ҳадафу вазифаҳои ҳуҷҷатҳои стратегияи амалкунанда дар самти иқтисоди «сабз» (ХҶРҮ 10.б);

- омода намудани мутахассисони дорои дониш ва таҷрибаи байналмилалӣ дар самти бозори вомбаргҳои «сабз» дар пойгоҳи мукамал.

144. Вазифаҳои асосии соҳа:

- гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ дар самти ҷалби маблағҳои «сабз» ва институтсионалӣ гардонидани соҳа;

- иштирок дар бозори ҷаҳонии вомбаргҳои «сабз» ва маблағгузори «сабз»;

- ҷалби доираи васеи институтҳои бахши давлатӣ ва хусусӣ ба бозори маблағгузори «сабз»;

- роҳандозии имконияти истифодаи ҳиссаи (квотаи) ихроҷи газҳои гулхонаи Тоҷикистон дар раванди принципҳои муосири маблағгузори «сабз»;

- ҳавасмандгардонии ҷорӣ намудани технологияи пешрафта аз ҷиҳати экологӣ тоза дар бахши давлатӣ ва хусусӣ;

- марҳила ба марҳила ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар бонкдорӣ;

- марҳила ба марҳила барҳам додани субсидияҳои аз ҷиҳати экологӣ зараровар ва андешидани чораҳо ҷиҳати роҳандозии низоми тамбагузори экологӣ;

- ташаккули воситаҳои махсуси молиявӣ барои ҷалби сармоягузорӣ ба самти иқтисоди «сабз»;

- ҷалби сармоягузорӣ барои рушди истифодаи манбаҳои барқароршавандаи энергия;

- ташкили фондҳои махсус дар самти татбиқи лоиҳаҳои «сабз», аз ҷумла барои роҳандозии барномаҳои худудии рушди иқтисоди «сабз».

145. Тадбирҳои асосии соҳа:

- мутобиқ намудани қонунгузори соҳаи бонкӣ ва молиявӣ бо принципи иқтисоди «сабз»;

- ҷорӣ намудани низоми маблағгузори бонкӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва ҳифзи иқтимоӣ;

- тақмили заминаи меъёри ҳуқуқи сугуртаи экологӣ;

- таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба таснифи воситаҳои молиявӣ ҳамчун воситаҳои молиявие, ки ба сармоягузори рушди иқтисоди «сабз» нигаронида шудаанд;

- иштироки бонкҳои Тоҷикистон дар бозори сармоягузори иқтисоди «сабз»;

- таҳияи лоиҳаҳои сармоягузори давлатӣ дар самти иқтисоди «сабз» ва пешниҳоди онҳо ба ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони тичоратӣ;

- ташкили Фонди сармоягузори иқтисоди «сабз» бо ҷалби сармояи хориҷӣ;

- роҳандозии механизми фуруши ҳиссаи (квотаи) партови газҳои гулхонаи саҳми Тоҷикистон ба ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон;

- пешбурд ва муайян намудани бренди миллии Тоҷикистон дар самти иқтисоди «сабз»;

- ҷалби маблағҳо тавассути механизми вомбаргҳои «сабз» барои бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ ва нерӯгоҳҳо аз манбаҳои барқароршавандаи энергия;

- амалӣ намудани бучетикунони барномавӣ дар самти маблағгузори «сабз»;

- ворид шудани Биржаи «Осиёи Марказӣ» дар бозори ҷаҳонӣ ва минтақавии вомбаргҳои «сабз»;

- таъсиси ниҳодҳо (ташкilotҳо)-и молиявии махсусгардонидашудаи давлатӣ ва хусусӣ барои маблағгузори лоиҳаҳои «сабз».

146. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар соҳа:

- санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар самти сармоягузори «сабз» мутобиқ мегарданд;

- дар бозори ҷаҳонии сармоягузори «сабз» маҷмаи Ҷумҳурии Тоҷикистон устувор мегардад;

- сармоягузори мустақими хориҷӣ барои амалисозии лоиҳаҳои самти иқтисоди «сабз» ба кишвар ҷалб мегарданд.

- мутахассисони дорои дониш ва таҷрибаи байналмилалӣ дар самти бозори вомбаргҳои «сабз» дар кишвар дар пойгоҳи муайян омода карда мешавад.

§9. Тақмили қонунгузорӣ ҷиҳати истифодаи васеи иқтисоди «сабз»

147. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи иқтисоди «сабз» ба санадҳои меъёри ҳуқуқии танзимкунанда ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳавие, ки ба масъалаҳои соҳаи иқтисоди «сабз» алоқамандӣ доранд, асос ёфтааст.

148. Бо назардошти ҷорӣ гардидани принципҳои иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунгузори кишвар зарур арзёбӣ мегардад.

149. Дар ин раванд сарфи назар аз кӯшишҳои ба соҳаи қонунгузорӣ ворид намудани ҷанбаҳои экологӣ баъзе ҳуҷҷатҳои барномавӣ дорои ягон нишондиҳанда ё ҳадафҳои қобили андозагирӣ намебошанд ва тайёр намудани санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, ки ба татбиқи принципҳои иқтисоди «сабз» мусоидат менамоянд, ташаккул наёфтаанд.

150. Мушкилиҳои соҳа:

- дар қонунгузори кишвар, санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, стандартҳо, регламентҳо ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба қадри зарурӣ инъикос наёфтани принципҳои иқтисоди «сабз»;

- дар санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳавӣ мушаххас пешбинӣ нагардидани раванди иқтисоди «сабз».

151. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар қонунгузори кишвар бо назардошти мутобиқшавӣ ба рушди устувор (ҲҶУ – 16.б);

- васеъ ба роҳ мондани раванди иқтисоди «сабз» дар ҳуччатҳои стратегии кишвар.

152. Вазифаҳои асосии соҳа:

- ислохоти институтсионалӣ ва такмили меъёрҳои ҳуқуққочодкунӣ аз рӯи принципҳои иқтисоди «сабз»;

- омӯзиши таҷрибаи қонунгузори кишварҳои хориҷа дар самти иқтисоди «сабз» ва пешниҳод намудани таклифҳои мушаххас оид ба такмили қонунгузорӣ;

- ҷалби мақомоти дахлдори давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқи марбут ба раванди иқтисоди «сабз».

153. Тадбирҳои асосии соҳа:

- такмили қонунгузори кишвар дар самти иқтисоди «сабз» ва ҳамроҳанг сохтани ҳадафҳои стратегӣ бо барномаҳои соҳавӣ ва маҳаллӣ;

- таҳлили ўқдадорҳои байналмилалӣ Тоҷикистон дар доираи конвенсияҳо, шартномаҳо ва дигар ҳуччатҳои сатҳи байналмилалӣ бо мақсади мутобиқ намудани қонунгузори миллий ба талаботи онҳо;

- таҳияи стандартҳо, дастурҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ, ки принципҳои иқтисоди «сабз» -ро дар Тоҷикистон танзим мекунад;

- таҳия ва амалисозии механизмҳои арзёбии ҳатмии таъсири фаъолияти банақшагирифташудаи субъектҳои иқтисодӣ ба муҳити зист;

- таҳия намудани низоми умумӣ дар бораи бамеъёрдарории ҳифзи табиат, ки мазмун, вазифаҳо, объектҳо, мақоми ҳуқуқи меъёрҳо, қоидаҳо, ва стандартҳоро муайян мекунад;

- ворид намудани тағйирот ба баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар қисми такмили низоми бамеъёрдарорӣ дар самти иқтисоди «сабз» ва қорӣ намудани тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонии субъектҳои иқтисодӣ барои қорӣ намудани технологияҳои беҳтарин;

- ворид намудани тағйирот ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба партовҳои истехсолӣ ва истеъмоли дар қисмати ҳавасмандгардонии иқтисодии фаъолият дар соҳаи муомилот бо партовҳо;

- марҳила ба марҳила гузаронидани мониторинги қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисоди «сабз» ва ҳангоми зарурат пешниҳод намудани таклифҳои мушаххас оид ба такмили қонунгузорӣ;

154. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо ва дастурҳо ба принципҳои иқтисоди «сабз» мутобиқ мегарданд;

- раванди иқтисоди «сабз» дар қонунгузори соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ ба васеъ роҳандозӣ мегардад.

§10. Рушди сайёҳии экологӣ

155. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018-ро «Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ» ва солҳои 2019-2021 ҳамчун «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ» эълон намуданд. Ҳадафи ин тадбирҳо рушди соҳаи

сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги милли дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ, рушди сайёҳии экологӣ, инчунин мусоидат кардан ба эҳё ва рушди хунароҳои мардумӣ мебошад.

156. Дар ин раванд Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 ва Нақшаи ҷорабинҳои он барои солҳои 2019-2022 бо мақсади мушаххас намудани ҳадафу вазифаҳои сайёҳӣ дар кишвар, муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва баланд бардоштани саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисодии иҷтимоии кишвар қабул гардидаанд.

157. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими ҳуқуқи соҳаи сайёҳӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» ба роҳ монда шудааст.

158. Дар соли 2021 шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд, бо назардошти ҳама намудҳои мақсадҳои сафар (хизматӣ, истироҳатӣ ва ғайра) 517,6 ҳазор нафарро ташкил намудааст. Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд 296,3 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ (тибқи методологияи Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ) арзёбӣ мегарданд.

159. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои зерини ояндадорӣ сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии таърихӣ фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ, табобатӣ курортӣ, экскурсионӣ ва экологӣ мавҷуд мебошанд. Сайёҳии экологӣ яке аз намудҳои зудинкишоффтаи соҳаи сайёҳӣ маҳсуб ёфта, рушди солонаи он аз 10 то 30 фоизро ташкил медиҳад.

160. Рушди сайёҳии экологиро ҳамчун омил тичоратикунони табиат ба манфиати ҷомеа ва дарёфти захираҳои барои ҳифз ва барқарор намудани сармояи табиӣ, баррасӣ кардан мумкин аст. Таҷрибаи бисёр кишварҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки рушди сайёҳии экологӣ барои рушди иқтисоди «сабз» аҳамияти муҳим дорад.

161. Барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди ин бахш дар баробари фаъолият оид ба иттилоотонӣ, таҳияи механизми самарабахши татбиқи сиёсат ва банақшагирии тадбирҳо, такмили заминаи институтсионалии дахлдор, инчунин тавсири ҷолибии кишвар зарур аст.

162. Бино ба маълумоти Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ (UNWTO) дар ҳолати сармоягузори сабзи оқилона имконияти рушди минбаъдаи соҳа бо саҳми муҳим дар пасткунии оқибатҳои тағйирёбии иқлим имконпазир аст.

163. Дар ин раванд ҳангоми истифода кардани тадбирҳои муштарак, ба монанди қорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар соҳа, гузарии ба нақлиёти «сабз», идоракунии самараноки энергия дар меҳмонхонаҳо ва дигар инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ноил шудан мумкин аст. Бино ба арзёбиҳои байналмилалӣ як қорӣ корӣ дар соҳаи асосии сайёҳӣ барои ташкили якуним қорӣҳои қорӣҳои иловагӣ ё қорӣҳои қорӣҳои гайримустақим дар бахшҳои марбут ба сайёҳӣ мусоидат мекунад. Дар ин раванд ҷалби табақаҳои камбизоат ба самти хизматрасонии сайёҳии экологӣ яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисоди миллий ба ҳисоб рафта,

барои баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми кишвар мусоидат мекунад.

164. Сайёҳии экологӣ принципҳои сайёҳии устуворро бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли, нигоҳ доштани низомҳои экологӣ ва сармояи табиӣ барои наслҳои оянда фаро мегирад. Соҳаи сайёҳии кишвар тавассути рушди марказҳои иттилоотии сайёҳии экологӣ, ки фаъолияти онҳо ба рушди сайёҳии байналмилалӣ ва дохилӣ, ба ташаккул ва паҳн намудани иттилоот дар бораи кишвар ва иқтисодии сайёҳии он мусоидат менамояд, роҳандозӣ мегардад.

165. Бо назардошти хусусиятҳои ландшафти табиӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар имконияти инкишофи сайёҳии кӯҳнавардӣ фароҳам оварда шудааст, ки барои рушди алпинизм ва лижаронии кӯҳӣ мусоидат менамояд.

166. Мушкилиҳои соҳа:

- дар қонунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавии кишвар дар сатҳи зарурӣ пешбинӣ нагардидани рушди сайёҳии экологӣ дар кишвар;
- ба талаботи муосир ҷавобгӯ набудани инфрасохтори сайёҳии экологӣ дар мавзӯҳои имконпазир;
- таҷрибаи кофӣ надоштани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ аз пешбурди сайёҳии экологӣ дар кишвар;
- ҳамбастагии сусти соҳаҳои ғирасони сайёҳӣ;
- муаррифии нокифояи имкониятҳои сайёҳии экологии Тоҷикистон берун аз кишвар;
- рақобатпазир набудани хизматрасонии сайёҳии экологӣ дар кишвар.

167. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- таъмини пешбурди сайёҳии устувор ва дастгирии рушди сайёҳии экологӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда;
- ташаккули низоми мукамалсозии пешниҳоди хизматрасонии экологӣ ва бунёди инфрасохтори «сабз»;
- баланд бардоштани рақобатпазирии хизматрасониҳои сайёҳии экологӣ;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои сайёҳон ва васеъ намудани экосистема бо мақсади ҷалби сайёҳон;
- таъмини пешбурди сайёҳии устувор бо мақсади таъсиси ҷойҳои корӣ, муаррифии фарҳанги миллӣ ва маҳсулоти ватанӣ (ҶРҮ -8.9);
- рушди сайёҳии экологии дар шакли ҷамоат асосёфта.

168. Вазифаҳои асосии соҳа:

- тақмили қонунгузори кишвар дар самти сайёҳии экологӣ;
- ташаккули мавзӯҳои сайёҳии экологӣ, диверсификатсияи хатсайрҳои сайёҳии экологӣ ва беҳтар гардонидани инфрасохтори он;
- таъмини бехатарии буди бош дар раванди сайёҳии экологӣ;
- ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ барои рушди сайёҳии экологӣ;
- тақвияти омодагии мутахассисон дар самти сайёҳии экологӣ;

- зиёд намудани ҳиссаи сайёҳии экологӣ дар даромадҳои умумии соҳаи сайёҳӣ, бучети давлатӣ ва ММД;

- рушди сайёҳии экологӣ тавассути пешниҳоди самтҳои ҷолибу нодир;

- дастгирии ташкили сайёҳии экологӣ дар шакли ҷамоат асосёфта;

- тақвияти фаъолияти мубодилаи иттилоотӣ байни аҳолии маҳаллӣ ва сайёҳон.

169. Тадбирҳои асосии соҳа:

- тақмили санадҳои меъриии ҳуқуқӣ барои тақвияти соҳаи сайёҳии экологӣ;

- таҳия ва амалӣ намудани харитаи роҳ ва феҳристи электронии объектҳои сайёҳии экологӣ дар тақсироти минтақаҳо;

- амалисозии шарикӣи давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи сайёҳии экологӣ;

- баланд бардоштани сатҳи ҳамроҳсозии байниидоравӣ ва ҷалби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди сайёҳии экологӣ;

- ҷорӣ намудани технологияҳо ва хизматрасониҳои инноватсионӣ дар соҳаи сайёҳии экологӣ;

- таъмини рушди сайёҳии кӯҳнавардӣ, аз ҷумла табобатӣи курортӣ, экскурсионӣ, экологӣ, алпинизм ва лижаронии кӯҳӣ;

- ташкил ва рушди минтақаҳои махсус муҳофизатшаванда ва беҳтаргардонии ҳолати шифогороҳо;

- тарҳрезии иншооти сайёҳӣ бо дар назар доштани осебпазирии мавзӯҳои табиӣ ва фароҳам овардани имкониятҳо барои сарфаи энергия ва захираҳо;

- таъмини идоракунии самараноки энергия дар меҳмонхонаҳо, кемпингҳо ва дигар инфрасохтори соҳаи сайёҳии экологӣ;

- таҳия ва тасдиқи хатсайрҳои сайёҳии экологӣ бо қоидаҳои рафтори сайёҳон (ёдномаҳо), ки талаботи риояи меъёрҳои санитарии гигиенӣ ва экологиро инъикос менамояд;

- ҳавасмандгардонии бахши хусусӣ дар соҳаи сайёҳии экологӣ;

- тақвияти ҳамроҳсозии фаъолияти мақомоти давлатии сайёҳӣ бо муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва бозори меҳнати мамлакат;

- рушди марказҳои иттилоотии сайёҳии экологӣ бо мақсади мусоидат намудан ба рушди сайёҳии байналмилалӣ ва дохилӣ;

- ташаккул ва паҳн кардани иттилоот дар бораи иқтисодии имкониятҳои сайёҳии экологии кишвар;

- ташаккули механизми пешниҳоди хизматрасонии сайёҳии экологӣ дар деҳот дар шакли ҷамоат асосёфта.

170. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар ин соҳа:

- санадҳои меъриии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба принципҳои иқтисодии «сабз» дар самти сайёҳии экологӣ мутобиқ мегарданд;

- сатҳи баланди сифат ва бехатарии сайёҳии экологӣ таъмин мегардад;

- фаъолияти иштирокчиёни бозори сайёҳӣ устувор мегардад;

- афзоиши шумораи сайёҳони экологӣ ҳамасола дар ҳудуди на камтар аз 20 фоиз таъмин мегардад;
- иншооти инфрасохтори сайёҳии экологӣ ба талаботи замони муосир дар минтақаҳои кишвар бунёд мегарданд;
- бренди миллии сайёҳии экологӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифи мегардад.

§11. Тақвияти маърифати экологӣ ва баробархуқуқӣ

171. Бо мақсади тақвияти маърифати экологӣ ва баробархуқуқӣ дар ин самт ва баҳри таъмини муносибати эҳтиёткорона ва ҳифзи муҳити зист, риоя кардани меъёрҳои ахлоқӣ дар раванди муносибат бо табиат ва истифодаи захираҳои табиӣ ва таблиғоти ҳадафҳои экологӣ дар кишвар ҳуҷҷатҳои барномавӣ, аз ҷумла Барномаи давлатии маҷмуии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 роҳандозӣ гардида, дар доираи он то 1 январи соли 2022 бо истифода аз маблағҳои давлатӣ, шарикони рушд ва дигар сарчашмаҳо дар ҳаҷми 443,8 ҳазор сомонӣ чорабиниҳо амалӣ гардидаанд.

172. Таълими экологӣ омили муҳимтарин барои рушди устувор буда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҳамаи зинаҳои таҳсилот фанҳои «Шиносой бо муҳити зист», «Табиатшиносӣ», «Экология» «Биоэкология», «Геоэкология», «Радиоэкология», «Мониторинги экологӣ», «Экологияи тиббӣ», «Экологияи кишоварзӣ» ва ғайра ба роҳ монда шудааст.

173. Дар Тоҷикистон дар самти таълими экологӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир гардида, тибқи нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ аз рӯи равияи экология соли таҳсили 2021-2022-юм 595 ҷой ва барои соли таҳсили 2022-2023-юм 695 ҷой ҷудо гардидааст.

174. Бо мақсади тақвияти маърифати экологӣ ва баробархуқуқӣ дар кишвар озмунҳои ҷумҳуриявӣ «Экожурналистон», «Табиатдӯстони ҷавон», «Экологҳои ҷавон», «Омӯзгори экологии бехтарин», «Шеър ва ҳикояи бехтарин» ва аксияҳои «Тозагии соҳил», «Тозагии маҳал», «Тозагии роҳ» ташкил ва гузаронида мешаванд.

175. Дар баробари ин бо мақсади ворид намудани масъалаҳои тағйирёбии иқлим ба модулҳо (дастурҳо)-и омӯзишии мавҷуда ё банақшагирифташуда ҷиҳати омодагӣ ба ҳолати фавқулода (аз ҷумла ҳароратҳои паст ва баланд, обҳезӣ, хушксолӣ ва ғайра) барои гурӯҳҳои осебпазир, хусусан занон ва кӯдакон тадбирҳои роҳандозӣ гардидаанд.

176. Бо назардошти хусусиятҳои миллии кишвар воситаи муҳими таъмини рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташаккули тафаккур ва маърифати экологӣ мебошад. Зеро ташаккули фарҳанги маърифати экологӣ дар кишвар ва таъмини самаранокиву сарфакоронаи истифодаи қувваи барқ, об ва дигар захираҳои табиӣ муҳим аст.

177. Дар робита ба ин, гузариш ба иқтисоди «сабз» таҳкими назарраси маърифати экологиро дар самти бештар тавачҷуҳ намудан ба мавзӯҳои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сармояи табииро

тақозо мекунад. Инчунин ташаккули стандартҳои таълимии насли нав бо назардошти принципҳои иқтисоди «сабз» зарур аст.

178. Гузариш ба иқтисоди «сабз» омодакунии мутахассисонро дар сатҳи истехсолот низ тақозо мекунад, ки он асосан тайёр намудани мутахассисонро роҷеъ ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист дар бар мегирад.

179. Бо мақсади оммавӣ гардонидани гоյаи иқтисоди «сабз» дар ҷомеа, муттаҳидшавӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои муассисаҳои давлатӣ, соҳибкорон ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ барои тақвияти маърифати экологӣ ва баробархуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мебошад.

180. Мушкилиҳои соҳа:

- дар конунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавии кишвар дар сатҳи ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ пешбинӣ нагардидани ҷавобгарӣ, ўҳдадорихо дар ҳолати расонидани зарар ба муҳити зист ва баробархуқуқӣ дар ин самт;

- то ҳол ба қадри зарурӣ роҳандозӣ нагардидани маърифати партовпартоии аҳоли бо ҷудо намудани партовҳо ба намудҳо;

- сатҳи пасти коркарди партовҳо, аз ҷумла партовҳои саҳти маишӣ;
- нокифоягии ҷорӣ намудани масъалаҳои маърифати экологӣ дар стандартҳои таълимӣ;

- самаранокии нокифояи низоми мониторинги муҳити зист;

- ба қадри зарурӣ мутобик набудани инфрасохтори маҳалҳо ва аҳолии он ба тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ, аз ҷумла сел, тарма, сангрез, заминҷумбӣ, обҳезӣ ва ярҷ.

181. Ҳадафҳои асосии соҳа:

- таъмини рушди устувор, аз ҷумла тавассути таълими маърифати экологӣ ва баробарии гендерӣ (ҲРҮ - 4.7);

- баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии экологии аҳоли;

- таъмини дастрасии баробар ба хизматрасонии экологӣ ва шароити беҳдоштӣ;

- паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва нобаробарии гендерӣ;

- ҷорӣ намудани низоми муосири огоҳии барвақтӣ аз офатҳои табиӣ (ҲРҮ - 13).

182. Вазифаҳои асосии соҳа:

- таҳкими асосҳои институтсионалӣ ва стандартҳои таълимӣ дар самти тақвияти маърифати экологӣ ва баробархуқуқӣ;

- ҳамгирии принципҳои иқтисоди «сабз» ба низоми маориф ва илм;

- иштирок дар лоиҳаҳои пажӯҳишҳои байналмилалӣ, аз ҷумла аъзогӣ дар институтҳои глобалӣ дар самти иқтисоди «сабз»;

- таъмини дастрасии ҳамаи қишрҳои ҷомеа новобаста аз ҷинс ва синну сол ба муҳити тоза ва безарар;

- татбиқи таҷрибаи муосири маърифати экологӣ;

- баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳоли аз офатҳои табиӣ;

- таълимдихӣ, ташаккули донишҳо ва малакаи умумӣ дар самти маърифати экологӣ;

- роҳандозии низоми муосири огоҳии барвақтӣ аз офатҳои табиӣ дар кишвар;

- ташкили пахши барномаҳои таълимӣ оид ба ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сармои табиӣ дар васоити ахбори омма;

- беҳтар намудани ҳолати муҳити зист, сифати зиндагӣ ва таъмини баробарҳуқуқӣ.

183. Тадбирҳои асосии соҳа:

- такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои тақвияти маърифати экологӣ ва баробарҳуқуқӣ;

- таҷдиди назар намудани барномаҳои таълимӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо тавачҷӯҳи бештар ба мавзӯҳои ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи сармои табиӣ ва асосҳои иқтисоди «сабз»;

- дар Таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стандарти давлатии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани ихтисоси «Иқтисоди сабз»;

- таъмини дастгирии тадқиқоти илмӣ ва коркардҳои инноватсионӣ дар самти технологияҳои «сабз»;

- шомилшавӣ ба узвияти Институти глобалии рушди сабз (GGGI);

- ташаккули маҷмӯи тадбирҳо дар раванди тақвияти маърифати экологӣ бо мақсади сарфаи об, газ ва нерӯи барқ;

- ҷорӣ намудани фанни таълимии маърифати экологӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ;

- такмили ихтисос дар самти маърифати экологӣ;

- ба стандартҳои ҳамаи сатҳҳои таълим ворид намудани масъалаҳои рушди устувор, ба монанди тағйирёбии иқлим, самаранокии энергия, истифодаи манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия, амнияти экологӣ, пешгирии намудани ҳолатҳои фавқуллода ва ғайра;

- ташкили марказҳои махсус ҷиҳати омӯзиш, мониторинг ва огоҳии барвақтӣ аз офатҳои табиӣ дар минтақаҳои осебпазир;

- ташкили пахши барномаҳои таълимӣ оид ба ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сармои табиӣ дар телевизиони «Илм ва табиат»;

- гузаронидани мизҳои мудаваар, конференсҳо ва семинарҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ оид ба музокирот дар бораи тағйирёбии иқлим, иқтисоди «сабз», маърифати экологӣ ва баробарҳуқуқӣ;

- ташкили курсҳои такмили ихтисос оид ба масъалаҳои иқтисоди «сабз» барои хизматчиёни давлатӣ, махсусан дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

- ташаккули низоми меъёрии ҳуқуқӣ ва коркардҳои барномавӣ дар самти таъминоти оби нӯшокӣ, санитария ва беҳдошт бо тавачҷӯҳ ба талаботи занону духтарон, инчунин шахсони осебпазир;

- тарғиби васеи истеъмоли маҳсулоти органикӣ ва ғизои истеҳсоли маҳаллӣ;

- таҳкими иқтисодии маҳаллӣ, аз ҷумла табақаҳои осебпазир дар самти омодагӣ ба ҳолатҳои фавқуллода, офатҳои табиӣ ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим;

- таъмини устувории фаъолияти марказҳои махсуси омӯзиш, мониторинг ва огоҳии барвақтӣ аз офатҳои табиӣ дар минтақаҳои осебпазир.

184. Натиҷаҳои чашмдошт дар ин соҳа:

- бо маърифати экологӣ ва баробарҳуқуқӣ тамоми кишри ҷомеа фаро гирифта мешавад;

- масъулияти шаҳрвандон барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ баланд бардошта мешавад;

- назорати ҷамъиятии ҳифзи муҳити зист ташаккул меёбад;

- мутахассисони дорои донишҳои муосири экологӣ зиёд гардида, маърифати экологӣ ва баробарҳуқуқӣ тақвият дода мешавад;

- ҳуқуқҳои наслҳои оянда ба муҳити зисти солим, баробарҳуқуқӣ ва адолати иҷтимоӣ, идоракунии партовҳо, саломатӣ, ташаккули фарҳанги экологии рафтор ва дарки муносибати сарфакорона нисбат ба истифодаи қувваи барқ, об ва дигар захираҳои табиӣ таъмин мегардад.

§12. Рушди шугли «сабз»

185. Тамоюли нави бозори меҳнати муосир, рушди шугли аҳоли дар асоси принципҳои иқтисоди «сабз» мебошад. Хусусияти фарқкунандаи чунин сиёсат ин ташаккули бозори меҳнат бо назардошти ҷойҳои кории «сабз» буда, он ба коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист, истифодаи самаранокӣ оқилонаи захираҳо ва беҳбудии вазъи экологӣ мусоидат мекунад.

186. Таъмини моделҳои оқилонаи истеҳсолот дар натиҷаи ҷорӣ намудани технологияҳои нави сарфакунандаи нерӯ ва захираҳо, коҳишдиҳии партовҳои саноатӣ ва партови CO₂, ки имконияти шугли «сабз» -ро (яъне омезиши меҳнати сазовор бо истифода аз технологияҳои тоза) фароҳам меоварад, ба даст ояд.

187. Бо мақсади пайвасти суръати рушди иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, дар ин замина баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии аҳолии кишвар тавассути гузариш ба шугли «сабз» роҳандозӣ гардида, шумораи аҳолии бо кор машғулбуда ба ҳисоби миёна ҳамасола 16000 нафар зиёд мегардад. Мутобиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 шумораи аҳолии қобили меҳнат бо назардошти шугли «сабз» то 6,8 млн. нафар ё 70 фоиз зиёд мегардад.

188. Ҷойҳои кории «сабз» бояд ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯ бошанд, аз ҷумла музди меҳнати муносиб, шароити беҳтари меҳнат ва риояи ҳуқуқҳои корманд. Дар ин раванд тамоюлҳои асосии шугли «сабз» ин ташаккули самтҳои нави фаъолияти иқтисодии марбут ба ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва энергетикӣ, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, коркарди партовҳо, истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва соҳибкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист мебошанд.

189. Мушкилиҳои соҳа:

- нокифоягии ташкили чойҳои кори «сабз»;
 - мавҷуд набудани мувозинат байни бозори хизматрасониҳои таълимӣ ва бозори меҳнат;
 - сатҳи нокифояи малакаи мутахассисони соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ҷавобгӯ ба талаботи иқтисоди «сабз»;
 - раванди таъсиси чойҳои нави корӣ дар самти иқтисоди «сабз» ба кадри зарурӣ ташаққул наёфтааст;
 - ба мушоҳида расидани нобаробарии гендерӣ дар бахши шугли аҳоли;
 - номукаммалии идораи раванди муҳочирати экологӣ.
190. Ҳадафҳои асосии соҳа:
- дақиқ намудани мафҳуми ягонаи шугли «сабз» дар қонунгузори кишвар;
 - тавсеаи шугли пурмахсул, аз ҷумла шугли «сабз» дар кишвар бо таъмини маҳсулнокии меҳнат, сатҳи муносиби маош ва шароити бехатарӣ қор (ХРУ – 8);
 - ташкили бозори меҳнати рақобатпазири дохилӣ бо назардошти раванди иқтисоди «сабз»;
 - зиёд намудани ҳиссаи шугли «сабз» дар иқтисодиёти кишвар.
191. Вазифаҳои асосии соҳа:
- тақмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ дар самти шугли «сабз»;
 - тақмили низоми муносибатҳои меҳнатӣ дар таъмини шугли «сабз»;
 - мушаххас намудани мафҳуми «шугли сабз» дар қонунгузори кишвар;
 - таҳия ва қабули стандартҳои чойҳои кори «сабз»;
 - рушди бозори меҳнат бо истифодаи васеи раванди иқтисоди «сабз»;
 - ташкил намудани шугли «сабз» бо назардошти талаботи рушди инноватсионӣ ва татбиқи технологияҳои муосир дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар;
 - роҳандозии як қатор тадбирҳои ҳавасмандкунанда ба субъектҳои иқтисодӣ барои рушди шугли «сабз»;
 - таъмини мутобикати таҳсилоти касбӣ ба талаботи бозори меҳнат ва иқтисоди «сабз».
192. Тадбирҳои асосии соҳа:
- тақмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои тақвияти шугли «сабз»;
 - бо ворид намудани тағйирот пешбинӣ намудани мафҳуми «шугли сабз» дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - тақмили низоми омӯрӣ дар самти бозори меҳнат бо инъикоси шугли «сабз» дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ;
 - таҳия ва қабули стандартҳои чойҳои кори «сабз»;
 - тақмили заминаи меъёрию ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи муҳочирони экологӣ;
 - тақмили низоми ҳифзи меҳнат, аз ҷумла дар доираи шугли «сабз»;
 - амалӣ намудани тадбирҳои ҳавасмандкунанда ба субъектҳои фаъолияти дохилӣ ва хоричӣ барои ташкили чойҳои кори «сабз»;

- ташкили чойҳои кори «сабз» дар соҳаҳои саноат, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, сайёҳӣ, сохтмон, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва қоркарди партовҳо;
 - таъмини афзоиши мутахассисон дар самти татбиқи технологияҳои инноватсионии раванди иқтисоди «сабз»;
 - таъмини мутобикати талаботи гендерӣ дар бахши шугли аҳоли.
193. Натиҷаҳои ҷашмдошт дар соҳа:
- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ ба принципҳои иқтисоди «сабз» дар самти шугли мутобик мегарданд;
 - шумораи чойҳои кори «сабз» афзоиш меёбад;
 - мутахассисон дар самти татбиқи технологияҳои инноватсионии раванди иқтисоди «сабз» ташаққул меёбанд;
 - коҳиши сатҳи бекорӣ ва афзоиши самаранокии меҳнат таъмин мегардад.

5. МАРҶИЛАҲОИ АСОСИИ АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ

194. Стратегия дар 5 марҳила бо Нақшаи амали он, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, амалӣ гардонида мешавад.

195. Татбиқи амалии Стратегия аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва бахши ғайридавлатӣ бо ҷалби шарикони рушд ба роҳ монда мешавад.

196. Механизми амалишавии Стратегия аз низоми чораҳои хусусияти ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилдошта, инчунин чорабиниҳои мушаххас оид ба самтҳои асосии сиёсати давлатӣ иборат мебошад.

197. Барои амалисозии самараноки мақсад ва вазифаҳои дар Стратегияи пешбинигардида, аз ҷониби ҳамаи иҷрокунандагон дар заминаи нақшаи чорабиниҳои Стратегия нақшаи чорабиниҳои идоравӣ таҳия карда мешаванд, ки он давраҳои амалисозии Стратегияро дар бар мегирад.

198. Нақшаи чорабиниҳои дохилиидоравӣ бояд ба нақшаи чорабиниҳои амалисозии Стратегия мутобик бошад ва чорабиниҳоеро дарбар гирад, ки вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳои дигар дар таъмини иҷрои он аз рӯи самти фаъолият ба ҳайси иҷрокунандаи асосӣ ва ё ҳамичрокунанда масъул бошанд.

199. Тартиби амалишавии Стратегия дар фароҳам овардани муносибати маҷмӯӣ ба ташаққули низоми чорабиниҳои банақшагирифташуда ва дар ҳамбастагӣ баррасӣ намудани онҳо, пайдарпай амалӣ намудани чорабиниҳо, ошкорбаёнӣ ва ҷалби васеи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ифода меёбад.

200. Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафу вазифаҳои дар бахшҳои он муайянгардида ба панҷ марҳила тақсим мегардад:

- марҳилаҳои якум ва дуҷум (солҳои 2023-2025 ва солҳои 2026-2028) ҷорабиниҳо дар самти оммавигардонии маълумот оид ба иқтисоди «сабз», таълим ва ташаккули тафаккури иқтисодию экологӣ, ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, риояи намудани онҳо ҳангоми қабули қарорҳои идоракунии ва оғози амалигардонии стандартҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишварро дар бар мегирад, ки барои онҳо маблағгузориҳои давлатӣ ва шарикони рушд зарур аст;

- марҳилаҳои сеюм ва чорум (солҳои 2029-2031 ва солҳои 2032-2034) ҷорабиниҳо дар самти ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди «сабз» дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёту инфрасохтор, сохтмон, хоҷагию манзилии коммуналӣ, сайёҳӣ, сармоягузорӣ, ҳифзи муҳити зист ва камкардани газҳои гулхонаӣ, инчунин идомаи таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди «сабз» дар кишварро дар бар мегирад;

- марҳилаи панҷум (солҳои 2035-2037) ҷорабиниҳо дар самти рушди иқтисоди «сабз», нигоҳ доштан, афзун намудан ва истифодаи босуботи сармояи табиӣ ва афзоиши сармоягузорӣ дар асоси принципи иқтисоди «сабз»-ро дар бар мегирад. Дар ин марҳила бозори рушдкардаистодаи сармоягузориҳои «сабз» дар кишвар ташаккул меёбад.

201. Ҳадафу вазифаҳои ва ҷорабиниҳои марҳилавӣ бо назардошти тағйирёбии вазъи муосир ва афзалиятҳои стратегӣ такмил ва тақвият дода мешаванд.

202. Муваффақияти татбиқи ғояи иқтисоди «сабз» ба мавқеи фаъол ва ҳавасмандии ҳар як шахс вобаста аст. Ин ҳолат таъмини фаврии донишҳои экологӣ ва беҳтар кардани фаъолияти маърифатӣ ва равшанфикрӣ дар раванди гузариш ба иқтисоди «сабз» муайян мекунад.

203. Натиҷаи татбиқи Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 ангезиши ҳаракати фарогирро барои дастгирии рушди устувор ҳамчун афзалияти фаъолнокии ҷомеаи шахрвандӣ ва муайян намудани мавзӯҳои иқтисоди «сабз»-ро ҳамчун самти муҳими дастгирӣ аз ҷониби давлат ва бахши хусусӣ тақозо мекунад.

6. НИЗОМИ МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӢ

204. Мақсади асосии мониторинг ва арзёбӣ барои таъмин намудани нишондиҳандаҳои самаранок, оқилона, шаффоф ва баҳри ноил гардидан ба ҳадафу вазифаҳои Стратегия, равона карда шудааст.

205. Мониторинг ва арзёбӣ дар асоси мушоҳидаҳои мунтазами раванди амалишавии ҷорабиниҳо барои ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои Стратегия, индикаторҳои мушаххас ва мувофиқ, инъикоси мустақими натиҷаҳои фосилавӣ оид ба иҷрои ҷорабиниҳои банақшагирифташуда, ноил гардидан ба параметрҳои мақсаднокӣ дурнамо, натиҷаҳои фосилавии ҷораҳои сиёсат, ки дар Стратегия пешбинӣ гардидаанд, гузаронида мешаванд (замима мегардад).

206. Принципҳои асосии низоми мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи Стратегия, ки бевосита ба ноил гардидан ба ҲҶРУ алоқаманд мебошанд, инҳоянд:

- таъмини равандҳои мустақили низоми мониторинг ва арзёбӣ, шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ;

- таваҷҷуҳ ба натиҷа ва афзалиятҳои Стратегия;

- истифодаи технологияҳои нави мониторинг ва арзёбӣ;

- иштироки ҷомеаи ҷонибҳои манфиатдор - ҷалби мақомоти сатҳи миллий, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҷомеаи сатҳҳо, мақомоти худидораи маҳаллӣ, ҷомеаи шахрвандӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд;

- муназзамӣ ва мунтазамӣ;

- дастрасӣ ба иттилоот ва пешниҳоди иттилооти босифат, муҳим ва бозғайимод;

- риояи меъёру қоидаҳо;

- ошкорбаёнӣ ва шаффофият.

207. Равандаи мониторинг ва арзёбӣ аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдо яқчо бо вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешавад.

208. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти рушди иқтисоди «сабз» бо мақсади амалӣ намудани назорати иҷроии вазифаҳои дар Стратегия пешбинишуда, дар доираи салоҳияти худ, мониторинг ва арзёбии раванди амалишавии Стратегия ва ҳамроҳангсозии корҳоро вобаста ба он анҷом медиҳад.

209. Низоми мониторинг ва арзёбии Стратегия ҳамчунин низоми ҳисоботии дахлдорро аз рӯи натиҷаҳои амалишавии Стратегия ва марҳилаҳои он дар бар мегирад. Бо ин мақсад дар ҷомеаи мақомоти соҳавӣ ва ҳудудии идоракунии, шахсони масъул муайян карда мешаванд, ки барои гузаронидани мониторинг ва баҳодихӣ дар идораҳои худ ҳамроҳангсозӣ он мебошанд.

210. Вазорату идораҳои масъул, аз ҷумла Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мунтазам ҷамъовари саривақтӣ, коркард ва пешниҳоди нишондодҳои асосиро аз рӯи индикаторҳо ба мақомоти ҳамроҳангсозии давлатӣ оид ба мониторинг ва арзёбии Стратегия таъмин менамоянд.

211. Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар яқҷоягӣ бо мақомоти дахлдори соҳавӣ ва минтақавӣ идоракунии, маълумоти таҳлилно омода намуда, вобаста ба амалишавии Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш пешниҳод менамояд.

212. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботро вобаста ба амалишавии Стратегия баррасӣ менамояд ва ҷиҳати баргараф намудани камбудҳои ва беҳтар намудани самаранокии низоми мониторинг ва арзёбӣ супоришҳои мушаххас медиҳад.

213. Низоми мониторинг ва арзёбии Стратегия имкон медиҳад, ки ҳамоҳангии қарорҳои қабулшаванда ва натиҷаҳои амалишавии Стратегия ба роҳ монда шуда, шаффофияти амалишавӣ ва ҳисоботдиҳии он таъмин гардад.

7. МАНБАЪҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ

214. Амалисозии ҳадафу вазифаҳои Стратегия дар доираи маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети маҳаллӣ, созмонҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва аз дигар манбаъҳои маблағгузорӣ, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, таъмин карда мешаванд.

215. Арзёбии талабот ба захираҳои ҷиҳати амалисозии бомуваффақияти Стратегия ба дурнамои рушди иқтисодӣ ва афзоиши аҳоли асос ёфтааст, ки иқтисодии захиравии иқтисоди кишварро ба ҳароҷоти молиявӣ, инчунин ҳаҷми зарурӣ ва самтҳои афзалиятноки тадбирҳоро оид ба ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда дар давраи дарозмуҳлат ва миёнамуҳлат муайян мекунад.

216. Яке аз манбаъҳои асосии молиявӣ ин маблағҳои буҷети давлатӣ мебошанд, ки дар доираи коркарди буҷетҳои миёнамуҳлат дар давраи амалисозии Стратегия, самтҳои амал дар доираи ҳадафҳо ва афзалиятҳои мунтазам мушаххас гардонида мешаванд.

217. Сармоягузориҳои хориҷию дохилӣ дар маблағгузориҳои Стратегияи мазкур нақши калонро мебозанд. Барои ин дар раванди амалисозии Стратегия барои ташаббусҳои сармоягузориҳои хориҷӣ ва ватанӣ, ки бо принсипи иқтисоди «сабз» сармоягузорӣ мекунанд, дастгириҳои давлатӣ пешниҳод мегарданд.

218. Манбаи муҳими рушди иқтисоди «сабз» дар кишвар ин дастгириҳои сармоягузориҳои созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушд мебошад, ки ҳамкориҳои молиявӣ онҳо дар амалисозии Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 саҳми калидӣ дорад. Бинобар ин, дар раванди амалисозии Стратегия бо институтҳои молиявӣ ва шарикони рушд ҳамкориҳои зичи самаранок роҳандозӣ карда мешавад.

219. Ҳаҷми умумии маблағи зарурӣ барои татбиқи марҳилаи аввали Стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 21586,3 млн сомониро ташкил медиҳад, ки 37,1 млн сомонӣ аз буҷети давлатӣ, 12818,4 млн сомонӣ аз маблағҳои ҷудонамудаи шарикони рушд ва 8730,8 млн сомонӣ аз ҳисоби сармоягузориҳои бахши хусусӣ мебошад.

8. МУҚАРРАТОҲИ ХОТИМАВӢ

220. Мақоми асосии ҳамоҳангсози амалигардонии Стратегия Вазорати рушди иқтисод ва савдо мебошад.

221. Дар доираи амалигардонии Стратегия Вазорати рушди иқтисод ва савдо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд ҳамкориро ба роҳ мемонад.

Нақшаи амал барои марҳилаи якуми (солҳои 2023-2025) Стратегияи рушди иқтисоди «саб» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037

№	Ҳадаф ва тадбирҳо	Индикаторҳои натиҷаҳои ҷашмшошт (Indicators)	Нишондиҳандаи базавӣ (baseline) (соли 2021)	Бузургини максималӣ индикатор (Target) X- Мӯҳлати иҷро тадбир			Талабот ба маблағгузорӣ (млн. сомонӣ) (Prut)	Захираҳои ҷиловӣ (Cost share)			Масъул	Шарикони рушд	
				2023	2024	2025		Бучети давлатӣ	Шарикони рушд	Бахши хусусӣ			
1. ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЭНЕРГИЯИ САБ ВА ТАЪМИНИ САРОҒАҶУИ ЭНЕРГИЯ													
1.1	Ҳадафи тақдими ва тақвияти рушди таълим ва истифодаи энергияи саб дар Тоҷикистон	Индикаторҳои натиҷаҳои ниҳой (outcome):	20623,8	22029,1	22786,3	23920,2					ВЭЗО, АОПҚТ		
		1) Тавлиди нерӯи барқ, млн.кВт/соат										ВЭЗО, АОПҚТ	
		2) Ҳаҷми содироти нерӯи барқ, млн.кВт/соат	3302,6	3450	3580	3730						ВЭЗО, АОПҚТ	
		3) Ҳаҷми талафоти нерӯи барқ, бо фонд	23,3	19	17	15						ВЭЗО, АОПҚТ	
1.1.1	Тақвими ва тақвияти саналҳои меъриҳои ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ дар самти истифодаи самараноки энергияи саб ва таъмини сароғаҷуи энергия	Заминани конунгузорӣ таҳия ва низоми идоракунии соҳа устувор гашт		X	X	X		0,3		0,3		ВЭЗО, ВА	WB, ADB, EBRD
		1.1.2	Бунёди нерӯгоҳҳои барқии обии гуногункиндор ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқии обии мавҷуда	Нерӯгоҳҳои барқии обии хурду миёна мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	5000		5000		ВЭЗО, ВМ, ВРИС, КДСИАД
1.1.3	Истеҳсоли нерӯи барқ аз дигар манбаъҳои барқароршавандаи энергия (оғтӣ, бодӣ ва биоэнергия) дар минтақаҳои баландох ва мусонд	Нерӯгоҳҳои алтернативии тавлиди энергия мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	162,5		162,5			ВЭЗО, ВМ, ВРИС, КДСИАД	KIAK WB
1.1.4	Таъмиқи аз ҷониби аҳолии истифодаи васеи таҷдиди муносири сарфакунандаи нерӯи барқ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза	Маърифатнокии аҳолии ҷиҳати сарфани энергия баланди гардида		X	X	X						ВЭЗО, КХМЗ, КТР, ВФ, КВД "ХМК"	WB, ADB, EBRD
1.1.5	Пай дар пай гузаштан ба истифодаи технологияҳои каммасрафи энергия дар соҳаҳои иҷтимоии иқтисодии кишвар бо роҳи тақмили конунгузорӣ	Заминани конунгузорӣ ҷиҳати истифодаи технологияҳои каммасраф фароҳам гардида		X	X	X		0,1		0,1		ВЭЗО, ВА, КВД "ХМК"	WB, ADB, EBRD

1.1.6	Ҷорӣ намудани ниҳом ва технологияҳои муносири барои кам кардани талафоти технологияи ҷиҳрати нерӯи барқ, аз ҷумла ниҳоми биллингӣ	Ниҳоми биллингӣ амал мекунад		X	X	X	3353		2921	432		ВЭЗО, КВД "ХМК"	ADB, EBRR
1.1.7	Таҳия ва таъқиқи лоиҳаҳои онд ба сохтмони нишооти маъмури, истиқоматӣ ва саноатии энергиясарфакунанда тариии пилотӣ дар шаҳри Душанбе ва Хучанд	Ниҳоми энергиясарфакунанда дар биноҳои маъмури, истиқоматӣ ва истеҳсоли ҷорӣ гардида		X	X	X	500			500		МИМХД, КМС, ВЭЗО, ВСТН, КВД "ХМК"	WB, ADB, EBRD, AIFB
Ҳамагӣ дар соҳа							9015,9	0,1	8083,8	932,0			

2. ТАЪБИҚИ ПРИНЦИПҲОИ ИҚТИСОДИ "САБ" ДАР САНОАТИКУНОНИИ КИШВАР														
2.1	Ҳадафи таҷдиди инфрасохтори соҳаи саноат таъвосути баланди бардоштани самараноки истифодаи истеҳсоли бо таъбиқи бештари технологияҳои муносири ва ҷавобгӯ ба талаботҳои экологӣ (ХРУ-9.4)	Индикаторҳои натиҷаҳои ниҳой (outcome):	0,33	0,32	0,31	0,3						ВСТН, ҚХМЗ, АОПҚТ	ADB, UNIDO	
		Ихроҷи моддаҳои зараровар ба атмосфера аз манбаъҳои статсионарӣ, барои 1 км мураббаъ/тонна - ҳамагӣ											КХМЗ, АОПҚТ	
		Ихроҷи моддаҳои зараровар ба атмосфера аз тамоми манбаъҳои инфошулавӣ ба 1 нафар аҳолии (к/нафар) - ҳамагӣ	0,005	0,005	0,005	0,005							КХМЗ, АОПҚТ	
2.1.1	Тақмили заминаи меъриҳои ҳуқуқӣ барои рушди соҳа бо назардошти ҷорӣ намудани иқтисоди саб	Заминани конунгузорӣ таҳия ва ниҳоми идоракунии соҳа устувор гашт		X	X	X		0,3		0,2	0,1	ВСТН, ВА	UNDP, ADB, UNIDO	
		2.1.2	Таъқиқи кластерҳои саноатии кишварӣ бо истифода аз технологияҳои бепартов дар минтақаҳои кишвар	Кластерҳо фаъолият менамоянд		X	X	X	1000		500	500	ВСТН, ВК, ВРИС, КДСИАД	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.3	Додани афғалият ба лоиҳаҳои сармогузори бунёди корхонаҳои саноатӣ бо усули бепартов	Сармогузори ҷалб гардида		X	X	X						ВСТН, ВРИС, ВМ, КДСИАД	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.4	Ҷалби сармоя ва таъқиқи корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои минералии ба талаботи иқтисоди саб ҷавобгӯ дар кишвар	Сармогузори ҷалб гардида ва ЧСК "Азот" мавриди истифода қарор гирифт		X	X	X	300			300		ВСТН, ВК, ВРИС, ВМ, КДСИАД	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.5	Гузарии иқтидорҳои истеҳсоли ва инфрасохтори амалкунандаи саноатӣ ба принципҳои иқтисоди саб бо роҳи ҷорӣ намудани стандартҳо	Стандартҳо амал мекунад				X		0,3		0,3		ВСТН, ҚХМЗ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.6	Ҷорӣ намудани стандартҳои саб барои корхонаҳои соҳаи истихроҷи ҷиҳати бунёди экосистемаи мусонд	Стандартҳо амал мекунад				X		0,1		0,1		ВСТН, ҚХМЗ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.7	Таъқиқи корхонаҳои дар самти истеҳсоли ва васлкунии воситаҳои нақлиётӣ барқӣ (электромобилҳо, электромопедҳо, троллейбус ва локомотивҳои барқӣ)	Истеҳсолоти мавриди истифода қарор дода шуд			X	X	2000			2000		ВСТН, ВН, ВРИС	UNDP, ADB, UNIDO	

2.1.8	Гузаронидани равандҳои истеҳсоли соҳаи саноат ба технология ва таҷриботи техникии каммаарафии барқӣ ва аз лиҳози экологӣ бартариятдошта	Равандҳои истеҳсоли дар марҳилаи аввал таҷриба шуданд		X	X	X	600		600	ВСТН, ВЭЭО	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.9	Таҳия намудани механизмҳои ҳавасмандхунӣ сармоғузорӣ дар баҳши коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ки аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ сифат, аз ҷумла GlobalGAP (Good Agricultural Practices- стандартҳои эътирофшудаи байналмилалӣ кишоварзӣ) амал менамоянд	Механизмҳои ҳавасмандхунӣ сармоғузорӣ амал мекунанд		X	X		1000		500	500	ВСТН, ВК, ВРИС, КДСИАД	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.10	Таъсис додани корхона ва коргоҳҳо барои коркарди партовҳо дар ҳаман шаҳру ноҳияҳо	Корхонаҳо мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	450		400	50	ВСТН, КВД "ХМК"	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.11	Бунди истеҳсолати саноатии панелҳо ва таҷриботи офтобӣ бо истифода аз ашёи хоми ватанӣ, (ашёи қримийдор)	Истеҳсолот мавриди истифода қарор дода шуд			X	X	100			100	ВСТН, ВРИС, ВМ, КДСИАД	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.12	Ташкил намудани нуктаҳои қабули захираҳои моддин тақрирестехсолшаванда ва рушди инфрасохтор онд ба коркард ва фурӯши онҳо (ҷамъоварии партовҳои сахтӣ машиӣ барои коркарди минбаъдан онҳо)	Нуктаҳои қабул фаъолият менамоянд		X	X	X	105		100	5	ВСТН, КВД "ХМК"	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.13	Ташкили корхонаҳои муосирӣ коркарди қорезӣ дар якҷаҳд деҳот тариқи пилотӣ	Корхонаҳо ба истифода дода шуданд				X	25		25		ВСТН, ВРИС, ВМ, КДСИАД, КВД "ХМК"	UNDP, ADB, UNIDO
Ҷамғабӣ дар соҳа							5580,7	0,1	1525,5	4055,1		

Ҷамғабӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳайвоноти кишоварзӣ												
Код	Тавзеҳот	Истифода	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бо %				Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳайвоноти кишоварзӣ, бо %	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо %	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо %	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо %	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо %	Ҳаҷми захираҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, бо %
			1) Суръати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бо %	2) Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бо %	3) Сатҳи худтаъминкунии маҳсулоти кишоварзӣ, бо %	4) Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ), бо % аз маҳсулоти умумӣ						
3.1	Ҷамғабӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳайвоноти кишоварзӣ (ХПУ 2.3)		7,1	7	7,5	7,8					ВК, АОПҚТ, ВРИС	
			100	110	120	125					ВК, АОПҚТ, ВРИС	
			60	70	70	71					ВК, АОПҚТ, ВРИС	
			20	30	40	45					ВК, АОПҚТ	
3.1.1	Тақмили заминҳои мейсрӣни ҳуқуқӣ барои рушди соҳаҳои растанипарварӣ, чорвопарварӣ ва моҳитпарварӣ бо назорати ҷорӣ намудани принципҳои иқтисоди сабз	Заминҳои қонунгузорӣ таҳия ва нигоҳдорӣ мекунанд		X	X	X	0,3		0,3		ВК, ВА	FAO, ADB
3.1.2	Тақвияти механизмҳои субсидия додан ба истеҳсолкунандагонҳои маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои замин	Механизми пешниҳоди субсидия амал мекунанд			X		0,1		0,1		ВМ, ВК, ВРИС	WB, UNDP, FAO
3.1.3	Ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои таъмири лондаҳои сармоғузорӣ сабз ба соҳаи кишоварзӣ	Сармоғузорӣҳо ҷалб гардид		X	X	X	300		280	20	ВРИС, КДСИАД	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ, SDC
3.1.4	Ташкили семинарҳо онд ба васеъ ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ ва нигоҳдории муосирӣ фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ	Сатҳи дониши кишоварзон баланд гардид		X	X	X	0,5		0,5		ВК	FAO, WB, UNDP
3.1.5	Ташкили агрокластерҳои сабз дар минтақаҳои ҷумҳурӣ	Агрокластерҳои сабз фаъолият менамоянд		X	X	X	25		5	20	ВК, АИК	FAO, UNDP
3.1.6	Ҷорӣ намудани технологияи муосирӣ селекцияи растаниҳо ва ҳайвоноти кишоварзӣ	Натиҷаҳои корҳои селекцияи мавриди истифода қарор гирифт		X	X	X	3,5	2,5		1	ВК, ВМ, АИК	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ
3.1.7	Васеъ ҷорӣ намудани обҳои қатрагӣ бо истифода аз усулҳои муосир, нигоҳдории ҳосилкории хок, диффундсияи муҳити зист ва захираҳои об	Усулҳои нави обӣ мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	100			100	ВК, ВМ, АИК	WB, ADB, SDC, EU, JICA
3.1.8	Афзоиши маъсолати гармхонаҳо бо истифода аз технологияҳои муосир, боғу тоқзорҳои интенсивӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ	Гармхонаҳо мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	5			5	ВК, ВМ, ВРИС	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ
3.1.9	Ҷорӣ намудани истеҳсоли таҷрибот барои обҳои қатрагӣ дар Тоҷикистон	Корхонаҳои истеҳсоли фаъолият мекунанд			X	X	40			40	ВСТН, ВРИС, КДСИАД	WB, ADB, SDC, EU, JICA

3.1.10	Татбиқи технологияҳои сабз ва инфрасохтори сабз дар истеҳсолоти агросаноатӣ бо ҷорӣ намудани стандартҳо дар ин самт	Технология ва инфрасохтори "сабз" ҷорӣ карда шуд	X	X	X	2000		625	1375	ВК, КХМЗ, ВРИС, ВСТН	FAO, WB, UNDP, ADB GIZ
Ҳамагӣ дар соҳа						2474,4	2,9	910,5	1561		
5. ТАҒБИҚИ НАҚЛИЯТИ САБЗ ВА ИНФРАСОХТОРИ САБЗ ДАР СОҲАИ МЕЪМОРӣ ВА СОҲТМОНИ											
4.1	Ҳадафи рушди инфрасохтори босифат ва устувори ҷабобу ба принсипҳои иқтисоди сабз (ХРУ-9.1)	Индикаторҳои наҷҷаҳои ниҳой (outcom): Қаби шудани партовҳои газҳои гулҳонаӣ дар соҳа (бо Гг СО ₂ -гигаграмм эквиваленти газӣ карбон) Воридоти электромобилҳо, аввал	225	203	182	163				ВН, АОПҚТ	
4.1.1	Тақмили заминаи меъёри ҳуқуқӣ барои рушди соҳа бо наҷҷаҳои ҷорӣ намудани иқтисоди сабз	Заминаи қонунгузорӣ таҳия ва ниҷҷаҳои идоракунии соҳа устувор гашт		X	X	X	3	3		ВН, ВА	
4.1.2	Тақмили стандартҳои истифодаи роҳҳои ҷиҳати мутобиқ намудани онҳо ба принсипҳои иқтисоди сабз	Стандартҳои ҷорӣ гардиданд		X	X	X	0,5	0,5		ВН	
4.1.3	Истифодаи маҳсулот аз санҷиҳои табиӣ дар бунёди роҳҳои гайрирасоӣ ва роҳравҳои маркази шаҳрҳои ҷумҳурий	Инфрасохтор мавриди истифода қарор гирифт		X	X	X	30		30	ВН, МИМҲД	
4.1.4	Сабзкунии шафати роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва	Шафати роҳҳои мухталиф сабзнок гардид		X	X	X	10,5	10	0,5	ВН, КВД "ХМК", МИМҲД	EBRD
4.1.5	Гузариши мунтазам ба нақлиёти барқӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ	Гузариши ба нақлиёти барқӣ таъмин карда шуд		X	X	X	2100	100	2000	КМС, ВН	КОИКА
4.1.6	Тақдиди шабакаҳои мавҷудани қўҷаҳои шаҳрҳо ва ҷорроҳҳои онҳо, ҷудо кардани минтақаҳои барои нақлиёти ҷамъиятӣ ва сохтмони ҷорроҳҳои 2-3 сатҳӣ	Шабакаҳои қўҷаҳои шаҳрҳо ва ҷорроҳҳои мавриди истифода қарор гирифтанд		X	X	X	2000		2000	КМС, ВН, МИМҲД	
4.1.7	Ҷорӣ намудани механизмҳои қўҷиш додани ихроҷи газҳои гулҳонаӣ дар соҳаи нақлиёт	Механизмҳои қўҷиш додани ихроҷи газҳои гулҳонаӣ амал мекунанд		X	X	X	0,2		0,2	ВН, ВҚД, КХМЗ	
4.1.8	Роҳандозӣ намудани усулҳои тарғибу ташвиқи истифодаи дучарра (велосипед) ҳамчун воситаи нақлиёти алтернативӣ ва нави нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар шаҳрҳои хурд ва сафарҳои қўҷаҳои соҳаи миёна	Усулҳои тарғибу ташвиқ роҳандозӣ гардиданд		X	X	X	0,1		0,1	ВН, КТР, КРС, МИМҲД	
Ҳамагӣ дар соҳа						4144,3	3	2110,7	2030,6		

5. ТАҒБИҚИ НАҚЛИЯТИ САБЗ ВА ИНФРАСОХТОРИ САБЗ ДАР СОҲАИ МЕЪМОРӣ ВА СОҲТМОНИ												
5.1	Ҳадафи таъминати устувори экологӣ дар шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишини (ХРУ-11.3)	Индикаторҳои наҷҷаҳои ниҳой (outcom): Ҳаҷми манзилҳои дар шаҳрҳо ноҷаҳо ба истифода доданд (ҳазор метри мураббаъ) Афзоиши биноҳои бо усули принсипҳои иқтисоди сабз, бо % аз сохтмони умумӣ	2353	2565	3048	3600				КМС, АОПҚТ		
5.1.1	Таҳияи стандартҳои ҷиҳати истифодаи принсипҳои иқтисоди сабз дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон	Стандартҳои истифодаи иқтисоди сабз амал менамоянд		X	X	X	1,2	0,6	0,6	КМС, ВА, КВД "ХМК"		
5.1.2	Ҷорӣ намудани стандартҳои истифодаи сарфакоронаи таҷҷиҷоти маишӣ дар сохтмони биноҳои иншоотҳо	Стандартҳои амал мекунанд		X	X		0,5		0,5	КМС, ВЭЗО, КВД "ХМК"		
5.1.3	Таҳияи ниҷҷаҳои сертификатсияи биноҳои ва иншоотҳои мутобиқи талаботи сарфачуии энергия	Ниҷҷаҳои сертификатсияи биноҳои амал мекунад		X	X	X	5	2,5	2,5	КМС, ВЭЗО, ВСТН, КВД "ХМК"		
5.1.4	Таҳияи қўҷаҳои методӣ онд ба таҷҷагузории ҳатми ҳамаи биноҳои баҳри самаранокии энергетикӣ	Ҷорӣ намудани методӣ гузаронида шуданд		X	X	X	2	1	1	КМС, ВЭЗО, ВСТН, КВД "ХМК"		
5.1.5	Тарғиби васеи истифодаи таҷҷиҷоти хурди қўҷаҳои қўҷаҳои (септикҳо) барои манзилҳои истиқоматӣ дар деҳот	Маърифатнокии аҳолӣ баланд гардид ва септикҳои истифода шуданд		X	X	X	4,9		1,6	3,3	КМС, КВД "ХМК", КТР, ВФ	
5.1.6	Роҳандозӣ намудани таҷҷагузории ҳатми таҷҷаҳои биноҳои иншоотҳои маъмурий, истеҳсолий ва истиқоматӣ ҷиҳати самаранокии энергетикӣ ва сарфачуии энергия	Таҷҷагузории ҳатми анҷом дода шуд		X	X	X	4	1	1	2	КМС, ВЭЗО, ВСТН, КВД "ХМК"	
5.1.7	Ҷорӣ намудани стандартҳои (меъёрҳои) муосири гармингоҳҳои ҳангоми бунёди биноҳои нави маъмурий, истеҳсолий ва истиқоматӣ	Стандартҳои гармингоҳҳои биноҳои ғайри мешаванд		X	X	X	1,2	0,4	0,4	0,4	КМС, ВЭЗО, ВСТН, КВД "ХМК"	
5.1.8	Омода намудани қўҷаҳои баландхтисос барои ҷорӣ намудани принсипҳои иқтисоди сабз дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон	Қўҷаҳои баландхтисос омода мегардад		X	X	X	4,5	1,3	0,9	2,3	КМС, ДТТ	
5.1.9	Бо таҷҷиҷоти дахлдор таъмин намудани озмоишгоҳҳои Қўҷитан меъморӣ ва сохтмон бо мақсади санҷиши маводу масолеҳа ба стандартҳои сохтмони сабз	Озмоишгоҳҳои Қўҷитан меъморӣ ва сохтмон бо таҷҷиҷоти дахлдор таъмин мегардад		X	X	X	8		8		КМС	
Ҳамагӣ дар соҳа						31,3	6,8	16,5	8,0			

ИШТИРОКИ КИШВАР ДАР БОЗОРИ ҶАҲОНИИ САРМОЯГУЗОРИИ САБЗ												
8.1	Ҳадафи таъминии ҷалби сармоягузориҳои барои татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ сабз дар кишвар	Индикаторҳои натиҷаҳои ниҳой (output): Ҳаҷми маблағгузорӣ дар доираи барномаҳои сармоягузориҳои давлатӣ млн. доллар	650,0	660,0	670,0	680,0					ВРИС, КДСИАД, КҲМЗ	
		Шумораи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар самти экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва ҳолатҳои фақуллода, ядад	32	35	38	41					КДСИАД	
8.1.1	Таҳми асосҳои институционалӣ барои ҷалби сармоягузориҳои ҷиҳати рушди иқтисодӣ сабз дар соҳаҳои мухталиф	Замини конунгузорӣ таҳия ва ниҳомӣ ҷалби сармоягузориҳои устувор гашт		X	X	X	0,3	0,3			КДСИАД, ВА	UNDP, DFID
8.1.2	Таҳияи лоиҳаҳои сармоягузориҳои давлатӣ дар самти иқтисодӣ сабз ва пешниҳоди онҳо ба ташкилотҳои молиявӣ	Лоиҳаҳои имкониҳои сармоягузориҳои таҳия ва ба Барномаи давлатии сармоягузориҳои барои соҳаҳои 2021-2025 ворид шуданд		X	X	X	0,1	0,1			ВРИС, ВМ, КДСИАД, КҲМЗ	UNDP, DFID
8.1.3	Ташкили Фонди маблағгузориҳои сабз бо ҷалби сармояи хориҷӣ	Фонди маблағгузориҳои сабз фаъолият мекунад					5	5			ВМ, ВРИС, КДСИАД	UNDP, DFID
8.1.4	Роҳандозии механизми фурӯши ҳиссаи (квотан) партови газҳои гулҳонани сазми Тоҷикистон ба ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон	Механизми фурӯши квотан газҳои гулҳонанӣ амал мекунад				X	5	5			ВМ, ВРИС, КДСИАД, КҲМЗ	UN-ESCAP, UNEP, UNDP, DFID
8.1.5	Пешбурди ва муайян намудани бренди миллии Тоҷикистон дар самти иқтисодӣ сабз	Бренди миллии Тоҷикистон фаъолият аст			X		1,5	1,5			ВРИС, ВМ, КДСИАД	UNDP, DFID
8.1.6	Таҳияи механизмҳои иштироки бондҳои сабз барои бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ ва нерӯгоҳҳои аз манбаҳои барқароршавандаи энергия	Бондҳои сабз гардиш мекунад			X	X	0,1		0,1		ВРИС, ВМ, ВЭЗО, КДСИАД	UNDP, DFID
8.1.7	Ворид намудани Биржаи "Осиёи Марказӣ" ба бозори бондҳои сабз	Биржаи "Осиёи Марказӣ" фаъолият мекунад			X		0,1		0,1		ВРИС, ВМ, КДСИАД	WB, UNDP, DFID
8.1.8	Таъсиси ниҳодҳои (ташкилотҳои) ни молиявӣ махсусгардонидашудаи давлатӣ ва хусусӣ барои маблағгузориҳои лоиҳаҳои сабз	Ташкилотҳои молиявӣ махсусгардонидашуда фаъолият менамоянд			X	X	2		2		БМТ, ВМ, ВРИС	WB, UNDP, DFID
8.1.9	Чорӣ намудани механизмҳои иштироки бондҳои Тоҷикистон дар бозори маблағгузориҳои сабз	Бондҳои Тоҷикистон дар бозори маблағгузориҳои сабз ширкатдоранд			X		0,3		0,3		БМТ, ВМ, ВРИС	WB, UNDP, DFID
8.1.10	Ташкили Фонди ҳифзи пирахҳо	Фонд фаъолият мекунад			X	X					БМТ, ВМ, ВРИС	WB, UNDP, DFID
	Ҳамагӣ дар соҳа						14,4	0,4	13,9	0,1		

ҶАМИЛИ КОНУНГУЗОРИ БАРОИ ИКТИСОДИИ САБЗ												
9.1	Ҳадафи таъминии принсипҳои иқтисодӣ сабз дар конунгузориҳои кишвар бо назардошти мутабиқшавӣ ба рушди устувор дар соҳаҳои мухталиф	Индикаторҳои натиҷаҳои ниҳой (output): Шумораи санадҳои меъриҳои ҳуқуқӣ бо назардошти принсипҳои иқтисодӣ сабз қабулшуда аз рӯи соҳаҳо, ядад		20	12	8					ВА	
9.1.1	Тақмили конунгузориҳои кишвар дар самти иқтисодӣ сабз ва ҳамроҳанг сохтани ҳадафҳои стратегӣ бо барномаҳои соҳавӣ ва маҳаллӣ	Замини конунгузорӣ барои пешбурди сиёсат дар самти иқтисодӣ сабз мукамал гардид		X	X	X	0,5	0,5			ВА, ВРИС, ВМ	UNDP, SDG
9.1.2	Арзбӣни уҳдадорӣҳои байналмилалӣ Тоҷикистон дар доираи конвенсияҳо, шартномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои сатҳи байналмилалӣ бо мақсади мутабиқ намудани конунгузориҳои миллий ба талаботи онҳо	Арзбӣ гузорида шуд		X	X		0,1	0,1			ВА	UNEP, UNDP, SDG
9.1.3	Таҳияи стандартҳо, регламентҳо ва дигар санадҳои эркионӣ, ки принсипҳои иқтисодӣ сабзро дар Тоҷикистон танзим мекунад	Стандартҳо, регламентҳо ва санадҳои эркионӣ амал мекунад		X	X	X	0,3	0,3			ВА, ВРИС	UNDP, SDG
9.1.4	Таҳия ва татбиқи механизмҳои арзбӣни ҳатмии таъсири фаъолияти банақшагирифташудаи субъектҳои иқтисодӣ ба муҳити зист	Механизмҳои арзбӣни ҳатмии таъсир ба муҳити зист амал мекунад		X	X	X	0,2		0,2		ВА, КҲМЗ	UNEP, UNDP, SDG, UNESCO
9.1.5	Таҳияи намудани ниҳомӣ умумӣ дар бораи баъсёрдорӣҳои ҳифзи табиат, ки мазмун, вазифаҳо, объекто, мақоми ҳуқуқӣ меъерҳо, қондаҳо, ва стандартҳоро муайян мекунад	Ниҳомӣ умумӣ баъсёрдорӣҳои ҳифзи табиат фаъолият менамояд		X	X		0,3		0,3		ВА, КҲМЗ	UNEP, UNDP, SDG
9.1.6	Ворид намудани тағйирот ба баъзе санадҳои меъриҳои ҳуқуқӣ дар қисмати тақмили ниҳомӣ баъсёрдорӣҳои дар самти иқтисодӣ сабз ва чорӣ намудани тадбирҳои оид ба ҳавасмандгардонии субъектҳои иқтисодӣ барои чорӣ намудани технологияҳои бехтарин	СМҲ амал мекунад		X	X	X	0,3		0,3		ВА, ВРИС	UNDP, SDG
9.1.7	Ворид намудани тағйирот ба санадҳои меъриҳои ҳуқуқӣ вобаста ба партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмоли дар қисмати ҳавасмандгардонии иқтисодӣ фаъолият дар соҳаи муомилот бо партовҳо	СМҲ амал мекунад		X	X	X	0,3	0,3			ВА, ВСТН, КҲМЗ, КВД "ХМК"	UNDP, SDG

10.1.14	Ташкили портали иттилоотӣ бо 5 забон (англисӣ, русӣ, испанӣ, арабӣ ва фаронсаӣ) оид ба имкониятҳои сайёҳии экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	Дастрасии маълумот барои сайёҳон бехтар гашт		X	X	X	2		2			КРС, КҲМЗ, МИМҲД	ADB, WB, OSCE
Ҳамагӣ дар соҳа							30,2	3,4	11,5	15,3			
11. ТАҚВИЯТИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ ВА БАРОБАРҲУҚУҚӢ													
11.1	Ҳадафи таъминии рушди устувор, аз ҷумла тавассути таълими маърифати экологӣ ва баробарии гендерӣ (ХРУ 4.7)	Индикаторҳои натиҷаҳои иқдодӣ (outcom): Ҳиссаи муассисаҳои таълимии самтҳои дахлдорӣ тахсилоти олии, миёна ва ибтидоии касбӣ ки вориди асосҳои иқтисодӣ ни сабزو таъминии намунада, бо % Сатҳи огоҳии аҳдӣ дар бораи ҳафҳои тағйирёбии иқлим, бо %	мл	30	35	40						ВМИ, КҲМЗ	
11.1.1	Тақмили нақшаҳои таълимии самтҳои дахлдорӣ тахсилоти олии, миёна ва ибтидоии касбӣ бо вориди асосҳои иқтисодӣ ни «саб» -и ҷорӣ намудани манбаҳои барқароршавандаи энергия, рушди «тоза»-и иқлиси ва сарфаи энергия, инчунин ҷорӣ намудани мавзӯҳои асосҳои иқтисоди «саб» дар барномаҳои дахлдорӣ тахсилоти миёнаи умумӣ	Нақшаҳои таълимӣ амал мекунанд		X	X	X	0,5	0,2	0,3			ВМИ, КҲМЗ, ВРИС	UNICEF
11.1.2	Дар Ташифоти давлатии равия ва иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стандарти давлатии муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани ихтисоси «Иқтисоди саб»	Ихтисоси «Иқтисоди саб» пешниҳод карда шуд		X	X		0,2	0,2				ВМИ, ВРИС	UNICEF
11.1.3	Ба барномаҳои бозомӯӣ ва тақмили ихтисоси омӯзгорону олимони ворид намудани асосҳои иқтисодӣ ни саб, аз ҷумла мавзӯҳои «Технологияҳои саб», «Асосҳои танзими муҳити зист бо назардошти меъёрҳои саб», «Технологияҳои манбаҳои барқароршавандаи энергия», «Масъалаҳои таъминии сарфаи энергия ва самаранокии истифодаи қувваи барқ»	Бозомӯӣ ва тақмили ихтисос аз рӯи мавзӯҳои нав ҷорӣ гардид		X	X		0,2	0,2				ВМИ, КҲМЗ, ВРИС	UNICEF

11.1.4	Таъминии дастиррии тадқиқоти илмӣ ва коркарди инноватсионӣ дар самти технологияҳои «саб»	Натиҷаи тадқиқотҳои мавриди истифода қарор дода шуданд		X	X	X	10	8	2			ВМИ, АМИТ, КҲМЗ, ВРИС	
11.1.5	Ташкили паҳши барномаҳои таълимӣ оид ба хифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сармои табии дар васити ахбори омма	Барномаҳои таълимӣ мунтазам паҳш мешаванд		X	X	X	2		2			КҲМЗ, КТР, ВФ, АМИТ	
11.1.6	Ташкили курсҳои тақмили ихтисос оид ба масъалаҳои иқтисоди саб барои хизматчиёни давлатӣ, махусан дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ	Курсҳои тақмили ихтисос амал мекунанд		X	X	X	0,5	0,5				КҲМЗ, АХД, АИД ПҚТ	UNEP, UNDP
11.1.7	Пуррӯр намудани тадбирҳои баланд бардоштани маълумоти санитарияро беҳдошт	Тадбирҳои андешаида шуданд		X	X	X	0,4			0,4		ВТҲИА, ВМИ, КТР	UNICEF
11.1.8	Баргузори мизҳои мудаваар, конференсҳои ва семинарҳои бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ оид ба музқирот дар бораи тағйирёбии иқлим, иқтисоди саб, маърифати экологӣ ва баробарҳуқуқӣ	Ҷорабинҳои баргузӯр мешаванд		X	X	X	1			1		КҲМЗ, ВМИ, КҲФМГ, АМИТ	UNEP, UNDP
11.1.9	Роҳандозии низомии муосири огоҳии барвақтӣ аз офатҳои табии дар кишвар	Низомии огоҳии барвақтӣ ҷарғол аст		X	X	X	3	1	2			КҲФМГ, МИМҲД	UNEP, UNDP
11.1.10	Воридшавӣ ба узвияти Институти глобалии рушди саб (GGGI)	Тоҷикистон аъзои Институти глобалии рушди саб (GGGI) гардид		X	X							ВРИС, ВКХ	GGGI
Ҳамагӣ дар соҳа							17,8	10,1	6,3	1,4			

Нишондиҳандаҳои асосии стратегияи рушди иқтисоди «сабз» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2023-2037

№	Индикатор	Воҳиди ченак	2021 – соли базавӣ	2023	2027	2032	2037
1	ИНДИКАТОРҲОИ ИҚТИСОДИ САБЗ ДАР СОҲАҶО						
	Афзоиши ҳосилнокии меҳнат дар кишоварзӣ	бо % аз сатҳи соли базавӣ	100	120	140	160	200
	Чангалбарқароркунӣ	ҳазор/га	1,9	2,0	2,4	3,0	3,6
	Саҳми соҳаҳое, ки таъсири манфии экологӣ дар сохтори саноат доранд (истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, металлургия)	%	30	30	25	20	15
	Ҳиссаи манбаъҳои алтернативӣ дар тавлиди нерӯи барқ	%	5	5	5	7	на кам аз 10
	Ҳиссаи аҳолии бо обии тозаи нӯшокӣ таъминшуда	%	64,2	67	75	85	100
	Барқарорсозии	%	20	25	39	45	50

	эконизомҳои вайроншуда						
	Ҳиссаи партобҳои коркардшуда	%	3	4	10	15	на кам аз 20
	Кам шудани бастаи пластикӣ дар муомилот	бо % аз сатҳи соли базавӣ	100	90	80	65	50
	Афзоиши солонаи сайёҳии экологӣ	%	м/н	Ҳамасола на кам аз 20			
	Афзоиши шуғли сабз	%	м/н	10	15	20	30
	Сатҳи огоҳии аҳоли дар бораи хавфҳои тағйирёбии иқлим, бо %	%	25	30	50	70	100
	Маблағи зарар аз офатҳои табиӣ нисбат ба ММД	%	4	3,9	3,0	2,6	2,0
2.	ИНДИКАТОРҲОИ БАЙНИСОҲАВӢ ВА МУҚОИСАҶОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ						
	Шохиси пасандозҳои софи ислоҳшуда	бо % нисбат ба ММД	15,8	16,0	17,3	20	25
	Рушди инсонӣ	шохис (индекс)	дар гурӯҳи сатҳи баланди рушди инсонӣ				
	Тафовут дар шохиси рушди инсонӣ аз рӯи натиҷаи нобаробарӣ	%	16,7 (с.2019)	18	17	16	15
	Устувории экологӣ	шохис (индекс)	дар гурӯҳи кишварҳои нешсафи Осиёи Марказӣ				
	Осебпазирӣ ба тағйирёбии иқлим	шохис (индекс)	10	9	8	7	3
	Рақобатпазирии иқтисоди миллӣ	шохис (индекс)	Раддабандӣ аз рӯи гузариш аз рақобатпазирии ҷаҳонӣ дар захираҳои асосёфта ба рақобатпазирии ҷаҳонӣ дар	Раддабандии рақобатпазирии ҷаҳонӣ дар маҳсулноки асосёфта			

		маҳсулноқӣ асосёфта					
3.	ИНДИКАТОРҲОИ ШОХИСИ “ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИ САБЗ”						
Ҳиссаи содироти молҳои экологӣ дар ҳаҷми умумии содирот	%	м/н	10	15	35	50	
Ҳиссаи патентҳои дар самти технологияи экологӣ додашуда, аз шумораи умумии патентҳо	%		на кам аз 25 фоиз	на кам аз 25 фоиз	на кам аз 25 фоиз	на кам аз 25 фоиз	
Ҳиссаи энергияи аз манбаҳои барқароршаванда тавлидгардида, дар ҳаҷми умумии истеҳсоли энергия	%	92,8	93,2	94	96	100	
Ҳиссаи таъминот ва истеҳсоли нерӯи барқ дар ММД	%	4,2	5	7	9	10	
Дастрасии миёна ба се намуди хизматрасонӣ нисбат ба шумораи умумии аҳоли, аз ҷумла:							
-ба сарчашмаи оби тоза	%	66	71	78	85	100	
-ба электроэнергия	%	99,5	99,7	100	100	100	
-ба иншооти санитарӣ-техникӣ	%	60	61	63	65	70	
Концентратсияи зарраҳои ифлосшавии атмосфера нисбат ба ҳар як километри мураббаъ		0,34	0,32	0,29	0,26	0,22	

Ҳиссаи минтақаҳои муҳофизатшавандаи хушкӣ дар ҳаҷми умумии замин ва минтақаҳои муҳофизатшавандаи баҳрӣ дар обҳои ҳудудӣ	%	21	21,5	23	25	27
Дарозумрии миёнаи аҳоли	сол	75,1 (соли 2020)	75,7	77,8	80,0	80,2
Сатҳи азхудкунии манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар кишвар	%	3,68	3,7	5,8	7,0	10
Ҳиссаи технологияҳои каммасраф дар саноати кишвар	%		на кам аз 25 фоиз	на кам аз 50 фоиз	на кам аз 75 фоиз	на кам аз 100 фоиз
Ҳиссаи маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) ба стандартҳо ҷавобгӯ дар соҳаи кишоварзӣ	%	20	40	60	80	100
Ҳиссаи нақлиёти барқӣ дар таносуб ба теъдоди умумии нақлиёт ва намудҳои мухталиф	%	1	10	25	40	55
Ҳиссаи иншоотҳои бо риояи принципҳои сохтмони сабз бунёдгардида дар таносуб ба ҳаҷми умумии сохтмон	%		на кам аз 20 фоиз	на кам аз 50 фоиз	на кам аз 60 фоиз	на кам аз 80 фоиз
Ҷалби сармоя бо принципҳои иқтисоди сабз аз ҳаҷми умумии сармоягузориҳо	%	10	20	35	50	80

Приложение I
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от «30» сентября 2022 года, №482

Стратегия
развития «зелёной» экономики в Республике Таджикистан
на 2023-2037 годы

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стратегия развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы (далее - Стратегия) разработана в целях реализации пункта 12 Плана мероприятий по выполнению задач Послания Президента Республики Таджикистан от 21 декабря 2021 года «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан» и абзаца 4 пункта 2 постановления Правительства Республики Таджикистан №2 от 24 января 2022 года «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан в 2021 году и задачах на 2022 год».

2. Стратегия сосредоточена на мерах по проведению институциональных реформ, эффективном использовании природного капитала, привлечении инвестиций, внедрении современных и инновационных технологий и укреплении международного сотрудничества в сфере «зеленой» экономики.

3. Реализация «зеленой» экономики как система целостного экономического хозяйствования требует использования определенных инструментов, в том числе:

- увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру на основе принципов устойчивого развития (включая общественный транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных зданий) и природного капитала с целью восстановления, сохранения и роста;

- адресная государственная поддержка исследований и научных работ, связанных с использованием экологически чистых технологий;

- ценообразование в соответствии с принципами устойчивого развития, включая отказ от неэффективной финансовой помощи (субсидий), правильное определение стоимости природных ресурсов и налогообложение ресурсов, добыча которых наносит вред окружающей среде;

- внедрение политики государственных закупок в отношении субъектов, производящих экологически чистую продукцию и использующих методы производства, соответствующие принципам устойчивого развития.

4. На основании вышеизложенного и с целью развития «зеленой» экономики, адаптации к изменению климата, сокращения выбросов парниковых газов, эффективного использования природных ресурсов и привлечения капитала и энергосберегающих технологий разработана Стратегия развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы в соответствии с требованиями Конституции, Закона Республики Таджикистан «О стратегическом планировании и государственном прогнозировании» и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных актов, признанных Таджикистаном.

5. Реализация Стратегии будет способствовать обеспечению устойчивого развития в сферах экономики, социальной стабильности, экологического баланса и достижению высшей цели долгосрочного развития Таджикистана – повышению уровня жизни населения страны на базе обеспечения устойчивого экономического развития.

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

§1. Тенденции перехода к «зеленой» экономике в мире

6. Процесс продвижения «зеленой» экономики является логическим продолжением устойчивого развития, но в отличие от последнего отражает взаимосвязь элементов экономического роста и экологической устойчивости. Инициатива «зеленой» экономики основана на трех основных принципах: использование рыночных механизмов для достижения устойчивого развития, сохранение природного капитала на национальном и международном уровнях и обеспечение занятости за счет создания зеленых рабочих мест.

7. В 2008 году Организация Объединенных Наций объявила об Инициативе «зеленой» экономики (Green Economy Initiative), целью которой является содействие правительствам различных стран изменить свою экономическую политику, выдвигая приоритеты использования экологически чистых технологий, возобновляемых источников энергии и услуг в области водоснабжения и экологически чистого транспорта, необходимости управления отходами, строительства «зеленых» зданий, устойчивого сельского хозяйства и т. д.

8. Следующим шагом Инициативы ООН по «зеленой» экономике является «Новый глобальный зеленый путь», которая определяется как направление глобального развития, отражающее потенциал восстановления стабильности глобальной экономической и финансовой системы. В связи с этим, возникает необходимость выявления согласований экономических и экологических целей.

9. Мировая экономика все еще находится на стадии выбора направления развития в процессе преодоления последствий финансовых кризисов 21 века. Ситуация усугубляется рядом взаимно усиливающих друг друга явлений, как экологических, так и чисто экономических, включая изменение климата, рост цен на продовольствие, ухудшение

биоразнообразия и экосистем, сокращение доступа к водным ресурсам, увеличение числа технологических аварий и повышение затрат.

10. Все эти изменения усложняют и обостряют социальную ситуацию, усиливают давление на природу. Это еще раз доказывает, что экономика является частью сложной природной и социальной системы, элементы которой взаимосвязаны и их эволюция не всегда предсказуема.

11. Человечество подошло к одному из важнейших этапов своей истории, который, наряду с изменением демографической ситуации, требует изменения структуры экономики. Необходим переход на новый уровень материальной культуры, которая должна гармонизировать и балансировать с уже истощенными природными ресурсами планеты. Таким образом, на мировую арену вышел процесс «зеленой» экономики.

12. Республика Таджикистан, опираясь на опыт развитых стран, поддерживает внедрение принципов «зеленой» экономики. В этом процессе разработка соответствующей правовой базы за счет принятия ряда новых нормативных актов, а также принятия стратегий и программ в целом создаст благоприятную основу для внедрения «зеленой» экономики и обеспечит развитие страны и экологический баланс.

13. В настоящее время процесс «зеленой» экономики в мире описывается как целостная система отношений и разделяют на следующие принципы:

- принцип справедливости (равный доступ к природе);
- принцип уважения (во имя процветания и благосостояния);
- принцип бережливости (расчет территориальных нагрузок на планету);
- принцип участия (широкое участие в принятии решений);
- принцип надлежащего управления (подотчетность);
- принцип устойчивости (достижение экономической, социальной и экологической устойчивости);
- принцип эффективности (устойчивое производство и потребление);
- принцип связи поколений (инвестиции в будущее).

14. Процесс перехода к «зеленой» экономике укреплен в рамках Парижского соглашения, принятого на Саммите ООН по изменению климата 12 декабря 2015 года, предусматривающего выделение развитыми странами 100 млрд. долларов для решения экологических проблем в развивающихся странах и стран, продвигающих «зеленую» экономику.

15. При этом, работа Глобального Института Зеленого Роста (GGGI), созданного в ходе Конференции ООН по устойчивому развитию в рамках Рио+20 направлена на ускорение перехода стран к зеленому - экологически устойчивому и социально инклюзивному росту.

16. Усиление спроса на процесс внедрения «зеленой» экономики во многом связано с учетом климатического, экологического, продовольственного, финансово-экономического кризисов, с которыми мир сталкивается в последние годы.

17. Наряду с внедрением «зеленой» экономики в мире будут реализованы следующие приоритетные направления экономики:

- рациональные модели потребления и производства;

- экологизация производства и рынка;
- устойчивая зеленая инфраструктура;
- экологическое налогообложение и бюджетная реформа;
- инвестиции в природный капитал;
- использование показателей экологической эффективности.

18. Процесс «зеленой» экономики, сформировавшийся за последние два десятилетия, должен обеспечить сбалансированное согласование трех аспектов развития – экономического, социального и экологического.

19. В связи с этим, «зеленая» экономика представляет собой процесс устойчивого развития, основной целью которого является обеспечение экономического развития, социальной стабильности и экологического баланса в долгосрочной перспективе и обеспечение эффективного использования природных ресурсов. При этом, «зеленая» экономика - это экономическая деятельность, связанная с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, обеспечивающая благосостояние людей и сохранение природного капитала на долгосрочную перспективу.

§2. Возможности внедрения «зеленой» экономики в Республике Таджикистан

20. Территория современного Таджикистана имеет много ресурсов и возможностей для развития «зеленой» экономики и состоит из высокогорья, уникальной природы, чистой воды и возобновляемых источников. На территории Таджикистана формируется более 64 процентов водных ресурсов Центральной Азии, а электроэнергия страны в основном вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии.

21. В этом процессе гидроэнергетика является основным источником энергообеспечения населения и национальной экономики, так как электроэнергия вырабатывается в основном в гидроэлектростанциях и этот сектор играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Таджикистана. Годовой гидроэнергетический потенциал Таджикистана составляет 527 млрд кВт/ч, из которых освоено только 6 процентов.

22. Климат Таджикистана с 280-330 солнечными днями и общей интенсивностью солнечного излучения 2000 кВт/м² в год очень благоприятен для использования солнечной энергии в качестве альтернативного источника возобновляемой энергии, что в два раза больше, чем в ведущих европейских странах широко ее используемых.

23. По экспертным оценкам, потенциал солнечной энергии Таджикистана составляет около 25,16 млрд кВт/ч в год, что обеспечивает 10-20 процентов потребности национальной экономики в энергии и 60-80 процентов общих потребностей населения не менее чем на 10 месяцев в году по всей территории страны.

24. В ближайшем будущем Таджикистан используя свой потенциал для производства электроэнергии из возобновляемых источников может стать четвертым по величине производителем энергии из возобновляемых источников в мире. Таджикистан также имеет потенциал для развития органического сельского хозяйства, электрического транспорта и

инфраструктуры, а также «зеленой» торговли с учетом потребностей мировых рынков.

25. В этом процессе в Республике Таджикистан можно выделить три потенциальных направлений формирования «зеленой» экономики:

- экономическое направление, в целях содействия эффективной и низкоуглеродной экономике, во-первых требует использования административных мер ограничения выбросов в атмосферу, во-вторых, состоит из экономических инструментов, которые основаны на зеленом налогообложении, экологических сборах и зеленых субсидиях; в-третьих, состоит из добровольных мер, требующих создания соответствующей базы данных и системы управления государственно-частным партнерством;

- социальное направление «зеленой» экономики будет формироваться за счет поощрения зеленых инвестиций в технологии, экологический туризм, образование и науку, обеспечение роста доходов и занятости, сокращение выбросов углерода и загрязнения окружающей среды, повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности;

- экологическое направление «зеленой» экономики требует эффективного использования невозобновляемых источников энергии, потому что их интенсивное использование, с одной стороны, оказывает негативное влияние на климат, с другой стороны, приводит к истощению природных ресурсов для будущих поколений. Поэтому, в основу этого направления «зеленой» экономики или иначе низкоуглеродной экономики лежат принципы надежного энергоснабжения, которые упираются на энергосбережение, его эффективность и переход на возобновляемые источники энергии.

26. Эти направления имеют следующее значение:

- экономическое направление: целями являются повышение качества экономического развития (не количественный показатель ВВП), развитие технологий (в том числе зеленых) и инноваций, экологически устойчивое развитие экономики, создание новых рабочих мест и рост зеленых инвестиций;

- социальное направление: нацелено на повышение благосостояния, обеспечение доступа к основным товарам и услугам (продовольственным и непродовольственным товарам) и услугам (транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство), влияющим на долголетие;

- экологический аспект: связан с сохранением природного капитала, повышением качества экологических услуг, снижением выбросов углерода (CO₂), обеспечением эффективного использования энергии и повышением экологической культуры.

27. Единство этих трех направлений «зеленой» экономики может не только обеспечить устойчивое развитие в Республике Таджикистан, но и в определенной мере способствовать восстановлению, поддержанию и приумножению природного капитала страны, росту ВВП, уровня жизни и адаптации к изменению климата.

3. ПРОГНОЗ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ

§ 1. Долгосрочный прогноз развития «зеленой» экономики

28. С внедрением «зеленой» экономики Таджикистан может стать мировым лидером по использованию возобновляемых источников энергии, а также крупным экспортером электроэнергии в регионе, производителем электроэнергии из других возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и др.), стать экспортером экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции и одной из стран с наименьшим уровнем выбросов парниковых газов (углерода) и развитого экологического туризма.

29. Реализация принципов «зеленой» экономики повлияет на развитие следующих отношений:

- укрепление связей Республики Таджикистан с другими странами в реализации «зеленой» экономики;

- усиление системы экспорта, привлечения финансовых средств, инвестиций, в том числе зеленых инвестиций;

- улучшение структуры производства, распределения и потребления и упор на развитие человека.

30. Развитие «зеленой» экономики в долгосрочной перспективе будет обеспечено тремя основными процессами:

- эффективное и экономное использование природного капитала;

- использование современных и инновационных технологий;

- производство и экспорт продукции, соответствующей современным мировым стандартам.

31. Базовый прогноз перехода к «зеленой» экономике включает в себя аспекты экономических, социальных и экологических выгод, а также принцип справедливого распределения ресурсов между поколениями, отражающий устойчивое развитие при сохранении социальной стабильности и долгосрочного экологического баланса за счет повышения уровня жизни населения Таджикистана. Принцип «зеленой» экономики позволяет изменить условия жизнедеятельности человека из поколения в поколение и сделать их благоприятнее, лучше и безопаснее.

§2. Цель Стратегии

32. Стратегической целью развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан является обеспечение экономического развития за счет эффективного и рационального использования природных ресурсов, повышения уровня жизни и социальной стабильности населения, а также обеспечение экологического баланса на долгосрочном периоде.

33. Развитие «зеленой» экономики увязано со стратегическими целями страны, среди которых обеспечение энергетической независимости и эффективное использование энергии, выход страны из коммуникационного тупика и превращение ее в транзитную страну, обеспечение продовольственной безопасности и доступа к качественным продуктам питания, ускоренная индустриализация и расширение продуктивной занятости.

34. В этом процессе приоритет будет отдан диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, эффективному функционированию реальных секторов экономики, повышению уровня жизни населения, развитию человеческого потенциала, институциональному укреплению и на этой основе обеспечению устойчивого и качественного развития национальной экономики.

35. Для достижения устойчивого развития в процессе реализации «зеленой» экономики Республика Таджикистан делает ставку на следующие направления:

- соблюдение международных норм и документов, регламентирующих формирование «зеленой» экономики;
- укрепление и усиление процесса институциональной адаптации к требованиям «зеленой» экономики;
- стимулирование инновационной деятельности в области эффективности и экономики;
- укрепление международного сотрудничества в области привлечения финансовых ресурсов и трансферта современных технологий для обеспечения «зеленой» экономики;
- повышение уровня жизни посредством расширения среднего класса населения;
- усиление равенства прав в доступе к экологическим услугам;
- внедрение рациональных моделей потребления и производства продукции;
- обеспечение связи между экономическим развитием и экологической устойчивостью;
- обеспечение адаптации к изменению климата в сочетании с «зеленой» экономикой;
- сохранение биоразнообразия;
- обеспечение эффективного использования и приумножения природного капитала.

36. Ожидаемые результаты с учетом реализации стратегических целей в области «зеленой» экономики следующие:

- экономическое развитие страны и национальная инфраструктура будут экологически устойчивы и адаптированы к изменению климата;
- обеспечится сохранение биологического разнообразия и приумножение природного капитала;
- широко будут использованы инновационные и энергосберегающие технологии;
- повсеместно будут поставлено производство экологически чистой (органической) продукции, соответствующей стандартам;
- повысится уровень экологической культуры и качества экологических услуг;
- расширится производство и продажа электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
- повысится рейтинг страны в области реализации принципа «зеленой» экономики и притока инвестиций;

- Таджикистан войдет в группу 20 стран с улучшающимся показателем индекса инклюзивного роста «зеленой» экономики.

§ 3. Основные задачи

37. Для достижения стратегических целей страны и целей развития «зеленой» экономики Стратегией предусмотрена реализация следующих ключевых задач:

- определение дальнейших путей развития гидроэнергетики и создания инфраструктуры для выработки электроэнергии из других возобновляемых источников энергии;
- обеспечение путей продвижения мер по энергосбережению и эффективности;
- продвижение «зеленой» экономики в процессе индустриализации страны;
- анализ внедрения принципов «зеленой» экономики в сельское хозяйство, в том числе производство экологически чистой (органической) продукции;
- разработка предложений по развитию электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры;
- укрепление способов реализации принципов зеленого строительства;
- представление путей совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами;
- разработка представлений методов защиты и устойчивого использования природного капитала и сокращения выбросов парниковых газов (углерода);
- изучение международного опыта в обеспечении участия страны на глобальном рынке зеленых инвестиций;
- разработка предложений по совершенствованию законодательства для широкого использования «зеленой» экономики на основе международных принципов;
- стимулирование развития экологического туризма;
- повышение экологического образования;
- расширение «зеленой» занятости;
- определение основных этапов реализации Стратегии.

§ 4. Целевые показатели

38. Для оценки реализации целей и задач Стратегии развития «зеленой» экономики в Республики Таджикистан на 2023-2037 годы будут использоваться следующие ключевые качественные показатели, которые можно разделить на два следующих уровня.

- 1) Показатели первого уровня – национальные:
 - совершенствование законодательства в сфере «зеленой» экономики;
 - снижение выбросов парниковых газов в стране;
 - уровень развития возобновляемых источников энергии в стране;
 - объем переработки минерального сырья в общем объеме добычи минералов;
 - уровень развития природного капитала страны;

- доля экологически чистой (органической) продукции, соответствующей международным стандартам в сельском хозяйстве;
 - обеспечение энергоэффективности и экономичности в соответствии с действующими стандартами;
 - доля энергосберегающих технологий в промышленности страны;
 - площадь сельскохозяйственных угодий с применением принципов «зеленой» экономики в сельском хозяйстве;
 - доля электротранспорта в общем объеме транспорта в стране;
 - количество объектов, построенных с соблюдением «зеленых» принципов в строительной сфере;
 - охват совершенного уровня системы жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами;
 - доля инвестиций по принципу «зеленой» экономики в общем объеме инвестиций;
 - доля экологического туризма в отрасли;
 - количество «зеленых» рабочих мест в год.
- 2) Показатели второго уровня – «Индекса развития «зеленой» экономики» (GER Index) по версии UNEP:
- доля экспорта экологических товаров в общем объеме экспорта;
 - доля выданных патентов в области экологических технологий в общем количестве патентов;
 - доля энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в общем объеме производства энергии;
 - доля производства и обеспечения возобновляемой энергии в ВВП;
 - отношение доходов 10 процентов населения с наибольшим доходом к 40 процентам доходов малообеспеченного населения;
 - средний доступ к трем услугам: к источникам пресной воды, электричеству и канализации в соотношении ко всему населению;
 - концентрация частиц загрязнения воздуха на кубический метр;
 - потребление сырья (тонн на человека) с использованием биотических материалов (климат, почва, рельеф) и абиотических (неживая природа);
 - доля охраняемых территорий в общей площади суши и морских охраняемых территорий в территориальных водах;
 - индекс гендерного неравенства в следующих областях: репродуктивное здоровье, расширение прав и возможностей и рынок труда;
 - доля населения, получающего пенсию по старости, в разбивке по выплата и полу;
 - охват образованием лиц старше 25 лет в распределении по уровням образования;
 - средняя продолжительность жизни населения.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеной» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

§1. Эффективное использование «зеленой» энергетики и обеспечение энергоэффективности

39. В 2021 году 96 процентов электроэнергии Таджикистана вырабатывался из возобновляемых источников энергии, в основном с использованием гидроэнергетики, и страна признана одной из ведущих стран реализующий принципы «зеленой» экономики в энергетике и шестой ведущей страной по производству «зеленой» энергии.

40. В Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников и 1 000 рек, которые являются источником около 60 процентов воды в Центральной Азии.

41. По состоянию на 1 января 2022 года генерирующие мощности страны составляют более 6124 МВт. В целом в Таджикистане функционируют 308 ГЭС, в том числе 12 средних и крупных ГЭС, 12 малых и средних ГЭС на балансе ОАО «Памир Энерджи» и к энергосистеме ОАО «Памир Энерджи» подключены 284 малых ГЭС и 1 солнечная электростанция.

42. Производство электроэнергии в стране в 2021 году составило 20623,8 млн. кВт/ч, в том числе в ОАХК «Барки Точик» 15919,4 млн кВт/ч (без малых ГЭС), ОАО «Сангтуда-1» 2221,3 млн кВт/ч, ОАО «Рогунская ГЭС» 1482,9 млн кВт/ч, ОАО «Сангтудинская ГЭС-2» 784,7 млн кВт/ч, ОАО «Памир-Энерджи» 198,8 млн кВт/ч и в малых ГЭС 16,7 млн кВт/ч.

43. В стране начаты работы по использованию альтернативных возобновляемых источников энергии, и в 2021 году солнечные электростанции АО «Памир-Энерджи» (Мургабский район) произвели 0,6 млн кВт/ч электроэнергии, что сейчас составляет 0,003 процентов от общего объема производства электроэнергии.

44. Возобновляемые источники энергии включают энергию рек, естественных и искусственных водоемов, солнечную энергию, энергию ветра, энергию горячих подземных вод, биомассу в виде промышленных, сельскохозяйственных, лесных, коммунальных и бытовых отходов.

45. По удельным показателям гидроэнергетической мощности на квадратный километр и на душу населения Таджикистан занимает первое и второе место в мире, соответственно. В этом контексте производство чистой энергии соответствует процессу «зеленой» экономики в стране.

46. Основой энергетики Таджикистана является гидроэнергетика, которая считается важным фактором устойчивого развития страны. В связи с этим, в условиях развития «зеленой» экономики в Таджикистане гидроэнергетика представлена как основа достижения энергетической независимости и как средство обеспечения экологической устойчивости.

47. При строительстве ГЭС будет использоваться технология хранения воды, которая наряду с выработкой электроэнергии будет способствовать сохранению воды, окружающей среды и флоры и фауны, что будет отражать процесс «зеленой» экономики. Это в интересах не только Таджикистана, но и Центральноазиатского региона.

48. По оценкам дополнительные ресурсы и потенциал возобновляемых источников энергии (гидроэнергоресурсов малых рек, солнечной, ветровой и геотермальной (исключая крупные

гидроэлектростанций) по технико-экономической целесообразности составляет более 35700 МВт (с возможностью производства 110 млрд кВт.час электроэнергии в год), в том числе мощности малых рек по строительству малых ГЭС 32,5 тыс. МВт, потенциал солнечной энергии 500 МВт, потенциал энергии ветра для строительства электростанций 1900 МВт и потенциал энергии биомассы для строительства электростанций 800 МВт.

49. С реализацией крупных проектов по строительству и реконструкции энергетических объектов страны, в том числе по строительству Рогунской ГЭС и реконструкции ГЭС «Норак», «Сарбанд» и «Кайраккум», в течение ближайших 7 лет энергетический потенциал страны увеличится на 4000 МВт и достигнет 10000 МВт.

50. Будет широко использованы и другие возобновляемые источники энергии, в том числе солнечной и ветровой, и в ближайшие 5 лет будут реализованы 3 проекта общей мощностью 260 МВт, а к 2030 году эта мощность достигнет 800 МВт.

51. В процессе развития «зеленой» экономики важно повысить эффективность и экономичность использования энергии. В 2021 году с учетом объема полученной электроэнергии, выполнения обязательств по поставке, экспорту и импорту потери электроэнергии в стране составили 4878,3 млн. кВт. часов или 23,3 процента.

52. Проблемы сектора:

- недостаточное финансирование для развития энергетического сектора страны;
- недостаточное привлечение прямых иностранных инвестиций для развития широкого спектра альтернативных источников энергии;
- дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «Барки Точик»;
- отсутствие предприятий по производству необходимого оборудования для электростанций и предприятий по производству электричества из альтернативных источников энергии;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов с международным опытом работы в данной сфере;
- устаревание оборудования для производства, передачи и распределения электроэнергии;
- недостаточное отражение в законодательстве отношений по широкому использованию современного энергосберегающего оборудования и определению нормативов энергосбережения;
- высокий уровень потерь электроэнергии;
- недостаточный уровень корпоративного управления в энергетических компаниях;
- малая доля использования современных технологий цифрового учета энергопотребления.

53. Основные цели сектора:

- усиление процесса развития производства и использования «зеленой» энергии в Таджикистане;
- полный доступ социального и экономического секторов страны к дешевым, надежным и современным энергоресурсам (ЦУР-7.1);

- увеличение доли альтернативных возобновляемых источников энергии в энергетической отрасли страны (ЦУР-7.2);
- повышение эффективности энергетической инфраструктуры страны посредством внедрения экологически чистых технологий (ЦУР-7.3);

- экспорт экологически чистой электроэнергии на рынки Центральной, Южной Азии и других стран;

- обеспечение энергосбережения и энергоэффективности;

54. Основные задачи сектора:

- осуществление институциональных реформ в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
 - разработка и внедрение технических норм и правил в целях обеспечения энергосбережения и энергоэффективности.
 - повышение эффективности использования альтернативных источников энергии;
 - привлечение инвестиций в гидроэнергетику и в другие направления производства «зеленой» энергии;
 - снижение негативного воздействия объектов энергетики на окружающую среду;
 - реализация инвестиционных проектов в области использования альтернативных возобновляемых источников энергии, включая солнечную, ветровую, горячих подземных источников и биоэнергию;
 - усиление процесса ввода в эксплуатацию малых и средних ГЭС;
 - увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
 - эффективное и экономное использование энергии и снижение ее потерь;
 - использование стандартов энергоэффективности и энергосбережения при строительстве и реконструкции зданий;
 - реализация программ энергосбережения в сфере услуг в бюджетном секторе экономики и реальном секторе;
 - реконструкция гидроэлектростанций страны с установкой современного оборудования для повышения энергоэффективности и энергосбережения.
55. Основные направления деятельности сектора:
- совершенствование законодательства и разработка нормативных правовых актов в области эффективного использования «зеленой» энергии и обеспечения энергосбережения;
 - строительство гидроэлектростанций различной мощности;
 - производство электроэнергии из других возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и биоэнергия) в горных и благоприятных районах;
 - внедрение промышленного производства солнечных батарей и панелей на производственных предприятиях с использованием отечественного сырья (кремниевое сырье);
 - расширение установки солнечных панелей на объектах социально-экономического назначения, в том числе в зданиях и уличных фонарях зданий и сооружений;

- внедрение использования биоэнергетики в экономической и социальной сферах;
- поощрение повсеместного использования населением современного энергосберегающего и экологически чистого оборудования;
- постепенный переход на использование энергосберегающих технологий в социально-экономической сфере страны путем совершенствования законодательства;
- в целях оценки соответствия действующих норм и стандартов в области энергосбережения и обоснованности принимаемых мер провести обязательную экспертизу проектных предложений по энергоэффективности и энергосбережения проектных заявок;
- разработка и совершенствование единых стандартов энергоэффективности и сертификации электротехнического оборудования;
- рациональное распределение нагрузки в энергосистеме страны и постоянное повышение эффективности объектов энергогенерации;
- внедрение современных систем и технологий снижения коммерческих и технологических потерь электроэнергии, в том числе биллинговой системы;
- разработка и реализация пилотных проектов строительства административных, жилых и промышленных энергосберегающих объектов в городах Душанбе и Худжанд;
- внедрение многопрофильной системы обучения в области энергосбережения.

56. Ожидаемые результаты в этой области:

- будет приведено законодательство в области энергетики в соответствие с принципами «зеленой» экономики, будут приняты соответствующие подзаконные нормативные правовые акты, нормы, стандарты и программы;
- мощность производства электроэнергии в стране из возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и биоэнергия) увеличится на 10 процентов к концу действия Стратегии;
- удвоится выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
- Таджикистан станет крупным экспортером электроэнергии в регионе (до 10 млрд кВтч в год);
- в ближайшие семь лет энергетический потенциал страны будет увеличен до 10 000 МВт;
- увеличится привлечение прямых иностранных инвестиций для обеспечения энергоэффективности и энергосбережения;
- будут приняты государственные стандарты в области энергетики и снижены общие потери электроэнергии на 10 процентов;
- мощность выработки солнечной энергии будет увеличена до 800 МВт.

§2. Внедрение «зеленой» экономики в индустриализацию страны

57. В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики страны» ускоренная индустриализация страны

провозглашена четвертой национальной и стратегической целью страны в 2018 году для обеспечения перехода экономики страны от аграрно-промышленной модели к индустриально-аграрной и с учетом значимости промышленности в решении социально-экономических вопросов, выполнения обязательств страны по достижению Целей Устойчивого Развития (ЦУР 9). Для достижения этой цели были приняты Стратегия промышленного развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы. В связи с этим, в очередном послании Президента Республики Таджикистан от 26 декабря 2021 года, 2022-2026 годы были объявлены «Годами развития промышленности».

58. При этом, производство промышленной продукции в 2021 году достигла 38826,1 млн сомони, где в структуре промышленности доля обрабатывающей промышленности составляет 57,5 процентов, горнодобывающей промышленности - 21,6 процентов, электроснабжения, газа, пара и очистки воздуха - 20,4 процентов, водоснабжения, очистки, переработки отходов и доступа к вторичной переработке - 0,5 процентов.

59. Главной целью ускоренной индустриализации страны является формирование конкурентоспособной национальной промышленности и на этой основе повышение качественного уровня всей национальной экономики и обеспечение повышения благосостояния народа.

60. В рамках реализации цели ускоренной индустриализации страны ожидается, что к 2030 году доля промышленности в ВВП достигнет 30 процентов, и наряду с достижением этого показателя важное значение имеет внедрение «зеленой» экономики в промышленности.

61. В 2021 году число промышленных предприятий достигло 2386 единиц, в том числе 291 предприятий добывающей промышленности, 1931 предприятий обрабатывающей промышленности, 72 предприятия в области электро, газо, паро снабжения и очистки воздуха, 92 предприятия работают в сфере водоснабжения, очистки, переработки отходов и доступа к вторичной переработке.

62. В течение следующих пяти лет (до 2026 года) планируется создать более 870 промышленных предприятий (в среднем 175 предприятий в год) и увеличить объем промышленного производства до 95 миллиардов сомони.

63. В то же время негативное влияние на окружающую среду оказывают отходы химических предприятий, которые составляют 35 тыс. тонн твердых отходов в год. В связи с этим, в процессе развития «зеленой» экономики приоритетным направлением считается переработка твердых бытовых и производственных отходов.

64. Проблемы отрасли:

- недостаточное использование современных энергосберегающих и безотходных технологий в Республике Таджикистан;
- проблемы хранения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов;
- недостаточность экологических нормативов применительно к деятельности добывающих и перерабатывающих производств;

- относительно низкий уровень экономического менеджмента на промышленных предприятиях;
- использование устаревшего и энергоемкого оборудования на некоторых промышленных предприятиях;
- техническая и технологическая отсталость и высокий уровень материального и морального устаревания промышленного оборудования на предприятиях, построенных до обретения независимости страны;
- недостаточная промышленная переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции;
- недостаточный уровень конкурентоспособности и диверсификации промышленной продукции;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов, таких как руководители высшего и среднего звена со знаниями в области «зеленой» экономики;
- недостаточный уровень внутрирегиональной кооперации и развития кластерных связей, связанных с безотходным производством.

65. Основные цели сектора:

- укрепление институциональной базы развития «зеленой» экономики в промышленности;
- развитие промышленности посредством обеспечения продуктивной занятости и увеличения доли промышленности в ВВП с учетом принципов «зеленой» экономики (ЦУР-9.2);
- модернизация производственной инфраструктуры за счет повышения эффективности производственных объектов с внедрением более современных технологий и выполнением экологических требований (ЦУР-9.4);
- усиление проведения научных исследований в области промышленности и обеспечение технологического и инновационного развития производственных мощностей (ЦУР-9.5);
- увеличение добавленной стоимости промышленной продукции за счет развития кластерных отношений в безотходном производстве.

66. Основные задачи сектора:

- совершенствование законодательства и разработка национальных стандартов в соответствии с требованиями «зеленой» экономики в промышленности;
- увеличение объемов производства и обеспечение потребности внутреннего рынка экологически чистой продукцией;
- повышение эффективности производственных объектов с учетом широкого внедрения современных инновационных технологий, отвечающих экологическим требованиям;
- повышение конкурентоспособности и диверсификации промышленности с учетом широкого внедрения в производство принципов «зеленой» экономики;
- увеличение объемов производства и обеспечение потребности внутреннего рынка экологически чистой готовой продукцией;
- увеличение добавленной стоимости промышленной продукции за счет развития кластеров безотходного производства;

- содействие развитию экспорта и национальной системы селективного импортозамещения с применением принципов «зеленой» экономики;

- обширная переработка сельскохозяйственной продукции и производство конечной органической продукции.

67. Основные меры отрасли:

- совершенствование нормативной правовой базы развития промышленности страны с учетом внедрения «зеленой» экономики;
- создание промышленных и сельскохозяйственных кластеров с использованием безотходных технологий в регионах страны;
- переход производственных мощностей и существующей промышленной инфраструктуры на принципы «зеленой» экономики путем внедрения современных стандартов;
- приоритетность инвестиционных проектов по созданию безотходных промышленных предприятий;
- совершенствование налоговой политики в целях стимулирования инвестиционной деятельности частного сектора на основе принципов «зеленой» экономики и ограничения выбросов отходов;
- разработка и принятие комплекса мер по повышению эффективности научных исследований и инноваций посредством создания технопарков, бизнес-инкубаторов и ИТ-парков;
- внедрение технологической модернизации и технического оснащения промышленных предприятий, перевод производственных процессов на энергосберегающие технологии;
- разработка механизма стимулирования инвесторов в области переработки сельскохозяйственной продукции, что позволит внедрить международные стандарты качества, в том числе Global GAP - признанные международные сельскохозяйственные стандарты;
- запуск отечественного производства упаковочной продукции, отвечающей требованиям «зеленой» экономики;
- снижение себестоимости продукции в отраслях за счет широкого внедрения зеленых технологий;
- внедрение «зеленых» стандартов для горнодобывающих предприятий для создания благоприятной экосистемы вокруг предприятия;
- создание пунктов приема возобновляемых материальных ресурсов и развитие инфраструктуры их переработки и реализации (сбор твердых бытовых отходов для их дальнейшей переработки);
- создание предприятий и цехов по переработке отходов во всех городах и районах;
- наладить промышленное производство солнечных панелей и оборудования на производственных предприятиях с использованием отечественного сырья и тем самым снизить себестоимость выработки электроэнергии из этого источника;
- создание предприятий в области производства и монтажа электротранспорта (электромобилей, электромопедов, троллейбусов и электровозов);

- создание современных очистных сооружений в нескольких пилотных селах страны;
- создание предприятий по производству машин и технологий для предотвращения и хранения промышленных отходов;
- создание предприятий по производству энергосберегающей продукции и переработке их отходов;
- привлечение инвестиций и создание предприятий по производству минеральных удобрений, отвечающих требованиям «зеленой» экономики в стране.

68. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормы законодательства в сфере промышленности будут приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики, и приняты соответствующие подзаконные нормативные правовые акты, нормы и стандарты;
- будет обеспечены конкурентоспособность и диверсификация экологически чистой промышленной продукции;
- увеличится объем производства конечной промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличится доля безотходной обрабатывающей промышленности в отрасли до 80 процентов;
- в регионах страны будут созданы промышленно-аграрные кластеры на принципах «зеленой» экономики и безотходных технологий;
- производство промышленной продукции с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективности;
- инвестиции будут осуществляться в производственные предприятия, работающие по принципу «зеленой» экономики;
- будет усилена работа по внедрению инноваций;
- будут созданы предприятия и цеха по переработке отходов и пункты приема твердых бытовых отходов для их дальнейшей переработки;
- будут созданы предприятия в сфере производства и монтажа электромобилей и промышленного производства панелей, и гелиотехники;
- обеспечится импортозамещение в направлении производства упаковочной продукции;
- увеличится объем экспорта переработанной органической продукции.

§3. Внедрение принципов «зеленой» экономики в сельское хозяйство

69. Сельское хозяйство является одним из основных отраслей занятости в Республике Таджикистан, и в 2021 году валовая продукция сельского хозяйства составила 39,7 млрд сомони, в том числе растениеводство – 28,7 млрд сомони и животноводство - 11,0 млрд сомони. Доля продукции растениеводства и животноводства в валовой продукции сельского хозяйства составила 72,3 процентов и 27,7 процентов соответственно, а доля сельского хозяйства в ВВП - 23 процентов.

70. В стране имеется 4730,1 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них орошаемых 618,7 тыс. га, в том числе 673,3 тыс. га пашни (из них 471,6 тыс. га орошаемых земель), 161,3 тыс. га многолетних насаждений (из них 123,8 тыс. га орошаемых земель), 21,3 тыс. га заброшенные (из них

орошаемые 18,2 тыс. га), 18,8 тыс. га сенокосов (из них орошаемых 1,4 тыс. га) и 3855,4 тыс. га пастбищ (из них орошаемых 3,7 тыс. га).

71. Во всех формах хозяйства страны в 2021 году посев зерновых культур составил 861,7 тыс. га, из них зерновых 394,5 тыс. га, в том числе пшеницы 274,8 тыс. га, технических культур 202 тыс. га, в том числе хлопчатника 173,8 тыс. га, картофеля 57,2 тыс. га, овощей 71,2 тыс. га, бахчевые 22,6 тыс. га и кормовых культур 113,9 тыс. га. За этот период площадь садов составила 161 тыс. га, а виноградников 39,4 тыс. га.

72. Произведено 1586,3 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы 876,2 тыс. тонн, хлопка 392 тыс. тонн, картофеля 1041,3 тыс. тонн, овощей 2597,6 тыс. тонн, в том числе лука 727,4 тыс. тонн, бахчевых культур 818,8 тыс. тонн, фруктов 444,5 тыс. тонн и винограда 267,5 тыс. тонн. Урожайность зерна увеличилась до 30,7 ц/га, в том числе пшеницы 29,2 ц/га, хлопчатника 22,6 ц/га, картофеля 181,4 ц/га, овощей 280,5 ц/га, бахчевых 284,5 ц/га, фруктов 40,3 ц/га и винограда 77,6 ц/га.

73. По состоянию на 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота во всех формах хозяйств республики составляет 2467,6 тыс., в том числе зарегистрировано коров 1290,5 тыс., яков 26,1 тыс., овец и коз 6052,4 тыс., лошадей 83,8 тыс., пчел 257,2 тыс. семей и 11117,7 тысяч голов птицы. В 2021 году произведено говядины и мелкого рогатого скота (в живом весе) 283,6 тыс. тонн, мяса птицы (в живом весе) 44,1 тыс. тонн, молока 1042,6 тыс. тонн, яиц 1053,5 млн штук, шерсти 8151,8 тонны, коконов 451,1 тонны, меда 4390,2 тонны и рыбы 4389,4 тонны.

74. С неудовлетворительным мелиоративным состоянием (засоление, засоление) по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 36,2 тыс. га земель, из сельскохозяйственного оборота выведено 5013 га земель, что негативно сказывается на уровень продовольственной безопасности.

75. На 1 января 2022 года потребность аграрного сектора в минеральных удобрениях составляет 570 292 тонны, которая обеспечивается за счет импортных удобрений (197,6 тыс. тонн в 2021 году).

76. Реализация принципов «зеленой» экономики в сельском хозяйстве будет способствовать привлечению инвестиций, внедрению современных технологий в ирригации, рациональному использованию и управлению земельных ресурсов, предотвращению ухудшения мелиоративного состояния земель и увеличению производства сельскохозяйственной продукции, рентабельности и продуктивности.

77. В районах Кушониён, Джалолидини Балхи, Дусти, Джайхун, Яван и Дангара Хатлонской области в 2021 году со стороны ЗАО «Джунтай Хатлон Син Силу», ООО «Водии Зарин» и ЗАО «Джунтай Дангара Текстел Син Силу» внедрено современное капельное орошение, что соответствует процессу «зеленой» экономики.

78. По состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывается 161 тыс. га садов и виноградников, из них только 845 га - интенсивные сады с использованием метода капельного орошения.

79. 85 процентов используемой воды Республики Таджикистан используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

80. Производство экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции в стране регулируется Законом Республики Таджикистан «О химических веществах и защите растений», положениями Стокгольмской конвенции об ограничении использования 12 химических веществ и 11 Технических регламентов.

81. В 2021 году в стране были созданы 14 животноводческих ферм и 22 птицефабрики с использованием современных методов, основанных на принципах «зеленой» экономики.

82. Проблемы отрасли:

- ограничение доступа к кредитным ресурсам, энергосберегающим технологиям и рынкам сбыта, включая внутренние потребительские рынки;
- относительно низкая урожайность сельскохозяйственных культур;
- недостаточное обеспечение удобрениями, соответствующими стандартам «зеленой» экономики;
- недостаточное развитие современной инфраструктуры в соответствии с принципами «зеленой» экономики в сельском хозяйстве и ирригации;
- недостаточная информация по организации современного сельскохозяйственного производства с использованием агротехники выращивания;
- не соответствие цепочки производства и экспорта органической сельскохозяйственной продукции современным стандартам;
- несоответствие мелиоративного состояния части сельскохозяйственных угодий современным требованиям аграрного производства;
- износ гидротехнических сооружений и сооружений водоснабжения;
- не решение вопросов задолженности за ирригационные услуги и услуги электроснабжения на насосных станциях;
- нехватка минеральных удобрений и элитных семян высокой репродукции;
- недостаточное использование принципов «зеленой» экономики в животноводческих и птицеводческих хозяйствах и необеспеченность центров ветеринарной диагностики лабораторными оборудованием и инструментами.

83. Основные цели сектора:

- обеспечение справедливого доступа к земле, сельскохозяйственным ресурсам, рынкам, увелечение добавленной стоимости и «зеленой» занятости в сельском хозяйстве (ЦУР-2.3);
- обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства с учетом защиты экосистем, улучшения состояния земель и адаптации к изменению климата (ЦУР - 2.4);
- вхождение страны в группу государств со стабильным уровнем продовольственной безопасности;
- развитие органического сельского хозяйства и рост экспорта экологически чистой продукции из страны.

84. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы развития «зеленой» экономики в сельском хозяйстве;
- обеспечение эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание «зеленых» рабочих мест в сельской местности;
- повышение уровня самообеспеченности удобрениями, соответствующими стандартам «зеленой» экономики;
- совершенствование реестра запрещенных химических веществ, использованных в сельском хозяйстве;
- разработка и принятие национальных стандартов органического сельского хозяйства;
- переход на использование экологически полезного оборудования и технологий в области растениеводства и животноводства;
- цифровизация и использование искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и ирригации;
- усиление устойчивого развития органического сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности страны;
- обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение физического и экономического доступа на основе роста внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и снижения уровня зависимости от импорта;
- формирование эффективной системы управления сельскохозяйственными ресурсами, в том числе землей и культурой её использования;
- переход на производство и использование натуральных удобрений;
- повышение культуры землепользования и производства органической сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение эффективного и сбалансированного использования биотических (климат, почва, рельеф) и абиотических (неживых) материалов;
- производство кормов для скота, птицы и рыбы из биотического сырья;
- производство органической тары для перевозки сельскохозяйственных культур;
- расширение площади интенсивных садов и виноградников с капельным орошением;
- диверсификация сельскохозяйственного производства на основе инновационных технологий и усиление устойчивости цепочки добавленной стоимости;
- внедрение принципов «зеленой» экономики в животноводческих хозяйствах и обеспечение центров ветеринарной диагностики лабораторным оборудованием и инструментами;
- развитие органического птицеводства;
- повсеместное осуществление гендерных вопросов в сфере органического сельского хозяйства.

85. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативной правовой базы для развития растениеводства, животноводства и рыболовства с учетом внедрения принципов «зеленой» экономики;
- увеличение объема производства и переработки экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции;
- увеличение экспорта органической сельскохозяйственной продукции с вхождением в генеральную систему тарифной преференции Европейского Союза (GSP+) и Великобритании (UK GSP);
- увеличение площади теплиц с применением современных технологий, интенсивных садов и виноградников и повышение урожайности сельскохозяйственной продукции;
- внедрение зеленых технологий и «зеленой» инфраструктуры в агропромышленное производство с внедрением стандартов в этой сфере;
- внедрение современных технологий селекции растений и животных, сохранения плодородия почв, охраны окружающей среды и водных ресурсов;
- широкое внедрение капельного орошения с применением современных технологий во всех регионах страны;
- внедрение производства оборудования для капельного орошения в Таджикистане;
- увеличение производства птицы, рыбы, увеличить поголовье чистопородного скота и повысить продуктивность животноводства;
- увеличение площади интенсивных садов с 845 га до 1000 га;
- организация семинаров по широкому внедрению инновационных технологий и современных методов деятельности в сельском хозяйстве;
- организация рыбоводства в реках, естественных озерах и пчеловодства в горах, лесах и приусадебных участках;
- привлечение отечественного и иностранного капитала для реализации зеленых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве;
- разработка и внедрение стандартов маркировки органических товаров в сфере торговли;
- усиление механизма предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной продукции в целях повышения эффективности использования земель;
- создание холодильных складов, транспортно-логистических центров и внедрение принципов «зеленой» торговли за счет увеличения экспорта органической продукции;
- создание зеленых агрокластеров в регионах страны;
- восстановление деятельности ОАО «Азот» в городе Левакант Хатлонской области в целях снижения зависимости страны от импортной продукции;
- осуществление цифровизации, использование искусственного интеллекта и повсеместное осуществление гендерных вопросов в сфере органического сельского хозяйства.

86. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормативные правовые акты в области растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства будут усовершенствованы с учетом внедрения принципов «зеленой» экономики;
- к концу реализации Стратегии доля производства и переработки экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции будет доведена до 100 процентов;
- будут расширены агропромышленные кластеры с эффективным использованием энергии, увеличится объем производства органической продукции с высокой добавленной стоимостью;
- будет расширено использование зеленых технологий и «зеленой» инфраструктуры в агропромышленном производстве, а также увеличится объем экспорта экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции с современной органической упаковкой;
- будут привлечены отечественные и иностранные инвестиции для реализации зеленых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- будут внедрены цифровизация, использование искусственного интеллекта и гендерных вопросов в сельском хозяйстве;
- 5000 га новых земель будут введены в сельскохозяйственное использование с внедрением современных технологий орошения;
- капельное орошение используется в 30 процентах сельских хозяйств.

§4. Развитие «зеленого» транспорта и соответствующему инфраструктуре

87. По состоянию на 1 января 2022 года в Таджикистане используется всего 14308,5 км автомобильных дорог, из них 3340,5 км международного, 2109,9 км национального и 8858,1 км местного значения. При этом в стране имеется 2246 мостов, из них 506 международного, 321 национального и 1419 местного значения.

88. Для выхода из коммуникационного тупика и превращения в транзитную страну в 2021 году реконструировано 943,55 км дорог (в том числе 270,05 км с асфальтовым и 673,5 км гравийным), 144 мостов протяженностью 4323,8 метра и 161 водостоков протяженностью 1399 метров. В результате объем грузоперевозок всеми видами транспорта составил 82,0 млн тонн, в том числе 76,3 млн тонн груза автотранспортом и 5,7 млн тонн груза ж/д транспортом.

89. Проведена реконструкция автомобильной дороги в г. Душанбе в 2020 году в рамках проекта «Благоустройство региональной автомобильной дороги Душанбе-Турсунзаде участка дороги от пересечения проспекта Сино с проспектом Исмоили Сомони до западных ворот города Душанбе» со строительством трехуровневых перекрестных дорог, строительство дороги с мостом на двух уровнях по обеим сторонам проспекта Нусратулло Махсума пересечением проспекта Сино, 5 подземных переходов общей протяженностью 236 метров.

90. В соответствии с Таможенным кодексом Республики Таджикистан ввоз электротранспорта, т.е. электромобилей, электробусов и троллейбусов, освобождается от уплаты таможенных пошлин. В целях

реализации процесса «зеленой» экономики в сфере транспорта будет поэтапно внедряться создание инфраструктуры и других необходимых условий для использования электромобилей в стране.

91. Транспортная сфера играет важную роль в экономике страны как ключевой элемент инфраструктуры услуг, однако основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городах являются выбросы транспорта.

92. Выбросы парниковых газов, которые могут повлиять на климат в Таджикистане, составляют менее 1 тонны углекислого газа (CO₂) на душу населения, что является низким показателем. Тем не менее, для реализации процесса «зеленой» экономики в сфере транспорта будет постепенно обеспечиваться инфраструктура и другие необходимые условия для использования электромобилей в стране.

93. Популяризация среди людей общественного электрического транспорта, других виды безопасного транспорта и велосипедов в качестве альтернативных и экологически чистых средств передвижения по городу и на короткие расстояния, в том числе с использованием гибридных транспортных средств и электромобилей.

94. Проблемы отрасли:

- износ общественного, частного и служебного автотранспорта, а также чрезмерные выбросы парниковых газов с их стороны;
- недостаточность перехода на электромобили, в том числе в общественном транспорте в городах и районах;
- несоответствие транспортной инфраструктуры, в том числе электротранспорта, современным требованиям в стране;
- ненадлежащая обработка бывших в употреблении автомобилей и транспортных средств;
- нераспространенность процесса использования альтернативного и экологически чистого транспорта, в том числе отсутствие электрификации железных дорог;
- отсутствие высотных эстакад и тротуаров;
- отсутствие предприятий по производству гибридного или электрического транспорта (электромобилей, электропоездов)

95. Основные цели сектора:

- развитие качественной и устойчивой инфраструктуры, отвечающей принципам «зеленой» экономики (ЦУР-9.1);
- обеспечение доступа к безопасным и экологически устойчивым транспортным системам (ЦУР-11.2);
- широкий переход на электротранспорт и создание необходимой инфраструктуры в этой области;
- развитие эстакадной транспортной инфраструктуры для защиты и сохранения биоразнообразия.

96. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы развития «зеленой» экономики в сфере транспорта;
- развитие транспортной инфраструктуры с учетом процесса «зеленой» экономики;

- строительство эстакад с целью защиты и сохранения флоры и фауны вдоль дорог;

- внедрение и использование общественного электротранспорта во всех городах страны;

- увеличение импорта и производства (сборки) электротранспорта, в том числе электромобилей, электробусов, троллейбусов и т.п.;

- создание инфраструктуры и других необходимых условий для эксплуатации электромобилей;

- усиление контроля за снижением выбросов парниковых газов в транспортном секторе.

97. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативной правовой базы развития отрасли с учетом внедрения «зеленой» экономики;

- комплексная цифровизация пассажирских электромобилей общественного пользования;

- создание предприятий в сфере производства и монтажа электромобилей и запасных частей к ним;

- создание сервисных пунктов по электроснабжению и ремонту электромобилей;

- обеспечение необходимого контроля качества топлива, используемого в автомобильном транспорте;

- реконструкция существующих сетей улиц города Душанбе и других городов и перекрестков, выделение площадок для стоянок общественного транспорта и строительство 2-3 уровневых перекрестков;

- строительство переходов для животных над или под дорогами международного и республиканского значения;

- постепенный переход на электротранспорт в сфере общественного транспорта;

- создание предприятия по переработке (утилизации) старых машин и материалов для транспорта;

- популяризация использования велосипедов как альтернативного вида транспорта и создание необходимой инфраструктуры для распространения использования этого вида транспорта в городах и районах;

- озеленение обочин дорог международного, республиканского и местного значения;

- совершенствование нормативов использования автомобильных дорог в части их соответствия принципам «зеленой» экономики;

- использование материалов из природного камня при строительстве немагистральных дорог и тротуаров в городах страны;

- строительство необходимой инфраструктуры для высотного метрополитена и эксплуатации электропоездов в городе Душанбе;

- электрификация железных дорог Таджикистана с привлечением иностранных инвестиций;

- строительство точек электроснабжения в городах и районах, и производство зарядного оборудования для автотранспорта;

- внедрение технических норм и правил эксплуатации электромобилей и совершенствование стандартов в области ценообразования на их услуги, в том числе на продажу электроэнергии;

- устройство больших парковок (5-10 га) на дорогах международного значения в соответствии с принципами «зеленой» экономики через каждые 50-100 км;

- широкое использование электрических мопедов в почтовых службах и службах доставки;

- уточнение терминологии электромобилей и их видов в законодательстве страны;

- осуществление перехода центральных и местных органов государственной власти на использование служебных электромобилей;

- широкая пропаганда здорового образа жизни и использование велосипеда как транспортного средства.

98. Ожидаемые результаты в этой области:

- транспортное законодательство будет приведено в соответствие с принципами «зеленой» экономики и приняты соответствующие подзаконные нормативные правовые акты, нормы и стандарты;

- услуги электротранспорта для уязвимых слоев населения будут доступны по разумным ценам;

- создаются современные условия для инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок, в том числе транзитной инфраструктуры;

- будет внедрена вторичная переработка транспортных отходов;

- выбросы парниковых газов будут снижены за счет транспорта;

- фактическая стоимость и тарифы на перевозку грузов и пассажиров транспортом находятся на стабильном уровне;

- будет сформирована современная инфраструктура, отвечающая международным коммуникационным, транспортно-экономическим и логистическим требованиям страны;

- инфраструктура для всех видов транспорта республики будет соответствовать международным стандартам и уровень безопасности и конкурентоспособности в транспортном комплексе повысится;

- дороги меньше наносят вреда окружающей среде.

§5. Реализация принципов «зеленой» экономики в сфере архитектуры и строительства

99. Сфера архитектуры и строительства регулируется Градостроительным кодексом Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 января 2014 года, №626 «О порядке разработки комплексного проекта градостроительства отдельных частей Республики Таджикистан» и другими нормативными правовыми актами.

100. В 2021 году в стране выполнено строительно-монтажных работ на сумму 12,2 миллиарда сомони, введено в эксплуатацию основных фондов на сумму более 3,5 миллиарда сомони, введено в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья и других объектов.

101. При разработке и реализации генеральных планов городов, поселков и сел страны особое внимание уделяется планировке и строительству зданий и сооружений в соответствии с нормами и правилами градостроительства и строительства, высокого архитектурного искусства, с широким применением национальных и современных архитектурных элементов, современных технологий и высококачественных строительных материалов, но для широкого внедрения этих элементов необходимо усилить процесс «зеленой» экономики, в области архитектуры.

102. В послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» в 2021 году было отмечено, что в процессе проектирования необходимо, в первую очередь, планировать строительство школ, детских садов, здравниц, парков, зеленых уголков и другой социальной и коммуникационной инфраструктуры, а также предусмотреть обязательное строительство высотных жилых домов (не менее 5 этажей) в городских и районных центрах.

103. При переходе на принципы «зеленой» экономики в области архитектуры и строительства будет обеспечено совершенствование технических регламентов, связанных с энергосбережением при использовании электрооборудования жилых и общественных зданий, тепловых сетей и теплозащиты зданий в соответствии с современными стандартами (нормами).

104. В целях повышения эффективности реализации принципов «зеленой» экономики в сфере архитектуры и строительства, важно принятие нормативных правовых актов по совершенствованию механизмов государственного регулирования и контроля, связанных с обязательной маркировкой всех зданий по показателям энергоэффективности и соблюдения принципов «зеленой» экономики.

105. Широкий спектр энергоэффективных и энергосберегающих технологий солнечных панелей на крышах, небольшие геотермальные на земле или специальные оконные секции с деревянными рамами, изготовленными на основе нанотехнологий, которые защищают здание от непогоды и сохраняют температуру. В зданиях, построенных в соответствии с требованиями принципов зеленого строительства, можно создать комфортную атмосферу и климат без использования традиционных систем отопления и охлаждения.

106. Проблемы отрасли:

- неполнота регламентов энергоэффективности и экономии при строительстве зданий;

- отсутствие производства энергосберегающих технологий, кроме ламп накаливания в Республике Таджикистан и недостаточное использование этих технологий в сфере архитектуры и строительства;

- недостаточная система эффективного использования канализационных сетей в городах;

- отсутствие программного документа и отраслевой методологии реализации принципов «зеленой» экономики в строительстве;

- недостаточные стимулы в сфере льготного кредитования и налогообложения в сфере проектирования и строительства;

- отсутствие системы сертификации реализации принципов «зеленой» экономики в сфере архитектуры и строительства;

- отсутствие стимулов для инвесторов к реализации принципов «зеленой» экономики в сфере архитектуры и строительства.

107. Основные цели сектора:

- обеспечение экологической устойчивости городов и населенных пунктов (ЦУР-11.3);

- обеспечение благоприятных и инклюзивных условий жизни в городской и сельской местности страны;

- эффективное использование источников энергии и тепла;

- обеспечение надлежащего доступа к безопасному и экологичному жилью (ЦУР-11.1);

- организация строительства экологически чистых и прочных зданий с использованием отечественных строительных материалов (ЦУР-11.с).

108. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы для реализации принципов «зеленой» экономики в сфере архитектуры и строительства;

- принятие нормативов строительства общественных, административных, жилых и других зданий с учетом внедрения принципов энергосбережения, отопления, водоснабжения и водоотведения и формирования внутренних экосистем;

- обязательное соблюдение регламента создания единой экосистемы в городах и поселках городского типа при разработке генерального плана;

- повышение культуры использования электроэнергии, тепла, воды и канализации в городах и районах страны;

- создание благоприятных вентиляционных, акустических, солнечных, температурных и других современных условий и других параметров в строящихся зданиях;

- внедрение технологий производства инженерного оборудования, теплозащитных материалов, систем отопления и кондиционирования на основе требований зеленых стандартов;

- снижение социального и гендерного неравенства в обществе в сфере доступа к архитектурно-строительным услугам.

109. Основные меры сектора:

- разработка и внедрение стандартов применения принципов «зеленой» экономики в области архитектуры и строительства;

- пересмотр существующих норм и принятие новых норм и стандартов на теплоизоляционные строительные материалы в зависимости от климата Таджикистана;

- внедрение нормативов экономичного использования бытовых приборов при строительстве зданий и сооружений;

- создание системы сертификации зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергосбережения;

- установка счетчиков водоиспользования во всех жилых домах и объектах социально-экономического назначения;

- введение обязательных требований по энергоэффективности зданий при приеме строительных объектов;

- строительство новых зданий с соблюдением современных стандартов (норм) теплоизоляции зданий и использования биотермальных источников;

- создание отечественных предприятий по производству экологически чистой строительной продукции, не наносящей вреда здоровью человека;

- широкая пропаганда использования малых очистных сооружений (септиков) для жилищного строительства в сельской местности;

- организация методической работы по обязательной маркировке всех зданий по энергоэффективности;

- осуществление уличного освещения в городах с использованием солнечного энергетического оборудования;

- внедрение системы формирования современной инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения и кредитования до выделения земельных участков под жилищное строительство;

- создание в одном из районов города Душанбе отдельного городка с современной экосистемой в соответствии с принципами «зеленой» экономики;

- реализация пилотного проекта с современной системой энергосбережения, канализации и управления отходами в районах страны;

- увеличение площади зеленых парков в городах и селах страны.

110. Ожидаемые результаты в этой области:

- увеличится строительство зданий на принципах «зеленой» экономики;

- повышение экологической устойчивости городов и населенных пунктов;

- в городах и селах страны созданы благоприятные и инклюзивные условия жизни;

- образцовые поселки и села будут формироваться в соответствии с принципами «зеленой» экономики в городах и районах страны;

- будет расширено эффективное использование источников энергии и тепла на различных объектах;

- в городах будут расширяться «зеленые» зоны.

§6. Совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства и управление отходами

111. На основе реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Таджикистан и Программы развития жилищно-коммунального хозяйства ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступило к реализации политики децентрализации предоставления услуг.

112. В сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляются мероприятия по строительству и ремонту жилья, улучшения инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения и канализации, обновляется парк коммунальной техники. В этом процессе переход к «зеленой» экономике требует формирования такого процесса устойчивого управления производством и потреблением, основанного не только на

механизмах энергосбережения, но и на эффективной системе управления жилищно-коммунальным хозяйством и переработки отходов.

113. В целях развития системы жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами в Программе государственных инвестиций на 2021-2025 годы для привлечения отечественных и иностранных инвестиций включены 248 инвестиционных проектов на общую сумму 812,3 млн долларов США, из них 54 проекта на сумму 63,9 млн долларов США на управление твердыми бытовыми отходами.

114. В этом случае необходима оценка накопленных промышленных отходов и контроль за их поступлением и дальнейшим использованием, формирование конкретных нормативов образования отходов, реализация и финансирование целевых программ управления отходами, а также обезвреживание опасных и токсичных отходов.

115. Объем бытовых отходов в городах колеблется от 280 до 330 кг на душу населения, причем по мере роста благосостояния населения увеличивается и объем твердых бытовых отходов.

116. Общая система сбора, переработки и утилизации отходов в стране не развита на должном уровне. Есть некоторые критерии и требования, но уровень их выполнения не соответствует требованиям из-за недостаточного контроля. В этом процессе важно стимулировать и из разных источников финансировать инновационные технологии утилизации и повторного использования отходов для создания добавленной стоимости.

117. К чистой питьевой воде имеет доступ 64 процентов населения городов, районов и сел страны, из них 88,9 процентов - население городов и районных центров и 53,0 процентов - сельское население. С учетом среднегодового прироста населения страны на 2,2 процента растет спрос на чистую питьевую воду, что требует развития отрасли на принципах «зеленой» экономики.

118. Предоставление льгот, как система упрощения лицензирования осуществления инновационной деятельности в системе жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами и привлечение частного сектора к НИОКР при разработке и реализации программ имеет важное значение в данном секторе.

119. Проблемы сектора:

- организация услуг населению не соответствует международным стандартам, услуги по вывозу твердых бытовых отходов населению кроме городов, в районах практически не доступны;

- отходы практически не сортируются, а их транспортировка и переработка не соответствуют стандартам;

- выброс твердых бытовых отходов на неконтролируемые свалки и официальные свалки, не отвечающие санитарным требованиям, без обработки и отделения ценных материалов;

- отсутствие единой системы сбора твердых бытовых и промышленных отходов в большинстве городов и районов;

- относительно культура выброса отходов, высокий уровень отходов со стороны населения, предприятий, учреждений и т.д.;

- система управления жилищно-коммунальным хозяйством не централизована и не отвечает требованиям рыночной экономики;

- недостаточный уровень государственного стимулирования и коммерциализации процесса переработки и повторного использования отходов;

- несоответствие существующих мощностей хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации растущим потребностям строительства объектов социально-хозяйственного назначения.

120. Основные цели сектора:

- создание устойчивой системы жилищно-коммунального хозяйства в городских и сельских районах страны с сокращением бытовых отходов и их переработкой;

- значительное сокращение количества отходов, с принятием мер по их предотвращению, сокращению, переработке и повторному использованию (ЦУР - 12.5);

- широкое внедрение процесса «зеленой» экономики в систему жилищно-коммунального хозяйства и управление отходами;

- внедрение системы государственного стимулирования и коммерциализации процесса переработки и повторного использования отходов;

- широкое внедрение питьевых и канализационных систем в городах и сельской местности в соответствии с современными требованиями и принципами «зеленой» экономики.

121. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами;

- разработка механизмов эффективного управления системой жилищно-коммунального хозяйства, отвечающих требованиям рыночной экономики;

- коммерциализация сектора переработки отходов в стране;

- вовлечение частного сектора в сферу жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами при широкой реализации механизмов государственно-частного партнерства в отрасли;

- постепенное ограничение использования пластиковых пакетов в целях широкого использования экологически чистых пакетов;

- запуск отечественного производства экологически чистых ящиков, тары, упаковки и пакетов;

- введение единого стандарта использования мусорных баков с сортировкой;

- предусмотреть модернизацию систем питьевого водоснабжения и канализации городов и районов при строительстве объектов социально-экономического назначения.

122. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативных правовых актов, стандартов, регламентов по реализации принципов «зеленой» экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления отходами;

- создание мусорперерабатывающих предприятий в городах и районах с современными технологиями;
- создание предприятий жилищно-коммунального хозяйства в партнерстве с государственным и частным сектором и повышение эффективности их управления;
- принятие соответствующего нормативно-правового акта о запрете использования полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в целях широкого использования экологически чистых пакетов;
- поощрение создания предприятий по переработке пластмассовых и резиновых материалов для их вторичного использования в социально-экономической сфере;
- вывоз мусора со всех городов и районов в соответствии с экологическими нормами;
- внедрение системы установки мусорных баков во всех городах страны с сортировкой;
- прогнозирование соответствующих изменений нормативных правовых актов отрасли, связанных с государственным стимулированием процесса переработки и повторного использования отходов;
- разработка проектной документации на строительство объектов социально-экономического назначения с учетом модернизации системы питьевого водоснабжения и канализации.

123. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормативные правовые акты, стандарты, положения будут приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление отходами;
- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления твердыми отходами будут совершенствоваться и осуществляться в соответствии с принципами «зеленой» и рыночной экономики;
- расширится предоставление жилищно-коммунальных услуг предприятиями на основе государственно-частного партнерства;
- широко будет внедряться государственное стимулирование утилизации и повторного использования отходов в различных отраслях;
- процесс управления в структуре жилищно-коммунального хозяйства будет приведен в соответствие с требованиями рыночной экономики;
- питьевое водоснабжение городов и районов будет обеспечено в полном объеме с учетом современных требований к обслуживанию;
- система канализации в городах и сельской местности будет расширена в соответствии с современными требованиями и принципами «зеленой» экономики.

§7. Защита и устойчивое использование природного капитала и сокращение выбросов парниковых газов (углерода)

124. Таджикистан - горная страна (93 процентов), и ее природный капитал состоит из богатых источников питьевой воды, разнообразия флоры и фауны, птиц, больших площадей ледников с высокими горами, плодородных земель, благоприятных погодных условий, богатых полезных ископаемых и полезных минералов.

125. Одним из величайших богатств Республики Таджикистан являются 947 рек, составляющих огромные источники водных ресурсов Центральной Азии.

126. В высокой части горных хребтов Таджикистана насчитывается 14 тысяч ледников общей площадью 8476 км³, что составляет 8 процентов территории страны. Более двух третей основного источника ледниковых ресурсов региона находится в Таджикистане, и на сегодняшний день в Таджикистане растаяли более тысячи ледников.

127. В стране насчитывается более 1300 озер общей площадью 705 км³, самое крупное из которых Сарезское озеро, объемом 16,07 тыс. м³, являющееся богатейшим источником питьевой воды. Возобновляемые ресурсы подземных вод в Таджикистане составляют 18,7 км³/год, из них 2,8 км³/год составляют используемые ресурсы. В Таджикистане существует более 200 биотермальных источников.

128. В настоящее время в Таджикистане действуют 4 заповедника («Тигровая балка», «Ромит», «Дашти Джум», «Зоркуль»), 13 питомников и Национальный парк, общая площадь которых составляет 21 процентов территории Таджикистана. В стране насчитывается более 80 видов млекопитающих, 365 видов птиц, 49 видов рептилий, 40 видов рыб и 10 000 видов насекомых. В Красную книгу Республики Таджикистан занесено 267 исчезающих видов растений и 222 вида животных.

129. Республика Таджикистан богата полезными ископаемыми, разведано более 400 месторождений и эксплуатируются около 100 месторождений, на которых добываются до 40 видов минерального сырья, как топливные, так и рудные (около 10) и нерудные (около 90) ископаемые. Страна имеет богатые запасы полихимических продуктов, драгоценных камней, редких металлов, таких как цинк, свинец, висмут, молибден, вольфрам, золото, серебро, сурьма, ртуть, газ и нефть.

130. Согласно Четвертому национальному докладу Республики Таджикистан по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Таджикистан предусматривает уровень выбросов парниковых газов на душу населения к 2030 году на уровне 21,32 - 24,87 млн тонн эквивалента CO₂ и к 2050 году на уровне 1,9-2,2 млн тонн эквивалента CO₂.

131. В последние десятилетия скопилось большое количество отходов промышленности, агропромышленного комплекса и отходов добычи полезных ископаемых. Большинство этих отходов токсичны, а некоторые радиоактивны. В связи с развитием горнодобывающей промышленности, для обрабатывающей промышленности Республики Таджикистан образуется большое количество промышленных отходов, которые необходимо утилизировать и перерабатывать на основе лучших мировых практик.

132. Проблемы отрасли:

- негативное влияние глобального изменения климата на природные ресурсы страны, в том числе опустынивание, вырубка лесов, быстрое

таяние ледников, нехватка питьевой воды, сокращение биоразнообразия и др;

- недостаток отечественного и иностранного капитала в сфере сохранения, защиты и восстановления природного капитала;
- ограниченные возможности переработки различных видов отходов внутри страны;
- деградация возобновляемых природных ресурсов (земля, вода, леса, биоразнообразие) в результате их чрезмерного использования;
- наличие гор и холмов без растительности;
- истощаемость невозобновляемых природных ресурсов (различные полезные ископаемые, уголь, нефть, металлы и др.) в результате их безмерного использования;
- ухудшение состояния хранения и охраны заповедников из-за недостаточного финансирования;
- недостаточное внимание к животному и растительному миру, особо охраняемым природным территориям и лесному хозяйству в стране;
- несоблюдение стандартов и организации хвостохранилищ на горнодобывающих предприятиях;
- недостаточность мероприятий в процессе регулирования выбросов парниковых газов по отраслям народного хозяйства страны.

133. Основные цели сектора:

- сохранение, защита и приумножение природных ресурсов страны, в том числе предотвращение опустынивания земель, увеличение площади лесов, предотвращение таяния ледников, обеспечение доступа к чистой питьевой воде, обеспечение биоразнообразия;
- обеспечение благоприятных условий для совместной деятельности человека и природы;
- достижение освоения и эффективного использования природных ресурсов (ЦУР-12.2);
- снижение загрязнения окружающей среды, выбросов парниковых газов и эффективное использование природных ресурсов за счет сохранения биоразнообразия и укрепления энергетической безопасности.

134. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы для защиты и использования природного капитала и сокращения выбросов парниковых газов;
- интенсификация работ по переработке и обезвреживанию радиоактивных и токсичных промышленных отходов;
- выполнение обязательств Республики Таджикистан в соответствии с Парижским соглашением по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и предотвращению глобального потепления более чем на два градуса Цельсия;
- предотвращение ущерба экосистемам рек, озер, ледников и др.;
- активизация работы по эффективному использованию туристических объектов, связанных с охраной природного капитала;

- обеспечение экологической устойчивости и адаптация национальной экономики к изменению климата на основе принципов «зеленой» экономики;
- стратегическая оценка воздействия на окружающую среду;
- предотвращение деградации возобновляемых природных ресурсов (земля, вода, леса, биоразнообразие);
- формирование современной экосистемы вокруг горнодобывающих предприятий и внедрение стандартов в этой сфере.

135. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативных правовых актов, стандартов, регламентов по реализации принципов «зеленой» экономики в области охраны и рационального использования природного капитала и сокращения выбросов парниковых газов (углерода);
 - расширение лесных массивов в горах, на холмах и вдоль рек;
 - активизация деятельности в области создания Международного фонда защиты ледников в Таджикистане;
 - принятие нормативов по предотвращению увеличения выбросов парниковых газов в промышленности, в транспортном секторе и в других отраслях;
 - создание новых охраняемых природных территорий и расширение существующих территорий;
 - ужесточение нормативов разрешенной отдаленности всех видов создаваемых объектов вдоль рек, озер, водохранилищ и заповедников с использованием опыта развитых стран;
 - завершение перехода управления водным хозяйством на бассейновый метод управления (с административного на гидрологический территориальный);
 - разработка карты возможностей использования возобновляемых источников энергии в Таджикистане;
 - обновление карт подземных вод и поиск путей их защиты и сохранения;
 - обязательная организация мероприятий по регулярной берегоочистительной работе;
 - разработка и совершенствование программных документов в области экологии, охраны и рационального использования природного капитала;
 - установление стандартов стратегической экологической оценки;
 - увеличить численность находящихся под угрозой исчезновения животных и птиц и редких растений в национальных заповедниках и парках;
 - предотвращение деградации земельных, водных, лесных ресурсов, ресурсов биоразнообразия и увеличения их площади;
 - внедрение стандарта «зеленой индустрии» с целью защиты экосистем вокруг горнодобывающих предприятий.
- #### 136. Ожидаемые результаты в этой области:
- нормативные правовые акты, стандарты, положения и программные документы соответствуют принципам «зеленой» экономики в области

охраны и рационального использования природного капитала и снижения выбросов парниковых газов (углерода);

- обеспечение защиты и рационального использования природного капитала и сокращение выбросов парниковых газов (углерода);

- улучшится сохранность возобновляемых природных ресурсов страны;

- Таджикистан достаточно устойчив к глобальным изменениям климата, опустыниванию, исчезновению лесов, нехватке сырья, нехватке питьевой воды и утрате биоразнообразия;

- будет увеличена площадь лесов и особо охраняемых территорий, улучшено качество сохранности флоры и фауны.

§8. Участие страны на мировых рынках зеленых инвестиций

137. Мировой рынок зеленых инвестиций делится на два основных направления, в том числе социальный зеленый рынок (проекты, учитывающие социальный процесс в финансировании жилищного строительства, доступа к образованию, гендерному равенству и здравоохранению) и финансирование устойчивого развития (принимая во внимание инновации в зеленом процессе и в соответствии с ЦУР).

138. Банки страны могут сыграть ключевую роль в процессе внедрения «зеленой» экономики, предоставляя льготные кредиты. С учетом внедрения в Таджикистане принципов «зеленой» экономики, наряду с привлечением иностранных инвестиций, также значительна потребность во внутреннем финансировании.

139. С учетом разработки Стратегии развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы разрабатываются и реализуются соответствующие отраслевые программы, в которых ежегодное финансирование «зеленой» экономики осуществляется за счет всех источников (республиканский и местные бюджеты, внутренние и внешние инвестиции), что будет способствовать постепенному развитию указанных секторов.

140. В практике финансово-кредитных учреждений развитых стран сегодня получают распространение зеленые финансовые инструменты, такие как зеленые облигации, а также зеленый долг, зеленые депозиты, зеленая ипотека, зеленое страхование. В целом данное понятие определяется как ответственное банковское дело, механизм которого регулируется законодательством ряда стран. В период с 2007 по 2020 год выпуск зеленых облигаций в мире увеличился с 1 миллиарда долларов до 1 триллиона долларов.

141. Доступ к рынкам зеленых облигаций и климатических облигаций важен для Таджикистана для привлечения средств зеленых инвестиций, и в ближайшее время такие инвестиции будут предоставляться для поддержки правительства и заинтересованных сторон в реализации пакета зеленых проектов.

142. Проблемы отрасли:

- отсутствие опыта выхода на рынки зеленых облигаций и работы в них;

- нехватка специалистов для выхода на мировые и региональные рынки зеленых облигаций;

- несовершенство законодательства в сфере зеленых облигаций;

- отсутствие четкого механизма привлечения инвестиций с учетом процесса «зеленой» экономики.

143. Цели развития отрасли:

- привлечение иностранных инвестиций для реализации проектов в области «зеленой» экономики в стране;

- развитие рыночных отношений, связанных с обращением зеленых облигаций и других финансовых инструментов в этой сфере;

- привлечение прямых иностранных инвестиций для реализации целей и задач действующих стратегических документов в сфере «зеленой» экономики (ЦУР 10.6);

- комплексная подготовка специалистов обладающие знаниями и международным опытом работы в сфере рынка зеленых облигаций.

144. Основные задачи сектора:

- проведение институциональных реформ для привлечения зеленых фондов и институционализация зеленого финансирования;

- участие в мировом рынке зеленых облигаций и зеленого финансирования;

- привлечение широкого круга учреждений государственного и частного секторов на рынок зеленых инвестиций;

- реализация возможности использования доли (квоты) выбросов парниковых газов Таджикистана в процессе внедрения современных принципов зеленого финансирования;

- поощрять внедрение экологически безопасных технологий в государственном и частном секторах;

- поэтапное внедрение принципов «зеленой» экономики в банковскую деятельность страны;

- поэтапная отмена экологически вредных субсидий и принятие мер по созданию системы экологической маркировки;

- формирование специальных финансовых инструментов для привлечения инвестиций в зеленую экономику;

- привлечение инвестиций для развития возобновляемых источников энергии;

- создание специальных фондов для реализации зеленых проектов, в том числе для реализации территориальных программ развития «зеленой» экономики.

145. Основные меры сектора:

- гармонизация банковского и финансового законодательства с принципами «зеленой» экономики;

- внедрение системы банковского финансирования в направлении защиты окружающей среды и социальной защиты;

- совершенствование нормативно-правовой базы экологического страхования;
- разработка методических рекомендаций по классификации финансовых инструментов как финансовых инструментов направленные на финансирование зеленого роста;
- участие таджикских банков на рынках зеленых инвестиций;
- разработка государственных инвестиционных проектов в сфере «зеленой» экономики и представление их международным финансовым институтам и деловым партнерам;
- создание Зеленого инвестиционного фонда с привлечением иностранного капитала;
- внедрение механизма продажи доли (квоты) выбросов парниковых газов Таджикистана ведущим мировым компаниям;
- продвижение и идентификация национального бренда Таджикистана в сфере «зеленой» экономики;
- привлечение средств через механизм зеленых облигаций для строительства электростанций и станций, основанных на возобновляемых источниках энергии;
- реализация программного бюджетирования в сфере зеленого финансирования;
- оперирование Центрально-Азиатской фондовой биржи на мировых и региональных рынках зеленых облигаций;
- создание специализированных государственных и частных финансовых институтов (организаций) для финансирования зеленых проектов.

146. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормативные правовые акты и программные документы приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики в сфере зеленых инвестиций;
- позиция Республики Таджикистан на мировых рынках зеленых инвестиций будет укреплена;
- в страну будут привлечены прямые иностранные инвестиции для реализации проектов «зеленой» экономики.
- специалисты с знаниями и международным опытом работы в сфере рынка зеленых облигаций в стране будут подготавливаться на конкретной базе.

§9. Совершенствование законодательства для широкого использования «зеленой» экономики

147. Государственная политика в области зеленой экономики основывается на нормативных правовых актах и иных отраслевых нормативных актах, касающихся вопросов «зеленой» экономики.

148. С учетом внедрения принципов «зеленой» экономики в Республике Таджикистан необходимо внести изменения и дополнения в законодательство страны.

149. В этом процессе, несмотря на попытки интегрировать экологические аспекты в законодательство, некоторые программные документы не имеют каких-либо измеримых показателей или целей, а

разработка нормативных актов, способствующих реализации принципов «зеленой» экономики, не сформировано.

150. Проблемы отрасли:

- недостаточное освещение принципов «зеленой» экономики в законодательстве страны, положениях, стандартах, регламентах и программных документах;
- ненадлежащее отражение процесса «зеленой» экономики в отраслевых нормативных правовых актах.

151. Основные цели сектора:

- внедрить принципы «зеленой» экономики в законодательство страны с учетом адаптации к устойчивому развитию (ЦУР - 16.6);
- расширение процесса «зеленой» экономики в стратегических документах страны.

152. Основные задачи сектора:

- институциональная реформа и совершенствование правовых норм на основе принципов «зеленой» экономики;
- изучить опыт зарубежного законодательства в сфере «зеленой» экономики и внести конкретные предложения по совершенствованию законодательства страны;
- привлечение соответствующих государственных органов и общественных организаций к разработке нормативных правовых актов, связанных с процессом «зеленой» экономики.

153. Основные меры сектора:

- совершенствование законодательства страны в области «зеленой» экономики и согласование стратегических целей с отраслевыми и местными программами;
- анализ международных обязательств Таджикистана в рамках конвенций, договоров и других документов международного уровня с целью приведения национального законодательства в соответствие с их требованиями;
- разработка стандартов, положений и других подзаконных актов, регулирующих принципы «зеленой» экономики в Таджикистане;
- разработка и внедрение механизмов обязательной оценки воздействия планируемой деятельности хозяйствующих субъектов на окружающую среду;
- разработка общей системы стандартизации охраны природы, определяющей содержание, задачи, объекты, правовой статус норм, правил и стандартов;
- внесение изменений в некоторые нормативные правовые акты в части совершенствования системы стандартизации в области «зеленой» экономики и введения мер по стимулированию хозяйствующих субъектов к внедрению лучших технологий;
- внесение изменений в нормативные правовые акты об производственных и бытовых отходах в части экономического стимулирования деятельности в области управления отходами;

- поэтапный мониторинг законодательства Республики Таджикистан в сфере «зеленой» экономики и при необходимости внесение конкретных предложений по совершенствованию законодательства.

154. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормативные правовые акты, стандарты и положения приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики;
- процесс «зеленой» экономики будет отражен в отраслевом законодательстве.

§10. Развитие экологического туризма

155. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики» объявил 2018 год «Годом туризма и народных ремесел» и 2019-2021 годы как «Годы развития села, туризма и народных ремесел». Целью данных мероприятий является развитие туризма, достойное представление туристического потенциала страны и национальной культуры на международной арене, привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, развитие экотуризма, а также содействие возрождению и развитию народных ремесел.

156. Стратегия развития туризма на период до 2030 года и его План действий на 2019-2022 годы призваны конкретизировать цели и задачи развития туризма в стране, представления туристического потенциала Таджикистана и увеличить вклад туризма в экономическое и социальное развитие.

157. Правовое регулирование туризма в Республике Таджикистан осуществляется в соответствии с законом Республики Таджикистан «О туризме».

158. В 2021 году количество иностранных граждан, посетивших Республику Таджикистан, включая все виды поездок (деловые, туристические и др.), составило 517,6 тыс. человек. Из общего числа иностранных граждан, посещающих Республику Таджикистан 296,3 тыс. оцениваются как туристы (по методике Всемирной туристской организации).

159. В Республике Таджикистан перспективными видами туризма являются историко-культурный туризм, альпинизм, лечебно-курортный, экскурсионный и экологический. Экотуризм является одним из самых быстрорастущих видов туризма с ежегодным приростом от 10 до 30 процентов.

160. Развитие экологического туризма можно рассматривать как фактор коммерциализации природы на благо общества и приобретения ресурсов для защиты и восстановления природного капитала. Опыт многих стран показывает, что развитие экологического туризма важно для развития «зеленой» экономики.

161. Для достижения целей развития данного сектора, наряду с информационной деятельностью, необходимо разработать эффективный механизм реализации политики и планирования действий, усовершенствовать соответствующую институциональную базу, а также повысить привлекательность страны.

162. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), при реализации рациональных «зеленых» инвестиций, возможно дальнейшее развитие отрасли со значительным вкладом в смягчение последствий изменения климата.

163. Этот процесс может быть достигнут за счет реализации совместных мер, таких как внедрение инновационных технологий в отрасли, переход на экологически чистый транспорт, эффективное управление энергопотреблением в отелях и другой туристической инфраструктуре. По международным оценкам, одно рабочее место в основном туристическом секторе поможет создать полтора дополнительных или косвенных рабочих мест в сферах, связанных с туристической отраслью. В этом процессе привлечение малоимущих к оказанию услуг экотуризма является одним из важных факторов развития национальной экономики и способствует повышению благосостояния населения страны.

164. Экологический туризм воплощает в себе принципы устойчивого туризма с целью повышения уровня жизни населения, сохранения экологических систем и природного капитала для будущих поколений. Сектор туризма страны стимулируется развитием информационных центров экотуризма, деятельность которых способствует развитию международного и внутреннего туризма, формированию и распространению информации о стране и ее туристическом потенциале.

165. Учитывая особенности природного ландшафта Республики Таджикистан, в стране есть возможность развития альпинистского туризма, что способствует развитию альпинизма и горнолыжного спорта.

166. Проблемы отрасли:

- законодательство и программные документы страны не обеспечивают развитие экологического туризма в стране на необходимом уровне;
- несоответствие инфраструктуры экологического туризма современным требованиям в потенциальных местах;
- недостаточный опыт специалистов отрасли в продвижении экотуризма в стране;
- недостаточная взаимосвязь смежных отраслей с сектором туризма;
- недостаточная презентация потенциала экологического туризма Таджикистана за рубежом;
- неконкурентоспособность услуг экологического туризма в стране.

167. Основные цели отрасли:

- обеспечение устойчивого туризма и поддержка развития экотуризма на национальном, региональном уровнях и охраняемых территориях;

- формирование системы совершенствования оказания экологических услуг и создание «зеленой» инфраструктуры;
- повышение конкурентоспособности услуг экотуризма;
- создание благоприятных условий для туристов и расширение экосистем с целью привлечения туристов;
- обеспечить продвижение устойчивого туризма с целью создания рабочих мест, популяризации национальной культуры и продукции отечественного производства (ЦУР-8.9);
- развитие экологического туризма на базе сообществ.

168. Основные задачи сектора:

- совершенствование законодательства страны в сфере экологического туризма;
- формирование экологических туристических объектов, диверсификация экологических туристических маршрутов и улучшение их инфраструктуры;
- обеспечение безопасности участников в процессе экотуризма;
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития экологического туризма;
- улучшение подготовки специалистов в области экологического туризма;
- увеличение доли экотуризма в общем объеме доходов от туризма, государственного бюджета и ВВП;
- развитие экологического туризма через представление интересных и уникальных направлений;
- поддержка экотуризма, основанного на сообществах;
- формирование системы обмена информацией между местным населением и туристами.

169. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативных правовых актов по укреплению сферы экологического туризма;
- разработка и внедрение дорожных карт и электронного каталога объектов экологического туризма по регионам;
- реализация государственно-частного партнерства в сфере экологического туризма;
- повышение уровня межведомственной координации и вовлеченности органов местного самоуправления в создание благоприятных условий для развития экологического туризма;
- внедрение инновационных технологий и услуг в сфере экологического туризма;
- обеспечение развития горного туризма, в том числе санаторно-курортного, экскурсионного, экологического, альпинистского и горнолыжного;
- создание и развитие особо охраняемых природных территорий и улучшение состояния санаторий;

- проектирование объектов туризма с учетом состояния уязвимости природной среды и создание возможностей для экономии энергии и ресурсов;
- обеспечение эффективного управления энергопотреблением в гостиницах, кемпингах и другой инфраструктуре экотуризма;
- разработка и утверждение экологических туристических маршрутов с правилами поведения туристов (памятки), отражающими требования соблюдения санитарно-гигиенических и экологических норм;
- стимулирование частного сектора в сфере экологического туризма;
- усиление координации деятельности государственных органов по туризму с учреждениями профессионального образования и рынком труда страны;
- развитие информационных центров экологического туризма в целях содействия развитию международного и внутреннего туризма;
- формирование и распространение информации об экологическом туристическом потенциале страны;
- создание механизма предоставления услуг экологического туризма в сельской местности, основанного на сообществах.

170. Ожидаемые результаты:

- нормативно-правовые акты и программные документы приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики в сфере экологического туризма;
- будет обеспечен высокий уровень качества и безопасности экотуризма;
- будет усилена активность участников туристического рынка;
- ежегодно обеспечивается увеличение количества эко-туристов не менее чем на 20 процентов;
- объекты и инфраструктура экотуризма будут построены в соответствии с современными требованиями в регионах страны;
- национальный бренд экотуризма будет представлен на мировом уровне.

§11. Усиление экологического образования и равноправия

171. В целях улучшения экологического образования и равноправия в этой сфере и обеспечения разумного и экологичного подхода, соблюдения этических норм в процессе обращения с природой и использования природных ресурсов и популяризации экологических целей в стране реализуется Государственная комплексная программа развития экологического воспитания и культуры населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, в рамках которого до 1 января 2022 года реализованы мероприятия с использованием государственных средств, партнеров по развитию и других источников на сумму 443,8 тыс. сомони.

172. Экологическое образование является важнейшим фактором устойчивого развития. В Республике Таджикистан по всем ступеням образования внедрены дисциплины «Знакомство с окружающей средой», «Естествознание», «Экология», «Биоэкология», «Геоэкология»,

«Радиоэкология», «Экологический мониторинг», «Медицинская Экология», «Сельскохозяйственная экология» и другие.

173. Экологическому образованию в Таджикистане уделяется особое внимание, и согласно плану приема студентов в высшие учебные заведения страны по направлению экология на 2021-2022 учебный год выделено 595 мест и на 2022-2023 учебный год 695 мест.

174. В целях усиления экологической культуры и равноправия в стране организуются и проводятся республиканские конкурсы «Молодой эколог», «Молодые защитники природы», «Молодые экологи», «Лучший педагог экологии», «Поэзия и лучшая история» и акции «Чистота берега», «Чистота местности», «Чистота дороги».

175. В то же время принимаются меры для уязвимых групп населения, особенно женщин и детей, по включению вопросов изменения климата в существующие или планируемые учебные модули(методички) для подготовки к чрезвычайным ситуациям (включая падение и повышение температуры воздуха, наводнения, засухи и т. д.).

176. С учетом национальных особенностей страны важным инструментом обеспечения развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан является формирование экологического мышления и образования. Потому что важно формировать экологическую культуру и образование в стране, обеспечивать эффективное и экономное использование электроэнергии, воды и других природных ресурсов.

177. В связи с этим переход к «зеленой» экономике требует значительного усиления экологической осознанности в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Также необходимо разработать образовательные стандарты для нового поколения с учетом принципов «зеленой» экономики.

178. Переход к «зеленой» экономике также потребует подготовки специалистов на уровне производства, что в основном будет включать подготовку специалистов по экологическим вопросам.

179. В целях популяризации идеи «зеленой» экономики в обществе необходимо объединение и координация усилий государственных органов, предпринимателей и неправительственных организаций по усилению экологического образования и равноправия в Республике Таджикистан.

180. Проблемы отрасли:

- в законодательстве и программных документах страны по международным меркам не предусмотрена ответственность и обязательство в случае нанесения ущерба окружающей среде и равноправие в этой сфере;
- недостаточная развитость культуры населения в сортировке отходов по видам при выбросе;

- низкий уровень переработки отходов, в том числе твердых бытовых отходов;

- недостаточное внедрение экологического образования в образовательные стандарты;

- недостаточная эффективность системы экологического мониторинга;

- недостаточная адаптация местной инфраструктуры и населения к изменению климата и стихийным бедствиям, включая сели, лавины, камнепады, землетрясения, наводнения и оползни.

181. Основные цели сектора:

- обеспечение устойчивого развития, в том числе за счет экологического образования и гендерного равенства (ЦУР - 4.7);

- повышение уровня экологического сознания населения;

- обеспечение равного доступа к экологическим услугам и санитарии;

- сокращение бедности и гендерного неравенства;

- внедрение современной системы раннего оповещения о стихийных бедствиях (ЦУР-13).

182. Основные задачи сектора:

- укрепление институциональной базы и образовательных стандартов для укрепления экологического образования и равноправия;

- интеграция принципов «зеленой» экономики в систему образования и науки;

- участие в международных исследовательских проектах, в том числе и членство в глобальных институтах в области «зеленой» экономики;

- обеспечение доступа к чистой и безопасной среде для всех слоев общества независимо от пола и возраста;

- внедрение современных практик экологического образования;

- повышение осведомленности населения о стихийных бедствиях;

- образование, развитие общих знаний и навыков в области экологического образования;

- создание современной системы раннего оповещения о стихийных бедствиях в стране;

- организация трансляции просветительских программ по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в средствах массовой информации;

- улучшение окружающей среды, качества жизни и обеспечение равноправия.

183. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативно-правовых актов по усилению экологического образования и равноправия;

- пересмотр образовательных программ во всех образовательных учреждениях с усилением направленности на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и основы «зеленой» экономики;

- включение специальности «Зеленая экономика» в Государственный классификатор направлений и специальностей Республики Таджикистан и

Государственный стандарт высших учебных заведений Республики Таджикистан;

- оказание поддержки научным исследованиям и инновационным разработкам в области зеленых технологий;

- вхождение в членство Глобального института зеленого роста (GGGI);

- формирование комплекса мероприятий в процессе усиления экологического просвещения в сфере экономии воды, газа и электроэнергии;

- внедрение предмета экологического образования в учреждениях общего среднего образования;

- повышение квалификации в области экологического образования;

- включить вопросы устойчивого развития в стандарты всех уровней образования, такие как изменение климата, энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии, экологическая безопасность, предотвращение чрезвычайных ситуаций и др.;

- создание специальных центров по изучению, мониторингу и раннему оповещению о стихийных бедствиях в уязвимых регионах;

- организация трансляции образовательных программ по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на телеканале «Наука и природа»;

- проведение круглых столов, конференций и семинаров для повышения осведомленности об изменении климата, «зеленой» экономике, экологическом образовании и равенстве;

- организация курсов повышения квалификации по «зеленой» экономике для государственных служащих, особенно в исполнительных органах местного государственного управления;

- формирование нормативной-правовой системы и программы разработки в области питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены с учетом потребностей женщин и девушек, а также уязвимых слоев населения;

- широкая пропаганда потребления органических продуктов и продуктов питания отечественного производства;

- укрепление местного потенциала, в том числе уязвимости в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и адаптации к изменению климата;

- обеспечение устойчивости специализированных центров по обучению, мониторингу и раннему оповещению о стихийных бедствиях в уязвимых районах.

184. Ожидаемые результаты в этой области:

- все слои общества будут охвачены экологическим образованием и обеспечится равноправие;

- повышение ответственности граждан за охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- сформируется общественный контроль за окружающей средой;

- увеличится количество специалистов с современными экологическими знаниями и усилится экологическое образование и равенство;

- обеспечены права будущих поколений на улучшенную окружающую среду, равноправие и социальную справедливость, управление отходами, здоровье, формирование экологической культуры поведения и понимания рационального использования электроэнергии, воды и других природных ресурсов.

§12. Развитие «зеленой» занятости

185. Новым трендом на современном рынке труда является развитие занятости на принципах «зеленой» экономики. Отличительной особенностью данной политики является формирование рынка труда с учетом зеленых рабочих мест, что будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, эффективному использованию ресурсов и улучшению экологической ситуации.

186. Обеспечение рациональных моделей производства будет достигнуто за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, сокращения промышленных отходов и выбросов CO₂, что создаст возможности для «зеленой» занятости (т.е. сочетания достойного труда с использованием чистых технологий).

187. В целях ускорения экономического роста и сокращения бедности на этой основе будет достигнуто повышение уровня и качества жизни населения за счет перехода к «зеленой» занятости, а количество занятых будет увеличиваться в среднем на 16 000 человек ежегодно. В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года численность трудоспособного населения, включая зеленую занятость, достигнет 6,8 млн. человек или на 70 процентов больше.

188. «Зеленые» рабочие места должны соответствовать следующим критериям, включая достойную заработную плату, безопасные условия труда и соблюдение прав работников. В этом процессе основными направлениями «зеленой» занятости являются формирование новых направлений экономической деятельности, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных и энергетических ресурсов, сокращением выбросов парниковых газов, внедрением современных технологий, управлением отходами, производством экологически чистой продукции и предпринимательство в сфере защиты окружающей среды.

189. Проблемы отрасли:

- недостаточное создание зеленых рабочих мест;

- отсутствие баланса между рынком образовательных услуг и рынком труда;

- недостаточный уровень квалификации специалистов социально-экономической сферы страны, отвечающий требованиям «зеленой» экономики;

- недостаточно развит процесс создания новых зеленых рабочих мест в экономике;

- гендерное неравенство в сфере занятости;

- несовершенное управление процессом экологической миграции.

190. Основные цели сектора:

- уточнение категории или понятия «зеленой» занятости в законодательстве страны;

- расширение продуктивной занятости, в том числе «зеленой» занятости в стране, обеспечивающей производительность труда, достойную заработную плату и безопасные условия труда (ЦУР-8);

- создание конкурентоспособного внутреннего рынка труда с учетом процесса «зеленой» экономики;

- увеличение доли «зеленой» занятости в экономике страны.

191. Основные задачи сектора:

- совершенствование нормативных правовых актов и программных документов в сфере «зеленой» занятости;

- совершенствование системы трудовых отношений в обеспечении «зеленой» занятости;

- дать определение понятию «зеленая занятость» в законодательстве страны;

- разработка и принятие стандартов «зеленых» рабочих мест;

- развитие рынка труда с широким использованием зеленых экономических процессов;

- организация «зеленой» занятости с учетом требований инновационного развития и применения современных технологий в социально-экономических сферах страны;

- реализация ряда стимулов для хозяйствующих субъектов по развитию «зеленой» занятости;

- обеспечение соответствия профессионального образования требованиям рынка труда и «зеленой» экономики.

192. Основные меры сектора:

- совершенствование нормативных правовых актов по укреплению «зеленой» занятости;

- внесение изменений в понятие «зеленая занятость» в Трудовой кодекс Республики Таджикистан;

- совершенствование системы статистики в сфере рынка труда с охватом «зеленой» занятости на национальном и региональном уровнях;

- разработка и принятие стандартов «зеленых» рабочих мест;

- совершенствование нормативно-правовой базы по защите экологических мигрантов;

- совершенствование системы охраны труда, в том числе в сфере «зеленой» занятости;

- внедрение стимулов для отечественных и иностранных предприятий по созданию «зеленых» рабочих мест;

- создание зеленых рабочих мест в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и управлению отходами;

- обеспечение роста специалистов по внедрению инновационных технологий в процесс «зеленой» экономики;

- обеспечение соблюдения гендерных требований в сфере занятости.

193. Ожидаемые результаты в этой области:

- нормативные правовые акты и программные документы приведены в соответствие с принципами «зеленой» экономики в сфере занятости;

- увеличится количество зеленых рабочих мест;

- будут сформированы специалисты по внедрению инновационных технологий в процесс «зеленой» экономики;

- сокращение безработицы и повышение производительности труда.

5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

194. Стратегия реализуется в 5 этапов с планом её действий, утвержденным Правительством Республики Таджикистан.

195. Реализация Стратегии будет осуществляться министерствами и ведомствами, исполнительными органами местной государственной власти, негосударственным сектором с привлечением партнеров по развитию.

196. Механизм реализации Стратегии состоит из системы правовых, экономических и организационных мер, а также конкретных мер по основным направлениям государственной политики.

197. Для эффективной реализации целей и задач, изложенных в Стратегии, все исполнители разрабатывают свой план действий на основе Плана действий (Матрицы) Стратегии, который будет включать этапы реализации Стратегии.

198. Отраслевой план мероприятий должен соответствовать Плану мероприятий по реализации Стратегии и включать мероприятия, в которых министерства и ведомства, исполнительные органы местной государственной власти и другие организации и учреждения несут ответственность за ее реализацию в качестве основного исполнителя или соисполнителя.

199. Порядок реализации Стратегии выражается в формировании комплексного подхода к образованию системы планируемых мероприятий и их совместному рассмотрению, последовательной реализации мероприятий, открытости и широком привлечении гражданского общества и международных организаций.

200. Стратегия развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы в для реализации поставленных целей и задач по отраслям, разделена на пять этапов:

- первый и второй этапы (2023-2025 годы и 2026-2028 годы) включает мероприятия в области широкой популяризации информации о «зеленой» экономики, обучения и формирования экономического и экологического мышления, внедрения принципов реализации «зеленой» экономики в нормативных-правовых актах, соблюдения их в принятии управленческих решений и начало реализации стандартов «зелёной» экономики социально-экономических секторах страны, что требует государственного финансирования и привлечения средств партнеров по развитию;

- третий и четвёртый этапы (2029-2031 годы и 2032-2034 годы) включает мероприятия по внедрению принципов «зеленой» экономики в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и инфраструктуре, строительстве, жилищно коммунального хозяйства, туризме, инвестирования, охране окружающей среды и сокращении выбросов парниковых газов, а также пруделение укрепления институциональной базы «зеленой» экономики в стране;

- пятый этап (2035-2037 годы) включает меры по развитию «зеленой» экономики, поддержанию, росту и устойчивому использованию природного капитала и росту инвестиций на основе принципов «зеленой» экономики. На данном этапе в стране формируется развивающийся рынок зеленых инвестиций.

201. Цели, задачи и поэтапные мероприятия будут совершенствоваться и усиливаться с учетом изменения текущей ситуации и стратегических приоритетов.

202. Успех реализации идеи «зеленой» экономики зависит от активной позиции и мотивации каждого человека. Это требует оперативного обеспечения экологических знаний и совершенствования познавательно-просветительской деятельности в процессе перехода к «зеленой» экономике.

203. Результат реализации Стратегии «зеленой» экономики призывает к всестороннему движению в поддержку устойчивого развития в качестве приоритета для гражданского общества и к определению вопросов «зеленой» экономики в качестве важной области поддержки государственного и частного секторов.

6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ

204. Основной целью мониторинга и оценки является обеспечение эффективности, рациональности, прозрачности и достижимости целей и задач Стратегии.

205. Мониторинг и оценка проводится на основе регулярных наблюдений за процессом реализации мероприятий по достижению целей и задач Стратегии, конкретных и подходящих индикаторов, непосредственного освещения промежуточных результатов по реализации запланированных мероприятий, достижения целевых параметров прогнозирования и промежуточных результатов мер политики (прилагается).

206. Основными принципами системы мониторинга и оценки реализации Стратегии, непосредственно связанными с достижением ЦУР, являются:

- обеспечение независимых процессов системы мониторинга и оценки, прозрачности и подотчетности;

- сосредоточение на результатах и приоритетах Стратегии;

- использование новых технологий мониторинга и оценки;

- участие всех заинтересованных сторон - вовлечение органов национального уровня, исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, гражданского общества, частного сектора и партнеров по развитию;

- планомерность и регулярность;

- доступ к информации и предоставление качественной, необходимой и достоверной информации;

- соблюдение норм и правил;

- открытость и прозрачность.

207. Процесс мониторинга и оценки осуществляется Министерством экономического развития и торговли совместно с соответствующими министерствами и ведомствами.

208. Министерство экономического развития и торговли, как уполномоченный государственный орган по развитию «зеленой» экономики, в целях осуществления контроля за выполнением задач, изложенных в настоящей Стратегии, в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и оценку реализации Стратегии и координирует работу в этом направлении.

209. Система мониторинга и оценки Стратегии также включает в себя соответствующую систему отчетности по результатам реализации Стратегии и ее этапов. С этой целью во всех отраслевых и территориальных органах управления будут определены ответственные лица, которые являются координаторами проведения мониторинга и оценки своих управлений.

210. Ответственные министерства и ведомства, в том числе Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан и исполнительные органы местной государственной власти, обеспечивают своевременный сбор, обработку и представление ключевых показателей в государственные координирующие органы для мониторинга и оценки Стратегии.

211. Министерство экономического развития и торговли совместно с соответствующими отраслевыми и территориальными органами управления готовит аналитический материал и представляет отчет о реализации Стратегии развития «зеленой» экономики в Правительство Республики Таджикистан на 2023-2037 годы.

212. Правительство Республики Таджикистан рассматривает отчеты о реализации Стратегии и отдает конкретные поручения по устранению недостатков и повышению эффективности системы мониторинга и оценки.

213. Система мониторинга и оценки Стратегии позволит согласованию принимаемых решений и результатов реализации Стратегии и обеспечивает прозрачность ее реализации и подотчетность.

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

214. Реализация целей и задач Стратегии будет обеспечиваться в рамках средств республиканского бюджета, местных бюджетов, международных финансовых организаций, партнеров по развитию, частного сектора и других источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.

215. Оценка потребностей в ресурсах для успешной реализации Стратегии основывается на перспективах экономического развития и прироста населения, что определяет ресурсный потенциал экономики страны, а также необходимый объем и приоритетные направления мер по достижению целей, поставленных в долгосрочный и среднесрочный период.

216. Одним из основных источников финансирования является государственный бюджет, который регулярно конкретизируется при разработке среднесрочных бюджетов в период реализации Стратегии и направлений деятельности в рамках целей и приоритетов.

217. Иностранные и внутренние инвестиции играют важную роль в финансировании этой Стратегии. С этой целью в процессе реализации Стратегии инициативы иностранных и отечественных инвесторов, инвестирующих в принципы «зеленой» экономики, будут поддерживаться государством.

218. Важным источником развития «зеленой» экономики в стране является инвестиционная поддержка международных финансовых институтов и партнеров по развитию, финансовое сотрудничество которых вносит ключевой вклад в реализацию Стратегии развития «зеленой» экономики в Республики Таджикистан на 2023-2037 годы. Поэтому в процессе реализации Стратегии будет налажено тесное и эффективное сотрудничество с финансовыми институтами и партнерами по развитию.

219. Общий объем средств необходимых для реализации первого этапа Стратегии развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы составляет 21586,3 млн сомони, в том числе 37,1 млн сомони из государственного бюджета, 12818,4 млн сомони из выделяемых средств партнеров по развитию и 8730,8 млн сомони за счет инвестиций частного сектора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

220. Основным координирующим органом по реализации Стратегии является Министерство экономического развития и торговли.

221. В рамках реализации Стратегии Министерство экономического развития и торговли осуществляет взаимодействие с министерствами и ведомствами, местными исполнительными органами государственной власти, частным сектором и партнерами по развитию.

План действий для первого этапа (2023-2025 годы) по реализации Стратегии развития «зеленой» экономики в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы

№	Цели и мероприятия	Индикаторы ожидаемых результатов	Базовые показатели (на 2021 г.)	Целевое значение индикатора (Target)/ X- Срок исполнения мероприятий			Потребность в финансировании (млн. сомони) (Input)	Финансовые ресурсы (Cost share)			Ответственный	Партнеры по развитию
				2023	2024	2025		Правительство	Доноры	Частный сектор		
I. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ												
1.1	Цель укрепление и усиление развития производства и использования зеленой энергии в Таджикистане	Индикаторы конечных результатов: 1) Выработка электроэнергии, млн кВт/ч	20623,8	22029,1	22786,3	23920,2					МЭВР, АСПРТ	
		2) Объем экспорта электроэнергии, млн кВт/ч	3302,6	3450	3580	3730					МЭВР, АСПРТ	
		3) Объем потерь электроэнергии, в процентах	23,3	19	17	15					МЭВР, АСПРТ	
		4) Выработка электроэнергии солнечными электростанциями, млн кВтч, кВт/ч	0,6	0,8	1,00	1,4					МЭВР, АСПРТ	
1.1.1	Совершенствование и разработка нормативных правовых актов и программных документов по эффективному использованию зеленой энергии и обеспечению энергосбережения	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью		X	X	X	0,3		0,3		МЭВР, МЮ	WB, ADB, EBRD
1.1.2	Строительство различных ГЭС и реконструкция существующих ГЭС	Введены в эксплуатацию малые и средние гидроэлектростанции		X	X	X	5000		5000		МЭВР, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ	EBRD, EIB, GCF WB, AIB, Eurasian Bank ADB
1.1.3	Производство электроэнергии из других возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и биоэнергия) в горных и благоприятных районах	Введены в эксплуатацию альтернативные электростанции		X	X	X	162,5		162,5		МЭВР, МФ, МЭРТ, ГКИУГИ	KIAK WB
1.1.4	Содействие широкому использованию населением современного энергосберегающего и экологически чистого оборудования.	Повысилась осведомленность населения об энергосбережении		X	X	X					МЭВР, КООС, КТР, МК, ГУП "ЖКХ"	WB, ADB, EBRD
1.1.5	Постепенный переход на использование энергосберегающих технологий в социально-экономических сферах страны путем совершенствования законодательства	Создана законодательная база для использования энергосберегающих технологий		X	X	X	0,1		0,1		МЭВР, МЮ, ГУП "ЖКХ"	WB, ADB, EBRD
1.1.6	Внедрение современных систем и технологий по снижению коммерческих и технологических потерь энергии. МСХлючая биллинговую систему	Биллинговая система работает		X	X	X	3353		2921	432	МЭВР, ГУП "ЖКХ"	ADB, EBRD
1.1.7	Разработка и реализация пилотных проектов строительства административных, жилых и промышленных энергосберегающих объектов в г. Душанбе и г. Худжанде	Внедрены системы энергосбережения в административных, жилых и производственных зданиях		X	X	X	500			500	МИОГВ, КАС, МЭВР, МПНТ ГУП "ЖКХ"	WB, ADB, EBRD, AIB
Итого в отрасли							9015,9	0,1	8083,8	932,0		

2.1	Цель: реабилитация производственной инфраструктуры за счет повышения эффективности производственных объектов с внедрением более современных технологий и использованием экологически чистых технологий (ДУР-9.4)	Индикаторы конечных результатов: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, на 1 кв. км/г - всего	0,33	0,32	0,31	0,3					МПНТ, КООС, АСПРТ	ADB, UNIDO	
		Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников загрязнения на 1 население (кг/чел.) - всего	0,005	0,005	0,005	0,005						КООС, АСПРТ	
		Выбросы парниковых газов на душу населения в эквиваленте CO ₂ , тонн	1	1,05	1,0	0,95						КООС, АСПРТ	
2.1.1	Совершенствование нормативно-правовой базы развития отрасли с учетом внедрения зеленой экономики	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью		X	X	X	0,3		0,2	0,1	МПНТ, МЮ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.2	Создание промышленно-аграрных кластеров по безотходной технологии в регионах страны	Кластеры работают		X	X	X	1000		500	500	МПНТ, МСХ, МЭРТ, ГКИУГИ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.3	Приоритетность инвестиционных проектов строительства промышленных предприятий на безотходной основе	Инвестиции были привлечены		X	X	X					МПНТ, МЭРТ, МФ, ГКИУГИ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.4	Привлечение инвестиций и создание предприятий по производству минеральных удобрений, отвечающих требованиям зеленой экономики в стране	Привлечены инвестиции и введено в эксплуатацию ОАО «Азот».		X	X	X	300		300		МПНТ, МСХ, МЭРТ, МФ, ГКИУГИ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.5	Перевод действующих производственных мощностей и действующей промышленной инфраструктуры на принципы «зеленой» экономики путем внедрения стандартов	Стандарты применяются				X	0,3		0,3		МПНТ, КООС	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.6	Внедрение «зеленых» стандартов для предприятий отрасли добычи для создания благоприятной экосистемы	Стандарты применяются				X	0,1		0,1		МПНТ, КООС	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.7	Создание предприятий в сфере производства и сборки электротранспорта (электромобилей, электромопедов, троллейбусов и электровозов)	Производство введено в эксплуатацию			X	X	2000			2000	МПНТ, МТ, МЭРТ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.8	Перевод промышленных производственных процессов на энергосберегающие и экологически чистые технологии и технику	Производственные процессы были модернизированы на первом этапе		X	X	X	600		600		МПНТ, МЭВР	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.9	Разработать механизмы стимулирования инвестиций в переработку сельхозпродукции на основе международных стандартов качества, в том числе GlobalGAP (международные сельскохозяйственные признанные стандарты).	Действуют механизмы стимулирования инвестиций		X	X		1000		500	500	МПНТ, МСХ, МЭРТ, ГКИУГИ	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.10	Создание предприятий и цехов по переработке отходов во всех городах и районах	Введены в эксплуатацию предприятия		X	X	X	450		400	50	МПНТ, ГУП "ЖКХ"	UNDP, ADB, UNIDO	
2.1.11	Организация промышленного производства солнечных панелей и оборудования с использованием отечественного сырья (кремниевое сырье)	Производство введено в эксплуатацию			X	X	100			100	МПНТ, МЭРТ, МФ, ГКИУГИ	UNDP, ADB, UNIDO	

2.1.12	Создание пунктов приема возобновляемых материальных ресурсов и развитие инфраструктуры по их переработке и реализации (сбор твердых бытовых отходов для их дальнейшей переработки)	Пункты приема работают		X	X	X	105		100	5	МПНТ, ГУП "ЖСК"	UNDP, ADB, UNIDO
2.1.13	Создание современных очистных сооружений в нескольких селах в рамках пилотного проекта.	Введены в эксплуатацию предприятия				X	25		25		МПНТ, МЭРТ, МФ, ГКИУТИ, ГУП "ЖСК"	UNDP, ADB, UNIDO
Итого в отрасли							598,7	0,1	1525,5	4054,1		
3.1	Цель: обеспечение справедливого доступа к земле, сельскохозяйственным ресурсам, рынкам, дивидендной стоимости и «зеленой» занятости в сельском хозяйстве (ЦУР-2,3)	Индикаторы конечных результатов: 1) Темпы роста сельскохозяйственного производства, в %	7,1	7	7,5	7,8					МСХ, АСПРТ, МЭРТ	
		2) Прирост производительности труда, в % к базовому году	100	110	120	125					МСХ, АСПРТ, МЭРТ	
		3) Самообеспеченность сельскохозяйственной продукцией, %	60	70	70	71					МСХ, АСПРТ, МЭРТ	
		4) Увеличение производства экологически чистых (органических) сельскохозяйственной продукции, в % от валовой продукции отрасли	20	30	40	45					МСХ, АСПРТ	
3.1.1	Совершенствование нормативно-правовой базы развития растениеводства, животноводства и рыболовства с учетом внедрения принципов зеленой экономики	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью		X	X	X	0,3		0,3		МСХ, МЮ	FAO, ADB
3.1.2	Усилить механизм предоставления субсидий сельхозпроизводителям в целях повышения эффективности использования земель.	Действует механизм предоставления субсидий.			X		0,1		0,1		МО, МСХ, МЭРТ	WB, UNDP, FAO
3.1.3	Привлечение отечественного и иностранного капитала для реализации зеленых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве	Инвестиции привлечены		X	X	X	300		280	20	МЭРТ, ГКИУТИ	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ, SDC
3.1.4	Организация семинаров по широкому внедрению инновационных технологий и современных методов в сельском хозяйстве.	Повысился уровень знаний фермеров		X	X	X	0,5		0,5		МСХ	FAO, WB, UNDP
3.1.5	Создание зеленых агрокластеров в регионах страны	Кластеры созданы		X	X	X	25		5	20	МСХ, АСН	FAO, UNDP
3.1.6	Внедрение современных методов селекции в растениеводстве и животноводстве	Использованы результаты селекционной работы.		X	X	X	3,5		2,5	1	МСХ, МФ, АСН	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ
3.1.7	Расширить внедрение капельного орошения с использованием современных методов, сохраняя плодородие почвы, защищая окружающую среду и водные ресурсы.	Внедрены новые методы полива.		X	X	X	100			100	МСХ, МФ, АСН	WB, ADB, SDC, EU, JICA

3.1.8	Увеличение площади теплиц с использованием современных технологий, интенсивных садов и виноградников и повышение урожайности сельскохозяйственной продукции	Теплицы введены в эксплуатацию		X	X	X	5			5	МСХ, МТ, МЭРТ	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ
3.1.9	Осуществление производства оборудования для капельного орошения в Таджикистане	Производственные предприятия работают			X	X	40			40	МПНТ, МЭРТ, ГКИУТИ	WB, ADB, SDC, EU, JICA
3.1.10	Внедрение зеленых технологий и зеленой инфраструктуры в агропромышленное производство с внедрением стандартов в этой сфере	Внедрены «зеленые» технологии и инфраструктура		X	X	X	2000		625	1375	МСХ, КООС, МЭРТ, МПНТ	FAO, WB, UNDP, ADB, GIZ
Итого в отрасли							2474,4	2,9	910,5	1561		

4.1	Цель: развитие качественной и устойчивой инфраструктуры, отвечающей принципам «зеленой» экономики (ЦУР-9.1)	Индикаторы конечных результатов: Сокращение выбросов парниковых газов в отрасли (в ГГ СО ₂ - граммы эквивалента оксида углерода)	225	203	182	163					МТ, АСПРТ	
		Импорту электромобилей, ед.		100	500	1500						МТ, АСПРТ
4.1.1	Совершенствование нормативно-правовой базы развития отрасли с учетом внедрения «зеленой» экономики	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью		X	X	X	3		3		МТ, МЮ	
4.1.2	Совершенствование стандартов использования дорог для приведения их в соответствие с принципами «зеленой» экономики.	Были введены стандарты		X	X	X	0,5		0,5		МТ	
4.1.3	Использование исландийского природного камня при строительстве автомагистральных дорог и тротуаров в городских центрах республики	Инфраструктура введена в эксплуатацию		X	X	X	30			30	МТ, МИОГВ	
4.1.4	Озеленение периметра дорог международного, республиканского и местного значения	Валовое озеленение дорог осуществлено		X	X	X	10,5		10	0,5	МТ, ГУП "ЖСК", МИОГВ	EBRD
4.1.5	Регулярный переход на электротранспорт в общественном транспорте	Обеспечен переход на электротранспорт		X	X	X	2100		100	2000	КАС, МТ	КОИКА
4.1.6	Реконструкция существующих сетей городских улиц и их пересечений, выделение площадей для стоянки общественного транспорта и строительство 2-3 уровневых перекрестков	Введены в эксплуатацию городские уличные сети и перекрестки		X	X	X	2000		2000		КАС, МТ, МИОГВ	
4.1.7	Внедрение механизмов снижения выбросов парниковых газов в транспортной сфере	Существуют механизмы сокращения выбросов парниковых газов		X	X	X	0,2		0,2		МТ, МВЛ, КООС	
4.1.8	Внедрить методы поощрения использования экологически чистого вида транспорта в малых городах и при посадках на короткие и средние расстояния.	Были внедрены методы пропаганды		X	X	X	0,1			0,1	МТ, КТР, КРТ, МИОГВ	
Итого в отрасли							4144,3	3	2110,7	2030,6		

		2553	2545	3048	3600						
5.1	Цель: обеспечение экологической устойчивости в городах и поселках (ЦУР-11.3)	Индикаторы конечных результатов: Объем зеленых насаждений в городах и районах (тыс. кв. м)									КАС, АСПРТ
	Процентный по отношению к общей структуре строительства	10	15	20							КАС, АСПРТ
5.1.1	Разработать стандарты применения прищипов зеленой экономики в архитектуре и строительстве	X	X	X	X	1.2	0.6	0.6			КАС, МЭВР, МПНТ, ГУП "ЖКХ"
5.1.2	Внедрение норматива экономического использования бытовой техники при строительстве зданий и сооружений	X	X	X	X	0.5		0.5			КАС, МЭВР, ГУП "ЖКХ"
5.1.3	Создать систему сертификации зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергоэффективности	X	X	X	X	5	2.5	2.5			КАС, МЭВР, МПНТ, ГУП "ЖКХ"
5.1.4	Организовать методическую работу по обязательной маркировке всех зданий по энергоэффективности	X	X	X	X	2	1	1			КАС, МЭВР, МПНТ, ГУП "ЖКХ"
5.1.5	Широкое применение энергоэффективных технологий при строительстве новых административных, промышленных и жилых зданий	X	X	X	X	4.9	1.6	3.3			КАС, ГУП "ЖКХ", КТР, МК
5.1.6	Обязательная маркировка всех административных, промышленных и жилых зданий и сооружений по энергоэффективности и энергооборудованию	X	X	X	X	4	1	2			КАС, МЭВР, МПНТ, ГУП "ЖКХ"
5.1.7	Внедрение современных стандартов (норм) теплоизоляции при строительстве новых административных, промышленных и жилых зданий	X	X	X	X	1.2	0.4	0.4	0.4		КАС, МЭВР, МПНТ, ГУП "ЖКХ"
5.1.8	Подготовка высококвалифицированных кадров по применению прищипов зеленой экономики в сфере архитектуры и строительства	X	X	X	X	4.5	1.3	0.9	2.3		КАС, ПТУ
5.1.9	Обеспечить лабораторию Комитета по архитектуре и строительству соответствующими приборами для испытаний материалов и материалов в соответствии со стандартами зеленого строительства.	X	X	X	X	8	8	8			КАС
	Итого в отрасли					31.3	6.8	16.5	8		
6.1	Индикаторы конечных результатов: Цель: обеспечение экологической устойчивости в городах и поселках (ЦУР-11.3) Процентный по отношению к общей структуре строительства	91	94	98	102						ГУП "ЖКХ", АСПРТ, МНОГВ

6.1.1	Совершенствование нормативно-правового акта, стандартов, регламентов по реализации прищипов зеленой экономики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления с отходами	X	X	X	X	0.3		0.3			ГУП "ЖКХ", МНО, МНОГВ
6.1.2	Создание предприятий ЖКХ на основе с использованием частного партнерства и повышение их эффективности										WB, EBRD, SDC, USAID
6.1.3	Создание мусороперерабатывающих предприятий в городах и районах с современными технологиями										WB, EBRD, SDC, USAID
6.1.4	Внедрить систему утилизации мусорных баков во всех городских странах с сортировкой мусора										WB, EBRD, SDC, USAID
6.1.5	Выявить мусор во всех городах и районах в соответствии с экологическими нормами										WB, EBRD, SDC, USAID
	Итого в отрасли					241.3	0.3	116	125		
ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА И СОКРАЩЕНИЕ УГЛЕРОДА											
	Индикаторы конечных результатов: 1) Уменьшение площади лесов и особо охраняемых природных территорий, члнкта	1,9	2	2,1	2,2						КООС, АСПРТ
	2) Снижение выбросов парниковых газов (углерода) в стране, % от ископаемого уровня	100	95	90	85						КООС, АСПРТ
	3) Уровень обеспеченности потребителей питьевой водой, %	64,2	70	75	80						ГУП "ЖКХ", АСПРТ
	4) Уровень обеспеченности потребностей населения водой, %	64	66	70	72						АМВ, АСПРТ
	5) Снижение потерь оросительной воды в %	55	53	51	48						АМВ, АСПРТ
	6) Снижение потерь питьевой воды в %	38	36	34	32						ГУП "ЖКХ", АСПРТ
	7) Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах (от 0 до 100 баллов) ЦУР 6.1.1	55	60	65	70						МЭВР, АСПРТ

7.1.1	Совершенствование нормативно-правовых актов, стандартов, регламентов по реализации принципов зеленой экономики в области охраны и рационального использования природного капитала и сокращения выбросов парниковых газов (углерода)	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью		X	X	X	0,3	0,3				КООС, МЮ	WB, EBRD, SDC, USAID, AKF
7.1.2	Расширение лесных массивов в горах, холмах и вдоль рек	Площадь лесов увеличилась		X	X	X	1,5		0,5	1		АЛХ, КООС, МСХ, МИОГВ	WB, EBRD, SDC, USAID, AKF, FAO
7.1.3	Внедрить стандарты по предотвращению увеличения выбросов парниковых газов в промышленности, на транспорте и в других отраслях	Применяются стандарты			X	X	0,1	0,1				КООС, МПНТ, МТ	UNDP, UNEP
7.1.4	Завершение перехода управления водным хозяйством на бассейновый метод управления (от административного до гидрологического)	Переход осуществлен		X			0,1	0,1				МЭВР, КООС	WB, ADB, SDC, GEF, EU
7.1.5	Разработать карту возможностей использования всех видов возобновляемых источников энергии в Таджикистане	Карта используется			X		1		0,8	0,2		МЭВР	WB, ADB, SDC, GEF, EU
7.1.6	Обновление карт подземных вод и нахождение способов их защиты и поддержания	Карта обновлено и используется			X	X	1	0,2	0,8			МЭВР	WB, ADB, SDC, GEF, EU
7.1.7	Разработка и совершенствование программных документов в области экологии, охраны и рационального использования природного капитала	Программные документы действительны			X	X	0,3	0,3				КООС	WB, ADB, SDC, GEF, EU, GIZ
7.1.8	Внедрение механизмов контроля и предотвращения деградации земельных, водных, лесных и других ресурсов биоразнообразия	Действуют механизмы предотвращения ущерба природного капитала			X	X	0,1	0,1				КООС, ГКЗГ, МЭВР	WB, ADB, SDC, GEF, EU, GIZ
7.1.9	Обязательная организация мероприятий по уборке берегов в стране	Были проведены мероприятия по очистке берегов		X	X	X	20	5	15			КЧСТО, АМИ	WB, ADB, SDC, GEF, EU, GIZ
Итого в отрасли							34,4	6,1	17,1	1,2			
8.1 Цель обеспечения привлекательности инвестиций в реализацию проектов «зеленой экономики»			Индикаторы конечных результатов: Объем финансирования в рамках государственных инвестиционных программ, млн. долларов	650,0	660,0	670,0	680,0					МЭРТ, ГКИУТИ, КООС	
8.1.1 Укрепление институциональной базы для привлечения инвестиций для развития «зеленой» экономики в различных отраслях			Разработана законодательная база и усилена система привлечения инвестиций		X	X	X	0,3	0,3			ГКИУТИ, МЮ	UNDP, DFID
8.1.2 Разработка государственных инвестиционных проектов в сфере зеленой экономики и представление их в финансовые институты			Разработаны и включены в Программу государственных инвестиций на 2021-2025 годы потенциальные инвестиционные проекты		X	X	X	0,1	0,1			МЭРТ, МФ, ГКИУТИ, КООС	UNDP, DFID
8.1.3 Создание Зеленого инвестиционного фонда с привлечением иностранного капитала			Создан фонд зеленого финансирования					5	5			МФ, МЭРТ, ГКИУТИ	UNDP, DFID

8.1.4	Создание механизма продажи квот выбросов парниковых газов владом Таджикистана ведущим мировым компаниям	Существует механизм продажи квот на выброс парниковых газов				X	5		5			МФ, МЭРТ, ГКИУТИ, КООС	UNESCAP, UNEP, UNDP, DFID
8.1.5	Продвижение и идентификация национального бренда Таджикистана в направлении зеленой экономики	Национальный бренд Таджикистана активен			X		1,5		1,5			МЭРТ, МФ, ГКИУТИ	UNDP, DFID
8.1.6	Разработать механизмы выпуска зеленых облигаций для строительства электростанций и гидроэлектростанций из возобновляемых источников энергии	Зеленые облигации в обороте			X	X	0,1			0,1		МЭРТ, МФ, МЭВР, ГКИУТИ	UNDP, DFID
8.1.7	Осуществления операции со стороны Центрально-Азиатской фондовой биржи на рынках зеленых облигаций	Центральноазиатская фондовая биржа работает на рынках зеленых облигаций			X		0,1		0,1			МЭРТ, МФ, ГКИУТИ	WB, UNDP, DFID
8.1.8	Создание специализированных государственных и частных финансовых институтов (организаций) для финансирования зеленых проектов	Есть специализированные финансовые учреждения.			X	X	2		2			НБТ, МФ, МЭРТ	WB, UNDP, DFID
8.1.9	Внедрение механизмов участия таджикских банков на рынке зеленых инвестиций	Банки Таджикистана участвуют в рынке зеленых инвестиций			X		0,3		0,3			НБТ, МФ, МЭРТ	WB, UNDP, DFID
8.1.10	Создание Фонда защиты ледников	Фонд функционирует			X	X						НБТ, МФ, МЭРТ	WB, UNDP, DFID
Итого в отрасли							14,4	6,4	13,9	0,1			

9.1 Цель исполнения принципов зеленой экономики в законодательстве страны с учетом адаптации к устойчивому развитию в различных отраслях			Индикаторы конечных результатов: Количество принятых и измененных нормативных правовых актов с учетом принципов «зеленой» экономики во отраслях, ед.	20	12	8						МЮ	
9.1.1	Совершенствование законодательства страны в сфере зеленой экономики и согласование стратегических целей с отраслевыми и местными программами	Усовершенствована законодательная база политики в отношении «зеленой» экономики		X	X	X	0,5	0,5				МЮ, МЭРТ, МФ	UNDP, SDC
9.1.2	Оценка международных обязательств Таджикистана в рамках конвенций, договоров и других документов международного уровня с целью приведения национального законодательства в соответствие с их требованиями.	Была проведена оценка		X	X		0,1		0,1			МЮ	UNEP, UNDP, SDC
9.1.3	Разработка стандартов, положений и других подзаконных актов, регулирующих принципы зеленой экономики в Таджикистане	Применяются стандарты, правила и подзаконные акты		X	X	X	0,3	0,3				МЮ, МЭРТ	UNDP, SDC
9.1.4	Разработка и внедрение механизмов обязательной оценки воздействия планируемой деятельности хозяйствующих субъектов на окружающую среду	Действуют обязательные механизмы оценки воздействия на окружающую среду		X	X	X	0,2		0,2			МЮ, КООС	UNEP, UNDP, SDC, UNESCO

9.1.5	Разработать общую систему стандартизации охраны природы, определяющую содержание, задачи, объекты, правовой статус норм, правил и стандартов.	Существует общая система нормирования охраны природы.	X	X		0,3	0,3			МЮ, КООС	UNEP, UNDP, SDC
9.1.6	Внесение изменений в некоторые нормативные правовые акты в части совершенствования системы стандартизации в сфере зеленой экономики и введения мер по стимулированию хозяйствующих субъектов к внедрению наилучших технологий	НПА действуют	X	X	X	0,3	0,3			МЮ, МЭРТ	UNDP, SDC
9.1.7	Внесение изменений в нормативные правовые акты по производственным и бытовым отходам с целью экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами	НПА действуют	X	X	X	0,3	0,3			МЮ, МПНТ, КООС, ГУП "ЖКХ"	UNDP, SDC
9.1.8	Постоянный мониторинг законодательства Республики Таджикистан в сфере зеленой экономики и при необходимости внесение конкретных предложений по совершенствованию законодательства	Мониторинг проведен	X	X	X	1	0,5	0,5		МЮ, НЦЗ	UNDP, SDC
9.1.9	Привлечение соответствующих государственных органов и общественных организаций к разработке нормативных правовых актов, связанных с процессом зеленой экономики	Государственные органы и организации гражданского общества выделены в процесс совершенствования НПА	X	X	X	0,3	0,3			МЮ, НЦЗ	UNDP, SDC
9.1.10	Создание координационного центра по реализации и развитию зеленой экономики	Создан координационный центр по реализации и развитию зеленой экономики	X	X	X					МЭРТ	ADB, UNDP, GIZ
Итого в отрасли											
						3,3	1,6	1,7	0		
10. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА											
10.1	Цель обеспечение устойчивого туризма и поддержка развития экотуризма на национальных, региональных и охраняемых территориях	Индикаторы конечных результатов: Доля населения, занятая в устойчивом туризме, по отношению к общей численности занятых, в % (ЦУР 8.9.2)	3,9	4,2	4,5	5					КРТ, МТМЭН, АСПРТ
		Головной прирост экотуризма, %	млн	не менее 20	не менее 20	не менее 20					КРТ, АСПРТ
		Доля экотуризма в отрасли, в %		10	12	13					КРТ, АСПРТ, МЮГВ
10.1.1	Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере экологического туризма, направленное на создание благоприятных условий для развития данного направления туризма	Разработана законодательная база и усилена система управления отраслью	X	X	X	0,3	0,3			КРТ, МЮ	ADB, WB, OSCE
10.1.2	Повысить уровень межведомственной координации и участия органов местного самоуправления в создании благоприятных условий для развития экологического туризма	Обеспечена межведомственная координация	X	X	X	0,5	0,2	0,3		КРС, ОМУГВ	ADB, WB, OSCE

10.1.3	Разработка и внедрение дорожных карт и электронных каталогов объектов экологического туризма по регионам	Дорожная карта работает.	X	X		0,2	0,1	0,1		КРТ, КООС	ADB, WB, OSCE
10.1.4	Усилить деятельность информационных центров экотуризма в целях содействия развитию международного и внутреннего туризма	Есть туристические информационные центры.	X	X	X	2		1,5	0,5	КРТ, МК, КТР	ADB, WB, OSCE
10.1.5	Разработать и утвердить правила поведения туристов (буклеты) по каждому экотуристическому маршруту, отражающие требования соблюдения санитарно-гигиенических и экологических норм, а также режима участка	Действуют правила поведения для туристов	X	X		1		1		КРТ, МЭСЭН, КООС	ADB, WB, OSCE
10.1.6	Обработка и подача инвестиционных заявок с целью создания базы данных о возможностях развития экотуризма	Инвестиции привлечены	X	X	X	0,3	0,3			КРТ, ГКНУГИ, МЭРТ	ADB, WB, OSCE
10.1.7	Усилить координацию деятельности органов государственного управления туризма с учреждениями профессионального образования и рынком труда страны.	Сотрудничество установлено	X	X	X	0,1		0,1		КРТ, МОН, МТМЭН, МЭРТ	ADB, WB, OSCE
10.1.8	Организация повышения квалификации сотрудников туристских организаций по вопросам развития экологического туризма	Работники отрасли прошли курсы повышения квалификации	X	X	X	0,5		0,5		КРТ, МОН, АГУ ПРТ	ADB, WB, OSCE
10.1.9	Реализация концепции государственно-частного партнерства в сфере экологического туризма для внедрения механизмов стимулирования частного сектора в этой сфере, в частности для обеспечения развития горного туризма, в том числе санаторно-курортного, экскурсионного, экологического, альпинистского и горнолыжного.	Концепция ГЧП работает	X	X	X	10		2	8	КРТ, ГКНУГИ, МЭРТ, МФ	ADB, WB, OSCE
10.1.10	Разработка методов обеспечения эффективного управления энергопотреблением в гостиницах, кемпингах и другой инфраструктуре экотуризма	Существуют эффективные способы управления туристической инфраструктурой	X	X	X	2		0,5	1,5	КРТ, МЭВР, ОО "Распределительные электрические сети", МНОГВ	ADB, WB, OSCE
10.1.11	Создание и развитие особо охраняемых природных территорий и благоустройство санаторно-курортных учреждений	Есть особо охраняемые территории и санатории	X	X	X	10	2	3	5	КРТ, КООС, МЭСЭН, МНОГВ	ADB, WB, OSCE
10.1.12	Создание нормативно-правовой базы и развитие инфраструктуры для формирования и развития новых видов экотуризма в Республике Таджикистан	В стране развиваются новые виды экотуризма	X	X	X	0,3			0,3	КРТ, МЮ, КООС, МНОГВ	ADB, WB, OSCE
10.1.13	Внедрить систему «зеленой» сертификации поставщиков туристических услуг, в том числе гостиниц и санаториев.	Укрепилась экологическая привлекательность страны на международной арене, что привлекло больше любящих природу туристов.	X	X	X	1	0,5	0,5		КРТ, КООС, МНОГВ	ADB, WB, OSCE

10.1.14	Создание информационного портала на 5 языках (английском, русском, испанском, арабском и французском) о возможностях экотуризма в Республике Таджикистан	Доступ к информации для туристов увеличился	X	X	X	2		2				КРТ, КООС, МНОГВ	ADB, WB, OSCE
Итого в отрасли								30,2	3,4	11,5	15,3		
11.1	Цель: обеспечение устойчивого развития, в том числе посредством экологического образования и гендерного равенства (ЦУР 4.7)	Увеличение доли выпускников высшего, среднего и начального профессионального образования, заложили основу зеленой экономики, в %	н/д	30	35	40						МОН, КООС	
		Осведомленность населения о рисках изменения климата, в %	25	30	32	35							
11.1.1	Совершенствование учебных планов по соответствующим направлениям высшего, среднего и начального профессионального образования с внедрением основ «зеленой» экономики, внедрения возобновляемых источников энергии, «чистого» развития транспорта и энергообеспечения, а также включение тематики по основным «зеленой» экономики» в соответствующие учебные программы средних учебных заведений	Учебный план внедрен	X	X	X	0,5		0,2		0,3		МОН, КООС, МЭРТ	UNICEF
11.1.2	Включение специальности «Зеленая экономика» в Государственный классификатор направлений и специальностей Республики Таджикистан и Государственный стандарт высших учебных заведений Республики Таджикистан	Включена специальность «Зеленая экономика».	X	X				0,2		0,2		МОН, МЭРТ	UNICEF
11.1.3	Включить основы зеленой экономики в программы переподготовки и повышения квалификации педагогических и научных работников, в том числе «Зеленые технологии», «Основы экологического регулирования на основе зеленых стандартов», «Технологии возобновляемых источников энергии», «Энергообеспечение и энергоэффективность»	Высшена переподготовка и повышение квалификации по новым темам	X	X				0,2		0,2		МОН, КООС, МЭРТ	UNICEF
11.1.4	Обеспечение поддержки научных исследований и инновационных разработок в области «зеленых» технологий	Результаты исследования были использованы	X	X	X	10		8		2		МОН, АМИТ, КООС, МЭРТ	
11.1.5	Организовать трансляцию просветительских программ по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в средствах массовой информации.	Учебные программы регулярно транслируются	X	X	X	2				2		КООС, КТР, МК, НИАТ	

11.1.6	Организовать курсы повышения квалификации по «зеленой» экономике для государственных служащих, особенно в органах местного самоуправления.	Есть курсы повышения квалификации	X	X	X	0,5		0,5				КООС, АГС, АГУ ПРТ	UNEP, UNDP
11.1.7	Усилить меры по улучшению санитарного просвещения	Были приняты меры	X	X	X	0,4				0,4		МЭСЗН, МОН, КТР	UNICEF
11.1.8	Проведение круглых столов, конференций и семинаров для повышения осведомленности об изменении климата, зеленой экономике, экологическом образовании и равенстве.	Мероприятия будут проходить	X	X	X	1				1		КООС, МОН, КЧСО, НИАТ	UNEP, UNDP
11.1.9	Создание современной системы раннего оповещения о стихийных бедствиях в стране	Система раннего предупреждения активна	X	X	X	3		1		2		КЧСО, МНОГВ	UNEP, UNDP
11.1.10	Вхождение в членство Глобального института зеленого роста (GGGI)	Таджикистан стал членом Глобального института зеленого роста (GGGI)	X	X								МЭРТ, МИД	GGGI
Итого в отрасли								17,8	10,1	6,3	1,4		

12. РОСТ ЗЕЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ													
12.1	Цель: расширение продуктивной занятости, в том числе «зеленой» занятости в стране, путем обеспечения производительности труда, достойной заработной платы и безопасных условий труда (ЦУР 8)	Индикаторы количественных результатов: Годовой прирост зеленой занятости, %	н/д	10	15	20						МТМЭН, АСПРТ	
12.1.1	Обеспечение интеграции концепции «зеленой» занятости в законодательную систему страны, в том числе в Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости»	Укреплена законодательная база	X	X	X	0,3		0,3				МТМЭН, МЮ	ILO
12.1.2	Совершенствование нормативно-правовой базы для формирования (сначала на национальном уровне, а затем и на региональном уровне) системы анализа и прогнозирования рынка труда (отражающей зеленую занятость)	Укреплена законодательная база	X	X				0,4		0,2	0,2	МТМЭН, МЮ	ILO
12.1.3	Разработка нормативно-правовой базы регулирования взаимодействия государственных органов в сфере подтверждения навыков и квалификации	Укреплена законодательная база	X	X				0,2		0,2		МТМЭН, МЮ, МОН	ILO
12.1.4	Разработать и принять стандарты зеленых рабочих мест с учетом гендерных требований.	Стандарты действуют	X	X				0,4		0,1	0,3	МТМЭН, ЮКС	ILO, UN Women
12.1.5	Совершенствование нормативно-правовой базы по защите экологических мигрантов	Укреплена законодательная база	X	X	X	0,2		0,1		0,1		МТМЭН, МЮ	ILO
12.1.6	Создание и развитие Ресурсного центра по охране труда при Государственной службе по надзору в сфере труда, миграции и занятости населения	Есть ресурсный центр.		X				4		1	3	МТМЭН	ILO
12.1.7	Укрепление систем норм труда и оплаты труда, в том числе в сфере «зеленой» занятости	Усовершенствована система нормирования труда			X			0,1		0,1		МТМЭН, МЭРТ	ILO

12.1.8	Совершенствование системы охраны труда, в том числе в сфере зеленой занятости	Усовершенствована система охраны труда			X	0,2	0,2				МТМЭН, МЭРТ	ILO
12.1.9	Уточнить цели и индикаторы Целей устойчивого развития в рамках «зеленой» занятости, организовать мониторинг прогресса в этой сфере	Цели и показатели ЦУР были улучшены в отношении зеленой занятости		X		0,1			0,1		МТМЭН, АСПИРТ, МЭРТ	ILO
12.1.10	Поддерживать создание «зеленых» рабочих мест в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и управление с отходами.	Зеленые рабочие места созданы в различных сферах		X	X	X	2		1	1	МЭРТ, МТМЭН, МПНТ, МСХ, МЭВР, МТ, КРТ, КАС, ГУП «ЖКХ»	ILO
12.1.11	Внедрить механизмы стимулирования иностранных предприятий для создания «зеленых» рабочих мест.	Механизмы стимулирования работают.		X	X	X	0,1	0,1			МТМЭН, МЭРТ	ILO
12.1.12	Расширение и диверсификация программ начального и среднего профессионального образования в области технологий (с развитием знаний и навыков для перехода на энергоберегающие технологии и чистую окружающую среду)	Были введены учебные программы		X	X		0,3		0,3		МТМЭН, МОН	UNICEF
Итого в отрасли							8,3	2,3	4,9	1,1		
Общая стоимость первого этапа реализации Стратегии							Итого	гос бюджет	партнеры по развитию	частный сектор		
							21586,3	37,1	12818,4	8730,8		

Примечание: Министерства и ведомства, исполнительные органы государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов обеспечивают реализацию Плана мероприятий Стратегии развития зеленой экономики в Республике Таджикистан и о проделанной работе ежегодно до 10 февраля представляют информацию в Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Приложение
к Стратегии развития «зелёная»
экономика в Республике Таджикистан

Основные индикаторы Стратегии развития «зелёной» экономики в Республике Таджикистан
на 2023-2037 годы

№	Индикатор	Единица измерения	2021 – базовый год	2023	2027	2032	2037
1	ИНДИКАТОРЫ ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ ПО СЕКТОРАМ						
	Повышение производительности труда в сельском хозяйстве	в % от уровня базового года	100	120	140	160	200
	Лесовосстановление	тысяч/га	1,9	2,0	2,4	3,0	3,6
	Доля отраслей с негативным воздействием на окружающую среду в структуре промышленности (горнодобывающая, металлургическая)	%	30	30	25	20	15
	Доля альтернативных источников энергии в выработке электроэнергии	%	5	5	5	7	Не менее 10
	Доля населения, обеспеченного чистой питьевой водой	%	64,2	67	75	85	100
	Восстановление нарушенной экосистемы	%	20	25	39	45	50
	Доля переработанных	%	3	4	10	15	Не менее

отходов							20
Сокращение количества пластиковой упаковки в обращении	в % от уровня базового года	100	90	80	65	50	
Ежегодный рост экотуризма	%	н/д	Ежегодно не менее 20				
Увеличение «зеленой» занятости	%	н/д	10	15	20	30	
Осведомленность населения о рисках изменения климата, в %	%	25	30	50	70	100	
Сумма ущерба от стихийных бедствий к ВВП	%	4	3,9	3,0	2,6	2,0	
2.	МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ						
Скорректированный индекс чистых депозитов	в % к ВВП	15,8	16,0	17,3	20	25	
Человеческое развитие	индекс	<i>в группе с высоким уровнем человеческого развития</i>					
Индекс человеческого развития с учетом неравенства	%	16,7 (2019 г.)	18	17	16	15	
Экологическая устойчивость	индекс	<i>в группе ведущих стран Центральной Азии</i>					
Уязвимость к изменению климата	индекс	10	9	8	7	3	
Конкурентоспособность национальной экономики	индекс	Рейтинг на основе перехода от глобальной конкурентоспособности основанная на ресурсах к глобальной конкурентоспособности основанная на производительности	Рейтинг глобальной конкурентоспособности основанная на производительности				
3.	ИНДЕКСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ “РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ”						

Доля экологически чистых товаров в общем объеме экспорта	%	н/д	10	15	35	50
Доля патентов в области экологических технологий, от общего количества патентов	%		Не менее 25%	Не менее 25%	Не менее 25%	Не менее 25%
Доля энергии, выработанной из возобновляемых источников, в общем объеме производства энергии	%	92,8	93,2	94	96	100
Доля поставок и производства электроэнергии к ВВП	%	4,2	5	7	9	10
Средний доступ к трем видам услуг по отношению ко всему населению, включая:	%					
-снабжение пресной водой	%	66	71	78	85	100
- электроэнергией	%	99,5	99,7	100	100	100
-санитарно-техническими объектами	%	60	61	63	65	70
Концентрация частиц загрязняющие атмосферу к кубическому километру		0,34	0,32	0,29	0,26	0,22
Доля охраняемых территорий в общей площади суши и охраняемые водные территории в общей доли территориальных вод	%	21	21,5	23	25	27
Средняя продолжительность жизни	год	75,1 (2020 г.)	75,7	77,8	80,0	80,2

населения							
Уровень освоения возобновляемых источников энергии в стране	%	3,68	3,7	5,8	7,0	10	
Доля энергосберегающих технологий в промышленности страны	%		Не менее 20%	Не менее 50%	Не менее 75%	Не менее 100%	
Доля экологически чистой (органической) продукции, соответствующей стандартам в области сельского хозяйства	%	20	40	60	80	100	
Доля электротранспорта по отношению к общему количеству транспортных средств различных типов	%	1	10	25	40	55	
Доля объектов, построенных в соответствии с принципами зеленого строительства, в общем объеме строительства	%		Не менее 20%	Не менее 50%	Не менее 60%	Не менее 80%	
Привлечение капитала по принципу зеленой экономики из общего объема инвестиций	%	10	20	35	50	80	